

Л.А. ГУБАНОВА, Ш.А. САФАРОВ

ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

КИТОБИ ДАРСӢ БАРОИ СИНФҲОИ 10-11

**Ҳайати мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷоп тавсия кардааст**

**ДУШАНБЕ
«МАВЛАВӢ»
2009**

Губанова Л.А., Сафаров Ш.А. Тарбияи чисмонӣ. Китоби дарсӣ барои синфҳои 10-11. – Душанбе: «Мавлавӣ», 2009. - 120 сах.

Хонандай азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳрабар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш намоед, ки соли оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додару хоҳарҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат қунад.

Истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли хониш	Охири соли хониш
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

МУРОЧИАТ БА ХОНАНДАИ КИТОБ

Дўсти чавони ман. Бидон ва оғоҳ бош, ки китоб дар радифи Модар ва Ватан арзандатарин муқаддасот ба ҳисоб меравад. Тамоми бузургон, донишмандон ва хирадмандони гузаштаву мусоир китобро яке аз беҳтарин арзишҳои зиндагӣ дониста, онро «аниси кунчи танҳой» ва «фуруғи субхи доноӣ» пиндоштаанд.

Китобе, ки дар даст доред, бо заҳмати ниҳоят зиёд аз чоп баромадааст. То дар ин шакли ниҳоят зебо ва мазмuni баланд ба дasti Шумо расидан муаллифон, хуруфчинон, рассомон, сахифабандон ва ноширон ранчи бисёре кашидаанд, маблағи зиёде сарф кардаанд. Бинобар ин, ба қадри меҳнати онҳо расидан камоли боодобист. Китобро азизу муқаддас донед, чун гавҳараки ҷашм онро эҳтиёт намоед. Китобро бо шавқу завқи беандоза мутолиа созед, аз мундаричаи он донишшонро афзун гардонед ва бомаърифату соҳибхирад шавед!

Бидонед, ки китобхониву китобдӯстӣ инсонро ҳатман ба куллаи мурод мерасонад, мартабаашро дар ҷамъият баланд мебардорад, ўро ҳимматбаланду қадршинос мегардонад. Эҳтиром ба Ватан, ифтихор бо Тоҷикистони азиз, дӯст доштани ҳар гӯшаву канори он аз дуруст мутолиа кардани китоб ва азбар кардани мазмuni матнҳои он ба даст меояд.

Ба Шумо, дўсти чавони ман, дар роҳи омӯзиш, азхуднамоии арзишҳои бузурги инсонӣ муваффакиятҳо таманно дорам.

Бо эҳтиром

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Эмомали Рахмон

ДУСТОНИ АЗИЗ!

Шумоён меҳоҳед, ки солиму қавӣ ва обутобёфта ба воя расида, бо тамоми ҳастӣ баҳри беҳбудии ватанамон меҳнат карда ва агар лозим шавад барои химояи он бархезед. Воситай асосии ин бешубҳа тарбияи ҷисмонӣ мебошад.

Тарбияи ҷисмонӣ баҳри мустаҳкамгардонии саломатӣ ва инкишофи имкониятҳои ҷисмонии инсон равона карда шудааст.

Ин китоб ҳамчун ёвар барои ташкил ва гузаронидани машгулиятҳои мустақилонаи варзишӣ тавсия карда мешавад. Умединрем, ки он барои баланд бардоштани фаъолнокии шумоён, омодагӣ ба фаъолияти оянда қӯмак мерасонад.

Китоби дарсӣ инчунин барои шавқовартар гузаронидани вақти ҳолии шумоён, солимгардонӣ, тарбияи иродану матонат, устуворию ташкилотчиғӣ қӯмак мерасонад.

Машғул шудан бо машқҳои ҷисмонӣ талаботи ҳамарӯзai шумоён ҳоҳад гашт. Зоро ҳамаи шумо орзуи бокуввату ҷолоқ, тобовару зебо шуданро доред ва меҳоҳед дорои малакаҳое бошед, ки барои ҳар яки шумо дар ҳаёт лозим мегарданд.

Дикқат дихед: китоби мазкур танҳо барои хониш набуда, барои истифодаи доимӣ мебошад. Он ҳангоми машқҳои ҷисмонии мустақилона барои шумо ёрдамчии беминнат мегардад. Расмҳо ва тавзехот дар иҷрои машқҳои душвор ёрӣ мерасонанд. Вале агар ҷизе нофаҳмо бошад, барои маслиҳат ба муаллими тарбияи ҷисмонӣ, мураббӣ, духтури мактаб ё ба падару модарaton муроҷиат намоед.

Саломат бошед!

ФАСЛИ 1. ҲАРАКАТИ ВАРЗИШӢ

БОБИ 1. ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ ДАР ТОЧИКИСТОН

§ 1. ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Ба даст овардани истиқолият ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш имкониятҳои тозаро муҳаёй кард. Омилҳои асосии мустақилията дар соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш иштироки мустақилонаи варзишгарони Тоҷикистон дар арсаи байналмилалии варзиши, бунёди Кумитаи миллии олимпӣ (КМО), таҳқими федератсияҳои миллӣ оид ба намудҳои варзиш ва эътирофи онҳо аз тарафи федератсияҳои байналмилалӣ, афзудани сафи варзишгарон, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд, мебошанд. Аввалин баромади мустақилонаи варзишгарони ҷумҳурии мо дар Бозиҳои олимпӣ бобарор буд. Варзишгари тоҷикистонӣ Андрей Абдувалиев соли 1992, дар шаҳри Барселона (Испания) қаҳрамони Бозиҳои олимпии XXV гардид. Тахлили сарчашмаҳои бойғонӣ нишон медиҳад, ки иштироки варзишгарони тоҷик дар риштаи варзиши сабук (гурзпартоӣ) дар 6 Бозиҳои олимпӣ, аз соли 1960 сар карда (Бозиҳои олимпии XVII дар Рим), то соли 1980 (Бозиҳои олимпии XX дар Москва) аз Тоҷикистон ҳамагӣ 8 нафар иштирокарон намуданд, вале дар солҳои истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар се олимпиадаи охирин (1991-2000) дар шаҳрҳои Барселона - соли 1992, Атланта - соли 1996, ва Сидней – соли 2000 19 нафар варзишгар иштирок намудаанд.

Ғайр аз ин, варзишгарони Тоҷикистон аввалин маротиба дар Бозиҳои XIX олимпии зимистона дар шаҳри Солт Лейк Сити (ИМА) соли 2002 иштирок намуданд. Қабл аз Бозиҳои олимпӣ ҷандин мусобиқаҳои оммавӣ, спартакиадаҳо, чемпионатҳо, мусобиқа ва бозиҳои мухталиф гузаронида шуданд, ки дар рафти онҳо нишондиҳандаҳо ва қаҳрамонҳои нав тавлид мейғфтанд. Дар охири соли 2003 төъдоди ҳаводорони варзиш дар Тоҷикистон ба 249490 нафар расид, ки ин нисбати ба соли 1991 100189 ҷафар зиёд аст.

Дар ин солҳо кадрҳои варзишӣ дар Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, дар факултаҳои тарбияи ҷисмонии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ва Қурғонтеппа тайёр карда мешуд.

Ба беҳтар шудани ҳаракати тарбияи ҷисмонӣ дар Тоҷикистон аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гузаронидани Спартакиадаҳо», «Рӯзи дави олимпӣ» ва инчунин гузаронидани федератсияҳои алоҳида ва иншооти варзишии ҷумҳурий ба услуби кори худмаблағгузорӣ, тибқи талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ мусоидат намуданд.

Голибони мусобиқаҳои ҷумҳурияйӣ дар воҳӯриҳои байналмилалӣ бомувафқият баромад мекарданд. Масалан, парашутчӣ Ю. Барапов рекорди ҷаҳонӣ гузошт, О. Барзуков оид ба велосипедронӣ қаҳрамони ҷаҳон гашт, А. Чигрин дар вазнбардорӣ дорандай медали нуқраи Чемпионати ҷаҳон ва Аврупо шуд, О. Шведов ба унвони қаҳрамони Аврупо оид ба тӯббозӣ дар об соҳиб гашт. Варзишгарони номии ҷумҳурий А. Василев, З. Рустамова, Т. Камолиддинов ва А. Абдувалиев бошанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ медалҳои нуқрато ба даст оварданд.



Юрий Барапов

Ходисаи муҳим дар таърихи ҳаракати варзиши Тоҷикистон иштироки варзишгарон дар Бозиҳои якуми Осиёи Марказӣ дар шаҳри Алма-Ато мебошад. Мақсади ин бозиҳо, ки таҳти шиори «Дӯстӣ-91» гузаронида шуд, истикрори вазъият дар минтақа буд.

Дар барномаи онҳо аз рӯи 14 намуди варзиш, ки нисфи онҳо миллӣ буданд, мусобиқа пешбинӣ шуда буд. Варзишгарон аз Тоҷикистон аз рӯи 8 намуди варзиш баромад карданд. Дастана яккачини ҷумҳурий дар намудҳои шаҳракбозӣ, гӯштин ва варзиши сабук нисбатан хуб баромад намуд.

Дар ҳаёти варзишгарони мамлакат моҳи майи соли 1992 ҳодисаи таърихӣ ба вуқӯъ пайваст – Кумитаи миллии олимпии (КМО) Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Истиқлолияти давлатӣ барои бунёди соҳторе шароит фароҳам овард, ки он имконият дод ҷумҳурӣ иштирокчии комилхукуқ ва мустакили Ҳаракати олимпии муосири ҷаҳонӣ гардад. Ҳуди ҳамон сол Кумитаи байнамилалии олимпӣ варзишгарони Тоҷикистонро барои иштирок дар Бозиҳои XXV-и тобистонаи олимпӣ ба шаҳри Барселона даъват намуд. Анъанаҳои наҷибонаи идҳои варзишии антиқаро мерос гирифта. Олимпиада дар зери парчамҳои худ варзишгарони тамоми китъаҳоро сарчамъ менамояд.

Аввалин маротиба варзишгарони Тоҷикистон ҳамроҳи намояндагони ИДМ дар Олимпиада иштирок намуданд. Ба шароити вазнини ҷараёни таълимию машқкунӣ ва нарасидани ҷиҳози варзишӣ нигоҳ накарда, варзишгарони Тоҷикистон натиҷаҳои баланд нишон доданд. Масалан, Андрей Василев (тирпаронӣ) ҷои 4 ва Вадим Шикаров (камонварӣ) ҷои 5 ишғол намуданд. Ҳамзамон ӯ рекорди олимпӣ гузошт. Дар масофаи 90 м Вадим насиби 318 хол гашт. Василий Соков (дар ҷаҳидан ба дарозии сеҳарба) соҳиби ҷои 9 гашт.

Бо мақсади ҳавасмандгардонии баромади муваффакиятноки дастаи яккачини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бозиҳои XXV олимпӣ дар Атланта (ИМА) бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди мукофотӣ барои ҷоизаи Қаҳрамони олимпӣ – 20 ҳазор доллар ИМА, соҳиби медали нукра 15 ҳазор ва медали биринҷӣ – 10 ҳазор доллар муайян карда шуд.

Қаҳрамони асосӣ дар байни варзишгарони Тоҷикистон Андрей Абдувалиев буд, ки дар партофтани путк (молот) қаҳрамони Бозиҳои олимпӣ гардид. Қайд кардан зарур аст, ки А. Абдувалиев ягона варзишгаре буд, ки аз байни давлатҳои Осиёи ва Қазоқистон сазовори чунин унвон гашт, ки барои баланд бардоштани нуфузи эътибори варзиши тоҷик хизмат намуд. Ичрои гимни Тоҷикистон ва бардоштани парчам бошад дар чунин форуми



Андрей Абдувалиев



Анатолий Старостин

бузургтарини варзиш каме бошад ҳам, барои таҳқими суботи сиёсӣ дар ҷумҳурий мусоидат намуд.

9 сентябри соли 1993 ҳалқи тоҷик Рӯзи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ботантана қайд намуд. Ба муносабати ин тантана дар варзишгоҳи ҷумҳуриявии ба номи М.В. Фрунзе иди оммавии фарҳангиву варзиш барпо гашт, ки дар ҳузури ҳазорон меҳмонони ватанаву хориҷӣ Сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон ба варзишгари номии тоҷик А. Абдувалиев тӯхфаи қимматбаҳо (автомашини сабукрави ГАЗ-31) такдим намуд ва ба ў комёбиҳои ояндаи варзиширо орзу намуд.

Бояд қайд намуд, ки дар доираи ҷорабиниҳои солимгардонӣ 175 ҷорабиниҳои оммавӣ – варзишӣ, солимгардонӣ бо фа-

рогирии 4 ҳазор нафар гузаронида шуд, ки дар рафти онҳо 78 майдонҷаи оддитарини варзишӣ соҳта ва барқарор карда шудаанд. Дар ин самт Кумитаи тарбияи ҷисмонии (КТҶ) ноҳияи Ҷаббор Расулов, ш. Қайроқкум, КТҶ «Авиатор» ш. Душанбе, варзишгарони дехаи Ҷангалики н. Варзоб ва дигарон хуб кор карданд. Мувофиқи таҳлили шорехони варзиш ва мутахассисони тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шаҳсони зерин варзишгарони беҳтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асри XX гаштанд:

И. Ҳасанов (қаҳрамони 11 қаратаи СССР оид ба қаикронӣ), Ю. Лобанов (қаҳрамони Бозиҳои олимпӣ оид ба қаикронӣ), А. Старостин (қаҳрамони Бозиҳои олимпӣ оид ба панҷҳарбаи мусоир), З. Рустамова (қаҳрамони ҷаҳон ва дорандай мукофоти мусобиқаи олимпӣ оид ба камонварӣ), С.



Юрий Лобанов

Рахимов (қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини самбо), М. Лобанов (қаҳрамони ҷаҳон оид ба қаикронӣ). Инчунин ба рӯйхати мазкур ворид гардианд: С. Ҳусейнов (қаҳрамони ҷандинкаратаи СССР оид ба велосипедронӣ), А. Олимов (қаҳрамони ҷаҳон оид ба гимнастикаи бадӣ), Ҳ. Исмоилов (қаҳрамони ҷаҳон оид ба шамшерзанӣ), Ю. Барапов (рекордсмени ҷандинкаратаи ҷаҳон оид ба парашутпартой), И. Коваленко (қаҳрамони ҷаҳон оид ба тенниси рӯи миз). Довари беҳтарини асри 20 А. Раҷабов дониста шуд.

Бори нахуст дар таърихи Тоҷикистон ба кишвари мо роҳбари Кумитаи байналмилалии олимпӣ Ҳуан Антонио Самаранҷ ташриф овард. Ин Кумита 194 давлати дунёро муттаҳид месозад. Ҷолиби диққат аст, ки ташриф дар ҷаҳони 100-солагии ташкили Кумитаи байналмилалии олимпӣ ба вуқӯъ пайваст. Ҳангоми воҳӯйӣ бо роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. А. Самаранҷ ба ҳалқи тоҷик барои меҳмоннавозӣ миннатдорӣ намуда, ваъда дод, ки тамоми ҳарочотро оид ба рафту омад ва зисти шаш нафар варзишгари Тоҷикистон, ки иштирокчии Бозиҳои олимпӣ мегарданд, ба души худ мегирад.


Дар ҷараёни саволу ҷавоб Ҳ.А. Самаранҷ ақидаеро пешниҳод намуд, ки он ҳангоми сафар дар ў пайдо гашт: ташкили бозиҳои Осиёи Марказӣ бо иштироки то 1000 варзишгар ва ба барнома ворид намудани 10-14 намуди варзиш. Аз тарафи худ, -гуфт Ҳ. А. Самаранҷ, барои амалӣ гаштани он ҳарҷӣ аз дастам ояд иҷро мекунам.

Таассуроти умумии Ҳ.А. Самаранҷ аз ин сафар муҳтасар чунин буд: «Варзиш дар давлатҳои Осиёи Марказӣ новобаста аз даргириҳои сиёсӣ ва мушкилиҳои иқтисодӣ арзи вучӯд дорад».

Ворид шудани Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ФИФА дастаҳои ҷудогонаро водор соҳт, ки бо дастаҳои футболи ҳориҷӣ як қатор воҳӯйӣ гузаронанд. Масалан, дастаи пешбари футболи Тоҷикистон «Регар» (шахри Турсунзода) бо дастаи беҳтарини давлати Қатар З воҳӯрии рафиқона гузаронида, дар ҳар сеи он ғолиб баромад.



Зебунисо Рустамова



Сайдмумин Раҳимов

Эхё ва инкишофи ояндаи намудҳои миллии варзиш ва бозихо, иштироки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дастовард дар ҳаракати варзиши ҷумҳурий мебошад. Дар ин самт Кумитаи миллии олимпии (КМО) Тоҷикистон якҷоя бо Федерасия кори муайянро ба сомон расонид. Бо ташабbusi онҳо дар ноҳияҳои ҷумҳурий мусобиқаҳои оммавӣ оид ба «бузкашӣ», «ҷавғонбозӣ аспакӣ», «қабкбозӣ», «бандкашӣ» ва гайра гузаронида мешуд. Дар шароити ҷумҳурий намудҳои миллии варзиш на танҳо асоси инкишофи ҳаракати варзишӣ, инчунин воситаи муҳими суботи вазъи сиёсӣ мебошанд.

Ҳамин тавр, ба шоҳроҳи рӯзи Дави олимпӣ дар шаҳри Душанбе соли 1996 зиёда аз 10 ҳазор нафар баромаданд, ки нисбат ба соли 1925 2 маротиба бештар буд.

Нисбати қӯдакони камакӯ ятим ва маъюбон гамхории маҳсус зоҳир намуда, бо ташабbusi мураббии хизматнишондодаи ҶТ Д. Шарипова дар Тоҷикистон Олимпиадаи маҳсус ташкил карда шуд. Ҳамон вақт ба узвияти он зиёда аз 3000 варзишгарон аз вилоятҳои Ҳатлону Суғд ва ш. Душанбе шомил шуданд. Варзишгарони Олимпиадаи маҳсуси Тоҷикистон (ОМТ) дар Бозиҳои маҳсуси тобистонаи умумиҷаҳонии солҳои 1991, 1995, 1997, 1999 ва 2003 иштирок намуданд. Ҳамаи иштирокчиён ҳонандагони мактаб-интернатҳои маҳсус барои қӯдакони камакӯ мебошанд. Дар Олимпиадаҳои маҳсус варзишгарони Тоҷикистон дар намудҳои варзиши сабук, волейбол, баскетбол, ҷавғон ва футбол соҳиби 6 медали тилло, 6 нуқра ва 4 биринҷӣ гаштанд.

Таэквандочидухтарони мо дар ҳамаи мусобиқаҳо баромад намуда, барои инкишофи тарбияи ҷисмонӣ дар ҷумҳурий саҳми қалон мегузоранд.

Дар ҷумҳуриамон аз ҳисоби варзишгарони ҷавон теъдоди ҳавдорони варзиш зиёд мешавад, ки онҳо ба ҳазинаи варзиши ҷумҳурий саҳми ҳудро мегузоранд.

Қабл аз Бозиҳои олимпии соли 1996 дар ҷумҳурий спартакиадаҳо, ва мусобиқаҳои дигари оммавии варзишӣ ва солимгардонӣ гузаронида шуданд.

Дар арафаи Бозихои олимпии Атланта бо ташаббуси КМО дар Помир экспедитси-я кӯхнавардон амалӣ гашт. Кӯхнавардони давлатҳои гуногун- Россия, Юнон, Украина, ИМА ва Тоҷикистон қуллаи 5475 метраи беномро фатҳ намуданд. Ба он номи Пьер де Кубертеи, ки 100 сол қабл Бозихои олимпии муосирро эҳё намуда буд, дода шуд. Иштирокчиёни экспедитсия аз тарафҳои ба ҳам муқобили Тоҷикистон даъват на-муданд, ки ҳангоми гузаронидани Бозихои XXVI олимпӣ аз 19 июл то 4 августи 1996, ба задуҳурдҳои ярӯқнок хотима бахшанд.

Дар рӯзҳои ҷашини ҳадисаи Навруӯз, «Рӯзи физкультураҷӣ», «Рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон» муташаккилона ва ба төъдоди зиёди иштирокчиён мусобиқаҳо гузаронида шуданд. Мусобиқаҳо оид ба гӯштингирӣ мунтазам гузаронида мешаванд, мусобиқаи чумхурияйӣ барои мукофоти Қаҳрамони ҷаҳон С.

Раҳимов анъанавӣ гашт. Дар шаҳри Душанбе (с. 1994-1995 ду маротиба) воҳуриҳои байналхалқии рафиқона оид ба гӯштини миллӣ бо варзишгарони Ҷумҳурии Исломии Эрон гузаронида шуд. Варзишгарони бехтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд маротиба дар мусобиқаҳои анъанавии байналхалқии «Ал Тирмизӣ» дар ш. Тирмиз иштирок намуданд. Тамоми корҳои варзишӣ-оммавӣ ва ҷисмонӣ-солимгардонии соли 1997 ба 1100-солагии Давлати Сомониён бахшида шуд.

Кӯхнавардони Тоҷикистон низ ба суханони худ устувор монда, дар шаро-



Иброҳим Ҳасанов



Мария Чернова - Дорандай камарбанди сиёҳ, дани-2. Устоди спорти класси байналхалқӣ, Қаҳрамони ҷаҳон дар байни наврасон -2004 ш. Лумпур (Малайзия). Ғолиби Ҷоми кӯшоди Аврупо соли 2003, ш. Санкт – Петербург (Россия).



Ҳомидова Нигора - дорандай камарбанди сиёҳ, дани-1. Қаҳрамони ҷаҳон оид ба кикбоксинг дар байни наврасон - 2006, ш. Тошкент. Ғолиби мусобиқаи байналхалқӣ соли 2006 ш. Чирчик (Узбекистон). Ғолиби мусобиқаи байналхалқии соли 2005 дар ш. Душанбе.



Холова Зухро - дорандай камарбанди сиёҳ, дани-1. Қаҳрамони ҷаҳон оид ба кикбоксинг дар байни наврасон, соли 2006, ш. Тошкент, дорандай мукофоти нуқрагини мусобиқаи байналхалқии с. 2006 дар шаҳри Чирчик (Узбекистон). Ғолиби мусобиқаи байналхалқии с. 2005 дар шаҳри Душанбе.

ити хеле душвор қўллаи «Коммунизм»-ро фатҳ намуда, онро қуллаи «Сомонӣ» ном гузоштанд.

Дар соли «Оби тоза» (2003) барои мукофоти «Тӯби чармин» дар байни дастаҳои мактабӣ, байни духтарон оид ба волейбол, намудҳои варзиши рӯй об ва гайра мусобиқаҳо гузаронида шуданд.

Панҷуми майи соли 2003 дар рӯзи Дави олимпӣ 28500 нафар иштирок намуд. Аз 14 то 20 октябр дар Тоҷикистон Бозиҳои Осиёи Марказӣ гузаронида шуд, ки дастаи мунтаҳаби ҷумҳурӣ соҳиби 18 медали тилло, 22 нуқра 17 биринҷӣ гашта, дар ҳисоби умумидастравӣ сазовори ҷойи 3-юм гашт. Дастаи яккачини Тоҷикистон дар Бозиҳои олимпии XXVII дар Сидней (Австралия) дар Бозиҳои XIX-и Олимпии зимистона дар шаҳри Солт Лейк (ИМА) соли 2000, Бозиҳои XIV-и Осиёӣ дар шаҳри Пусан (Кореяи Ҷанубӣ) соли 2002 ва ҳамчунин дар даҳҳо чемпионатҳои ҷаҳон ва Аврупо иштирок намуд. Айни замон Дастаи олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Бозиҳои олимпии дар пеш истода тайёрӣ мебинад.

§ 2. ИНКИШОФИ ВАРЗИШ ВА ТАРБИЯИ ЧИСМОНИЙ ДАР ШАРОИТИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРГОНИЙ

Моҳи сентябрь соли 1999 ҳалқи тоҷик 1100-солагии Давлати Сомониёнро ботантана ҷаши гирифта, ба ин муносибат Спартакиадаи якуми занони Тоҷикистон гузаронида шуд. Спартакиада, ки тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 апрели соли 1999, №135 гузаронида шуд, пас аз танаффуси 14-сола ва бо дастгирии шахсии роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон, ки ба таври илова боз 7 миллион рубл ҷудо намуд, дар байни аҳолии Тоҷикистон шавқу ҳаваси зиёдеро бедор намуд. Дар марҳилаи аввали он зиёда аз 12000 нафар иштирок намуданд. Дар мусобиқаҳои хотимавии Спартакиада дар ш. Душанбе 610 варзишгардухтарон-ғолибони мусобиқаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва нохиявӣ иштирок намуданд. Варзишгарони ВМҚБ дар Спартакиада бо муваффакият баромад намуда, соҳиби 460 ҳол ва ҷойи аввал гаштанд. Қобили қайд аст, ки дар ҷараёни гузаронидани Спартакиада онро бозиҳои гуногуни миллӣ, суруду рақс ва ҳонишҳои давраи Сомониён ҳамроҳӣ карданд. Ба ифтихори Спартакиада ҳар гуна маводи таблиғотӣ бо расмҳои паҳлавонон-ҷангварони мусобиқаю муҳорибаҳои варзишии давраи Сомониён бароварда шуданд.

Амалӣ гаштани экспедитсияи байналхалқии қӯҳнавардӣ ба Помир ҳодисаи хеле муҳим гашт. Қӯҳнавардони 16 мамлакати дунё якҷоя бо

куҳнавардони Тоҷикистон қуллаи 7495 метраро фатҳ намуда, дар он расми асосгузори давлати Сомониён Исмоили Сомониро гузоштанд. Экс-педитсия мазкур бо дастгирии молиявии Кумитаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ин мақсад 10 миллиону 250 ҳазор сомонӣ чудо намуд, амалӣ гашт.

Ба даст овардани истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси Федератсияҳои ҷумҳуриявӣ оид ба намудҳои варзиш, эътироф намудани онҳо аз тарафи Федератсияҳои байналхалқӣ ба дастаҳои варзишии Тоҷикистон имкон дод, ки дар мусобиқаҳои гуногуни интихобӣ ширкат варзанд.

Ҳамин тарик, аз 4 апрел то 25 майи соли 1999 дар Душанбе бозиҳои интихобӣ оид ба футбол барои иштирок дар Бозиҳои олимпӣ дар ш. Сидней бо иштироки дастаҳои яккачини Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон барпо гашта, аз 1 то 10 августи ҳамон сол бошад, мусобиқаҳои байналмилалии Ҷоми Осиё гузаронида шуд.

Кори ташкилотҳои варзишии ш. Исфара (вилояти Суғд) оид ба ободонӣ ва соҳтмони пойгоҳҳои варзишӣ шоёни дикқат аст. Дар ин ҷо бо қарори раиси Ҳукумати шаҳри Исфара аз 31.07.2002 №403 мӯҳонаи ободонӣ ва соҳтумони майдончаҳои варзишӣ гузаронида шуд. Дар ин давра дар ҷамоатҳои деҳоти Навғилем, Нефтобод, Чоркӯҳ майдонҳои футбол соҳта шуда, корҳои назарраси ташкилӣ оид ба соҳтмони «Қасри варзиш»-и шаҳрӣ гузаронида шуд.

Барои рушди варзиши мамлакат омӯзиши таҷрибаи кори кумитаҳои варзишии пешқадам, ёрии моддӣ ва амалӣ аҳамияти қалон дорад. Бо ин мақсад соли 2000 гурӯҳи кумитаи варзиш иборат аз олимон ва мутахассисони пешбар (асосан аз нохияҳои ҷануби Тоҷикистон) дар вилояти Суғд буданд. Ҳамзамон гурӯҳи корӣ таҷрибаи кории ташкилотҳои варзишии 7 шаҳру 8 нохияи вилояти Суғдро доир ба амалӣ гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар давраи солҳои 1997-2000» мавриди омӯзиш қарор дод.

Тамоми ҷорабиниҳои варзишӣ оммавӣ бо назардошти шавқу ҳавас ва синну соли иштирокчиён гузаронида мешаванд. Масалан, барои аҳолии қалонсол мусобиқаҳои оиласавии «Падару модару ман-оилаи варзишӣ», барои ҷавонон ва мактаббачагон бисёрҳарбаи варзишии «Канӣ писарон», «Канӣ духтарон» ва гайра. Ғайр аз ин, ба муносибати Иди Навruz ва «Рӯзи варзишгар» мусобиқаҳо оид ба гӯштини миллии «Кураш», сангбардорӣ,

бандкашӣ ва инчунин давидан ба масофаи дароз таҳти шиори «Варзиш бар зидди маводи муҳаддир» гузаронида мешавад. Кори Кумитаи варзиши ш. Қайроқум низ босамар мебошад.

Дар шаҳри Истаравшан бо супориши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ роҳбарияти бозори «Гули сурх» барои беҳтар намудани шароити машгулиятҳои варзишгарон толори мусоири гӯштинро барои 400 чой соҳта ба истифода дод. Соҳтмони варзишгоҳи шаҳрӣ барои 15 ҳазор чой ба охир расид. Ҳарочоти дастаи футболи «Трикотажник»-ро, ки дар лигаи олии Тоҷикистон баромад мекунад, фабрикаи кешбоғӣ ва ташкилотчии намоёни ҳаракати варзишӣ С. Тӯраев ба ӯҳда гирифт.

Дар ин ҷо ҳамасола мусобика оид ба гӯштини юнонӣ-римӣ барои дарёftи мукофоти ба номи О. Пороев бо иштироки варзишгарони Ӯзбекистон, Қирғизистон Россия гузаронида мешавад. Дастпарварони мактаби варзиши М. Тӯйчиев, Ҳ. Пӯлотов, Т. Слодгазиев (гӯштини юнонӣ-римӣ), М. Муллоев, М. Мусоев, Ф. Ёқубов оид ба таэквандо устодони варзиши дараҷаи байналхалқӣ ва ғолибони як қатор мусобиқаҳои байналхалқӣ мебошанд.

Дар дехаи Басманди ноҳияи Фонҷӣ бошад, бо дастгирии молиявии ҷамоати деҳот толори вазнбардорӣ ва бозиҳои варзишӣ соҳта шуд.

Аз рӯи натиҷаҳои соли 1999 колективи тарбияи ҷисмонии корхонаи алюминии тоҷик дар ҷумҳурӣ яке аз беҳтаринҳо ҳисобида шуд. Дастаи футболи «Регар - ТаДАЗ» ки дар лигаи олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунад ва клуби дӯстдорони «Ағба» ифтиҳори завод мебошад. Намояндагони клуби мазкур ғолибони ҷандинкаратаи мусобиқаҳои байналхалқӣ ва ҷумҳурияйӣ мебошанд. Дастовардҳои варзишгарони корхона аз тарафи ташкилотҳои варзишии давлатҳои ҳориҷӣ эътироф шудааст. Иштироки зиёда аз 10 мамолики дунё дар мусобиқаҳои байналхалқӣ оид ба футбол ва таэквандо, ки соли 2000, баҳшида ба 25 солагии бунёди завод гузаронида шуд, шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. Маҳорати варзишии варзишгарони корхона баланд шуда, мукаммал мегардад. Баҳрои дастовардҳои варзишӣ дар солҳои 1999-2001 15 варзишгари корхона соҳиби унвони устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд.

Дар мусобиқаҳои байналмилаӣ варзишгарони Тоҷикистон соҳиби 7- медали тилло, 3-нукра ва 15-биринҷӣ гаштанд. Дар ин мусобиқаҳо комёбихои бештарро самбочиён С.Раҳимов, Ҳ.Назриев, Ф.Раҳматуллоев, Д.Сулаймонов, И.Шайхов, С.Маҳмадрасулов, А.Азизов, сабукварзон:

Д.Назаров, С.Забовский, Г.Дадабаева ноил гаштанд. С. Забовский в Г. Дадабаева бошанд, сохиби роҳҳат барои иштирок дар Олимпиада XXVII соли 2000 дар ш. Сидней гаштанд.

Ҳангоми гузаронидани чорабинихои варзишӣ-оммавӣ оид ба намудҳои миллии варзиш ба муносибати ҷаҳни «Наврӯз-99» зиёда аз 1000 нафар ҷовандозон дар мусобиқаи бузкашӣ ва 500 нафар дар гӯштингир қувваозмой намуданд. Мукофотҳоро ба ғолибон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва дигар аъзои Ҳукумат тақдим намуданд.

Соли 2000 теъдоди занони ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машгул буда дар ҷумҳурӣ 45380 нафарро ташкил дод, ки ин назар ба соли 1999 9880 нафар зиёд буд. Ба ин аз нав ҷорӣ шудани Спартакиадаи занони Тоҷикистон, ба барномаи он ворид намудани намудҳои гуногуни варзиш мусоидат намуд.

Моҳи сентябрь соли 2000-ум таҳти №392 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорро «Дар бораи гузаронидани Спартакиадаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул кард. Ҳамзамон ба ин Спартакиадаи якуми мактаббачагони Тоҷикистон, Спартакиадаи хонандагони омӯзишгоҳҳои қасбию техникий ва дар шаҳри Турсунзода бошад Олимпиадаи «Спешил Олимпикс» (Special Olympick) дар байни маъюбон ва қӯдакони камақл гузаронида шуд.

Озмоиши асосии варзишии соли 2000 барои тайёрӣ ва иштироки 4 нафар варзишгари Тоҷикистон дар Бозиҳои XXVII олимпӣ дар шаҳри Сидней (Австралия) хеле муҳим буд. Мутаассифона, варзишгарони Тоҷикистон дар ин мусобиқаи бонуфуз суст баромад намуданд. Дар даври марафони масофаи 42 км. 195 м С. Забавский аз марра баромада, Г. Дадабаева ҷои 41 ишғол намуд. Шиновар Е. Исматова ҷои 54 ишғол намуда, Ф. Орипов бошад, барои вайрон кардани коида иштирок дар мусобиқа маҳрум гашт.

Соли 2000 дар 45 мусобиқаҳои байналхалқӣ ва ҷумҳурияйӣ 2818 варзишгари тоҷик иштирок намуд, ки ба 26 нафари онҳо меъёри устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи байналхалқӣ, ба 2 варзишгар бошад унвони баланди варзишии «Устоди хизматнишондодаи спорт» дода шуд. Барои саҳми арзанда дар инкишофи ҳаракати варзишии ҷумҳурӣ ба 12 нафар унвони «Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ба

2 нафар унвони «Мураббии хизматнишондодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» супорида шуд.

Соли 2001 варзишгарони Тоҷикистон 30-солагии таъсисёбии Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистонро (ДТҖТ) қайд карданд. Ба муносабати ҷашн дар майдони варзиши донишкада мусобиқаҳои оммавии варзишӣ ва баромадҳои намоишӣ оид ба футбол, гӯштин, варзиши сабук, якҳарбаҳои шарқӣ ва гайра барпо гаштанд.

Конференсияи илмию амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои рӯзмарра ва дурнамои тарбияи ҷисмонӣ дар Тоҷикистон дар ибтидои асри XXI» доир гардид. Ба конференсия ҳатмкардагони ДТҖТ, олимони пешбари мамлакат, мутахассисони шинохтаи ҳаракати ҷисмонии Тоҷикистон даъват шуданд. Тавре, ки дар рафти конференсия қайд гардид, дар тӯли солҳои мавҷудияташ ДТҖТ 9731 мутахассисони варзишро тайёр намудааст. Дар ин давра бо иштироки ҳайати профессорию омӯзгории ДТҖТ 18 устоди хизматнишондодаи варзиши ИҶШС, 11 устоди хизматнишондодаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, зиёда аз 80 устодони варзиши дараҷаи байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр карда шудаанд.

Дар ин ҷо маҳорати варзишии ҳудро қаҳрамонҳои ҷаҳонӣ дар Бозиҳои олимпӣ Ю. Лобанов (қаикронӣ), А. Старостин (панҷҳарбаи мусоир), А. Абдувалиев (гурзпартоӣ) қаҳрамонҳои ҷаҳон, дорондаҳои мукофоти Бозиҳои олимпӣ, қаҳрамонҳои Спартакиадаи ИҶШС ва мусобиқаҳои дигари байналхалқӣ З. Рустамова (камонварӣ), С. Раҳимов (гӯштини самбо), И. Ҳасанов (қаикронӣ), Э. Шиллер (гимнастикаи бадеӣ), Т. Коваленко (тениси рӯи миз), А. Тихонов (велосипедронӣ), Г. Пулотов (камонварӣ), А. Василев (тирпарронӣ), А. Раҷабов (гӯштини самбо), Н. Каримов (гӯштини дзюдо) ва бисёр дигарон сайқал додаанд.

Дар ДТҖТ олимони варзида, ба монанди профессор К. Ш. Шукров, Н. Н. Турсунов, А. К. Бобоҷонов, дотсентон М. Х. Чумаев, Т. Х. Мустафокулов, С. Анваров, Ҳ. Ғуломов, Л. Губанова, Д. Каримова А. Шодиев, Ш.Сафаров, А. Шокиров ва дигарон корҳои илмию татқиқотии ҳудро оғоз намудаанд.

Гайр аз ин, ҳатмкунандагони ДТҖТ дар инкишофи соҳаҳои дигари ҳочагии ҳалқи мамлакат саҳми арзанда мегузаранд. Бояд қайд кард, ки дар байни кормандони ДТҖТ 10 нафар рутбаи генерал ва зиёда аз 170 нафар рутбаҳои полковник ва подполковникро доранд. Дар барқароршавӣ

ва инкишофи ДТЧТ ректорон Т. Умаров, Ф. П. Репа, И. Р. Ҳасанов, А. С. Сатторов, К. Шукроев, А. Маҳмадов, Ш. Сафаров ноиби ректор Т.М. Суярқулов, Н.Н. Турсунов, А.К. Бобоҷонов, К. Қиёмов, В. Сидоренко, А. Муродов, А. Арапенко, Р. Ашурев, А. Таваккалов ва бисёр дигарон саҳми арзанд гузоштанд.

Тахлили ҳолат ва инкишофи ҳаракати тарбияи чисмонӣ дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки солҳои охир дар гузаронидани ҷорабинҳои гуногуни варзишӣ-оммавӣ ва тансихатӣ беш аз беш сарпастону месенатҳо ширкат меварзанд. Гузаронидани мусобиқаҳои гуногун таҳти шиори «Варзиш алайҳи маводи мухаддир» бо ёрии сарпастон ба ҳукми анъана даромадааст.

Ҳамин тавр, таҳти шиори мазкур мусобиқаи солинавӣ оид ба тенниси қалон дар шаҳри Душанбе баргузор гашт, ки дар он ҳамаи варзишгарони бехтарини ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Дар гузаронидани мусобиқа сарпастони мусобиқа - Агентии назорати маводҳои нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, тараҷӯҳонаи «Фламинго», Интернет-правайдер «Вавилон-Т», Комбинати ш. Душанбе ёрии моддии қалон расониданд.

Дар фаъолияти сарпастон ғамхорӣ дар ҳаққи варзишгарони маъюб ҷои маҳсусро ишғол менамояд. Соли 2001 бо ёрии онҳо дар ноҳияи Файзобод Спартакиадаи байниминтақавӣ дар байни варзишгарони маъюб гузаронида шуд, ки дар он 16 дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Тамоми ҳарочоти молиявиро макомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатии ноҳияи Файзобод ва Ҳукумати шаҳри Душанбе ба дӯши худ гирифтанд. Соли 2002 (бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марта соли 2002, №96) гузаронидани Спартакиадаи донишҷӯёни ҷаҷӯони Тоҷикистон ба муносибати 10 солгарди Иҷлосияи 16 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти донишҷӯёни мамлакат ҳодисаи мухим гашт. Дар мусобиқаҳои ниҳоӣ, ки аз 5 то 17 май дар шаҳри Душанбе аз рӯи 12 намуди варзиш баргузор гаштанд, 1675 варзишгар аз 17 мактаби олии ш. Душанбе, 2 мактаби олии вилояти Ҳатлон, 3 мактаби олии вилояти Сугд ва 1 мактаби олии ВМҚБ иштирок намуданд.

Ҷои аввал насиби донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии шаҳри Ҳучанд ба номи Б.Фафуров гашт. Варзишгарони донишгоҳи мазкур соҳиби 9 медали тилло, 13 нуқра ва 8 биринҷӣ гашта, 1143 хол ба даст оварданд. Дар ҷои

дуюм колективи донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Хоруғ (917 хол), дар ҷои сеом варзишгарони Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон (809) қарор гирифтанд.

Ғайр аз ин, бори аввал дар таърихи ҷаҳонии гузаронидани Бозихои осиёй Шӯълаи олимпӣ дар пойтаҳти Тоҷикистон – Душанбе баرافрӯҳта шуд.

Рӯзномаи «Варзиш-Спорт» пешниҳод намуд, ки қормандони КОМ-и Тоҷикистон ва Президенти федератсияи футболи Тоҷикистон С. Қосимов, ки дар инкишофи варзиши тоҷик дар соли 2002 саҳми арзанда гузоштанд, шахсияти сол дониста шаванд. Ш. Назаров мураббии сол дониста шуд. Дастан сол дастан таэквандои ИТФ дониста шуд. Минтақаи варзиши бехтарин вилояти Суғди Тоҷикистон дониста шуд. Р. Раҳимов - собиқ бозингари тимҳои футболи «Помир» (Душанбе), «Спартак» ва «Локомотив»-и Москва, роҳбари ба тозагӣ таъиншудаи клуби австриягии «Адмирал Ваккер», Р. Саидов - собиқ муштзани тоҷик, ки аз номи дастан яккачини Ӯзбекистон (қаҳрамони Осиё) баромад мекунад. Ҳ.Фузайлов - яке аз бехтарин ҳимоятгарони тарафи чапи чемпионати Россия, ки аз номи «Шинник»-и Ярослав баромад мекунад, Р. Малахбеков - муштзани тоҷик, қаҳрамони Аврупо-легионери бехтарин дониста шуданд. Дар таърихи ҳаракати варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи тайёр кардани қадрои варзишӣ, такмили моддии техникии базаи варзишӣ таҷхизондани он бо лавозимоти зарурӣ ҷои муҳимро ишғол менамояд. Яке аз вазифаҳои асосии ташкилотҳои варзишии Тоҷикистон эҳё ва инкишофи намудҳои миллии варзиш ва бозиҳои ҳалқии тоҷикӣ мебошад.



Тими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Эрон

шудаи клуби австриягии «Адмирал Ваккер», Р. Саидов - собиқ муштзани тоҷик, ки аз номи дастан яккачини Ӯзбекистон (қаҳрамони Осиё) баромад мекунад. Ҳ.Фузайлов - яке аз бехтарин ҳимоятгарони тарафи чапи чемпионати Россия, ки аз номи «Шинник»-и Ярослав баромад мекунад, Р. Малахбеков - муштзани тоҷик, қаҳрамони Аврупо-легионери бехтарин дониста шуданд. Дар таърихи ҳаракати варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи тайёр кардани қадрои варзишӣ, такмили моддии техникии базаи варзишӣ таҷхизондани он бо лавозимоти зарурӣ ҷои муҳимро ишғол менамояд. Яке аз вазифаҳои асосии ташкилотҳои варзишии Тоҷикистон эҳё ва инкишофи намудҳои миллии варзиш ва бозиҳои ҳалқии тоҷикӣ мебошад.

ФАСЛИ 2.

ХУДНАЗОРАТКУНӢ ВА ИЧРОИ МАШҚҲОИ ЧИСМОНИ

БОБИ 1. МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА

Ҳангоми ба машғулиятҳои мустакилонаи чисмонӣ шурӯъ намудан вазъи саломатии худро ҳатман ба назар гиред ва дар ҳолати худро бад хис кардан бо духтур, омӯзгори тарбияи чисмонӣ ё мураббии худ оид ба машқҳо мурочиат кунед. Ин хеле муҳим астю Зеро дар китобҳои дарсӣ барои машқҳо сарбориҳое пешниҳод карда шудаанд, ки ба мактаббачаҳои вазъи саломатиашон мӯтадил шуда тавсия шудаанд.

Ҳангоми ба машқҳои мунтазами чисмонӣ шурӯъ намудан, аз худ кардани қоидаҳои асосии ичроиши машқҳоро аз худ намоед, омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни тайёрӣ ва ба комёбихои шахсиро баҳогузорӣ намудан хеле муҳим аст.

§ 1. ҚОИДАҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА

1. Ба натиҷаҳои баланд дар муддати кӯтоҳ ноил гардиданӣ кӯшиш на-
кунед. Саросемагӣ метавонад ба ҳасташавии организм оварда расонад.

2. Бениҳоят муҳим аст, ки сарбории чисмонӣ ба қобилияти Шумо мувофиқ бошад, аз ин рӯ сарборӣ ва мураккабии онро пай дар пай ва бо назорати таъсири онҳо ба организм зиёд кунед. Фаромӯш насозед, ки организми шумо ҳоло организми шахси калонсол нест.

3. Ҳангоми тартиб додани нақшай машқҳои мустакилона ба он машқҳоро барои инкишоф додани ҳама қисматҳои мушакҳо илова на-
моед. Ин ба ноил гардидан ба натиҷаҳои баландтар дар намуди варзиши интихобкардаатон кӯмак мерасонад.

4. Фаромӯш насозед, ки натиҷаи машқҳои мустакилона аз мунтазамии он вобаста аст. Зеро чӣ қадаре, ки танаффус байни онҳо калон бошад (3–4 рӯз ва зиёда аз он), ҳамон қадар самаранокии машқҳои қаблий но-
чиз мегардад. Аз ин рӯ, ҳатто ҳангоми сарбории бениҳоят зиёд, масалан

хангоми тайёрӣ ба имтиҳонот ба ин кор 20-30 дақиқа чудо намуда, маҷмӯи машқхоро ичро намоед.

5. Бахри нигоҳ доштани фаъолиятнокии баланди худ ва ҳоҳиши машқ кардан ҷойи гузаронидани машқҳои мустақилонаатонро иваз намоед, бештар дар боду ҳавои тоза, бугу майдончаҳо машқ кунед, ба машқҳои худ ёру дӯстон ва аъзои оиларо ҷалб кунед. Аз болои ҳоҳарону бародаронатон назорат кунед

6. Зери мусикӣ машқ кардан ҳеле хуб аст. Мусикӣ шавқу рағбатро ба машқ зиёд карда, ба табъи болидай шумо мусоидат мекунад.

7. Кӯшиш ба ҳарҷ дихед, ки асосҳои физиологии машқҳои мустақилона риоя карда шаванд; мураккабии машқҳо, ҳамчун сарбориро пай дар пай афзоиш дихед; мунтазамии сарборӣ ва истироҳат байнини машқхоро бо назардошти тайёрии ҷисмонии худ дуруст амалӣ гардонед. Бештар машқҳои душвор танаффуси давомнок ва шумораи такрории камро талаб мекунанд. Вобаста ба аҳволи худ, мақсади машқҳои мустақилона сарбориро дар давоми як дарс зиёд ё кам кунед. Кӯшиши зиёд кардани сарбориро накунед.

8. Агар шумо бадшавии вазъи саломатии худро ҳис кардед, ба духтур ё муаллим маслиҳат кунед. Фаромӯш насозед, ки самаранокии машқҳои мустақилона замоне баландтар мегардад, ки ба маҷмӯи машқҳои ҷисмонии шумо, маросимҳои обу тоб додани бадан, риояи шартҳои беҳдоштӣ, речай рӯз, истеъмоли дурусти ҳӯрок шомил шуда бошанд. Инак, рӯзи шумо бояд аз машқ оғоз ёбад.

§ 2. ГИМНАСТИКАИ ПАГОҲИРӮЗИИ БЕҲДОШТӢ

Шумо аллакай медонед, ки мақсади асосии гимнастикаи пагоҳирӯзии беҳдоштӣ - ин пас аз ҳоби шаб баланд бардоштани вазъи саломатӣ ва ба кор даровардани ҳамаи узвҳои физиологии инсон мебошад. Машқи хуб метавонад ба инкишоф додани кувва, пуртоқатӣ, қаишӣ ва мутобикии ҳаракат мусоидат намояд. Агар шумо ба иҷрои машқҳои гигиении саҳарӣ ҳар рӯз ва дар ҳар гуна обу ҳаво, баҳусус дар ҳавои тоза одат кунед, он гоҳ ба ғайр аз беҳтар гаштани кори ҳамаи узвҳои худ, организми шумо обу тоб ва иродай шумо маҳкамтару устувор мегардад. Давомнокии машқ бояд 10-15 дақиқа бошад.

Машқҳо бояд ба тариқи мустакилона гузаронида шаванд. Дар ин холат машқҳоро бо сарбории зиёд ичро карда, вакти ичроиши онхоро ба 20-30 дақиқа расонед. Гимнастикаи гигиени саҳариро чунон ташкил дихед, ки он ба ҳасташавии зиёд ва суст гардидани фаъолияти кории шумо ҳангоми дар дарс мактаб оварда нарасонад.

Барои интихоби шумо, бо назардошти тайёрӣ ва шавку рағбататон якчанд намуди машқҳоро пешниҳод менамоем. Ба ин маҷмӯъ машқҳои умумии инкишофӣ, ки ҳам ба тамоми организм ва инчунин ба гурӯҳи алоҳидаи мушакҳою устухон таъсири худро мерасонанд, дохил мегарданд. Масалан, ҳангоми ҳаму рост кардани дастҳо, ҳангоми такя кардан ба онҳо бештар мушакҳои сеҳоҳай китфҳо, мушакҳои рости шикам, миён, дастҳо, устухонҳои ҳаму росткунандай китфҳо, зонуҳо тараанг мешаванд.

Ҳангоми ба поён бурдани бадан зери таъсири вазн ҳаму ростшавии устухонҳои китфҳо, оринҷ, устухонҳои бадан ва дастҳо ба амал меояд. Бо афзоиши баландии такя (ҳангоми истифодаи курсӣ, ҳараки гимнастикӣ) лаҳзҳои вазнинӣ ва воҳиди қувваҳои зиддиятӣ, ки бо мушакҳо авҷ дода мешавад, пас мегардад.


Ҳангоми такя дар мавриди ҳам шудани дастҳо фаъолиятнокии баланди мушакҳои чорсарайраги по, мушакҳои таҳтапӯшт, мушакҳои рости шикам, мушакҳои калони қафаси сина нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми зиёд кардани машқҳо ба мушакҳои сесараи китфҳо таъсири бештаре мерасад. Фаъолнокии зиёди мушакҳои калони қафаси сина баланд аст. Ҳангоми ҳаму рост шудан баъзе мушакҳо дар речайни нигоҳдорӣ изометрӣ фаъолият мекунанд. Ба ин гурӯҳ мушакҳое дохил мешаванд, ки сар, миён, устухонҳо болои бадан ва ҳамуросткунандай сутунмӯҳарро ба низом медароранд. Ин машқ ба онҳое фоидабахш мебошад, ки меҳоҳанд қувваи пойро зиёд намуда, қадаммонии зебо пайдо кунанд.

Намуди умумии гимнастикаи гигиени (расми 1) (20-25 дақиқа)

1 - Роҳ гаштан ба масофаи 100 м бо ичроиши машқ: 1- дастҳоро ба тарафи боло бурда, сарро баланд бардоштан; 2- дастҳоро ба тараф сипас ба поён берд, сар ба мавқеи пештара (10-12 маротиба);

2 - Давидан ба масофаи 400 м (охиста-охиста бо тезонидани суръат ва дар охир паст кардани он);

3 - Роҳ гаштан ба масофаи 100 м бо ичроиши машқ: 1 ҳар ду дастро ба пеш-боло (нафас кашидан); 3-4 дастҳо ба тараф, сипас, ба поён (нафас баровардан) 6-8 маротиба.



Расми 1

Машқҳои умумииинкишоғӣ

4 - Ҳолати ибтидой дастҳо ба тараф, ангуштҳо саҳт дар муштҳо гирифта шуда, чор ҳаракати даврагӣ ба пеш, ҳамин қадар ба қафо. 4-5 маротиба ичро карда мешавад.

5 - Ҳолати ибтидой пойҳо ба тараф, баданро ба пеш ҳам карда, дастҳо ба тараф. Гардонидани бадан ба тарафи чап ва рост. 12-16 маротиба.

6 - Ҳолати ибтидой пойҳо ба тараф, дастҳо ба боло. 1 - нишинад, дастҳоро ба поён гузошта, сипас, ба қадри имкон ба қафо баред. 2 - хезед, дастҳо ба боло, ҳам шавед. 8-10 маротиба.

7 - Ҳолати ибтидой машмӯи машқҳои озоди 1, 3- маротиба.

8 - Ҳолати ибтидой 1 - нишастан, такя бо дастҳо 2 - ҷаҳида, хобида такя кардан, 3 - нишастан, такя бо дастҳо. 4 - ҳолати ибтидой - 6 маротиба.

9 - Ҳолати ибтидой: машмӯи машқҳои озоди 2, - 4 маротиба.

10 - Бо як пой (бо ивази пойҳо) дар ҷой ҷаҳида, бо ҳар ду пой.

11 - Бо суръат роҳ гаштан ба масофаи 50-100 метр.

12 - Давидан ба масофаи 200 м бо суръати суст бо гузариш ба роҳ гаштан.

Ҳангоми роҳ гаштан машқҳои нафаскашӣ чуқур ва суст кардани он ичро карда мешавад: 1-2 дастҳо дар шакли оғӯшӣ ба қафо, ба боло (нафаси чуқур), 3-4 машқро суст карда, дастҳоро ба поён ба китфҳо гузашта. ба поён ҳамчунин сару китфҳоро ҳам кунед.

Машқҳои озод

Машмӯи 1 (расми 2)

Ҳолати ибтидой. Ба ҳисоби 1-2 бо нӯги пой истода, охиста-охиста дастҳоро ба пеш, сипас ба боло бардоред; ангуштҳоро мушт карда, боло бардоред, ҳудатонро дароз кунед.


3. Бо пошнаи пой истода, дастҳоро бо қувва қад карда. ба бадан часпонед, муштҳоро ба китф гузоред, рост нигаред;

4. Дастҳоро кушода ба боло бардоред.

5. Нутҳои пойро якҷоя карда, то қадри имкон ба пошнаҳо нишинед, кафҳои даст дар болои бикин, оринҷҳо ба тараф.

6. Рост шавед, дастҳоро ба боло, ба тараф ва ба қафо то ба охир баред, муштҳоро фишурда нигоҳ доред.

7. То ба охир ба ҳарду пошна нишинед, кафҳои даст дар болои бикин, оринҷҳо ба тараф.



Расми 2

8. Ҷаҳида пойҳоро ба масофаи як қадам ба тараф гузоред, дастҳо дар миён

9. Дасти чапро қад карда, ба тараф то ба охир ба қафо бурда (ангуштҳо дар мушт). ҳамзамон бадан ва пойҳоро ба тарафи чап тоб дода, сипас дар ҷои худ нигоҳ дошта, ба ангуштони дасти чап нигаред.

10. Баданро ба тарафи пеш гардонида, дастҳоро дар миён гузоред.

11. Дасти ростро қад карда, ба тараф ва то ба охир ба қафо баред (ангуштҳо дар мушт). ҳамзамон баданро ба тарафи рост тоб дода, пойҳоро дар ҷои худ нигоҳ дошта, ба ангуштони дасти рост нигаред.

12. Баданро ба тарафи пеш гардонида, дастҳоро дар миён гузоред.

13. Бо шаст ба пеш хам шуда, дастонро ба замин расонед, пойхоро рост кунед.

14. Рост шуда, дастхоро ба пеш, ба тараф ва ба қафо бурда хам шавед.

15. Бо шаст ба пеш хам шуда, дастро ба замин расонед, пойхоро рост кунед.

16. Рост шуда, нафасро чукур кашида, нафас бароред.

Маңмұи 2 (расми 3)

Холати аввала:

1-2 бо қувва китфу дастхоро ба охир ба қафо баред, муштхоро ба қафо, сипас ба тарафхо, ба кафхои даст ба пеш бурда, бо нүғи пой истед, ба тарафхо охиста-охиста гашта. дастхоро рост ба боло, муштхо саҳт, дароз кашед.

3. Ба ҳарду пошнаи пой истода, дар китф, шонаҳо наздик рост ниғаред.

4. Як қадами васеъ ба чап бо саҳт қад кардани дастхо ба тараф ва гардонидани сар ба чап гузаред, ангуштонро парешон созед, кафхои даст ба поён.

5. Пойи чапро бо тамом бо пойи рост наздик гузошта, бо қувва дастхоро қад карда, ба бадан наздик кунед, муштхоро ба китф баред, шонаҳо ба хам наздик рост ниғаред.

6. Як қадами васеъ ба тарафи рост бо саҳт қад кардани дастхо ба тараф ва гардонидани сар ба тарафи рост гузоред, ангуштхоро парешон созед, кафхои даст ба поён.


7. Пойи чапро ба такон ба пойи рост наздик кунед, муштхоро ба китф баред, шонаҳо наздик, рост ниғоред.

8. Җаҳида пойхоро масофаи як қадами васеъ гузоред, дастхо ба боло, бо қарсак дар болои сар якчоя кунед, баданро ба қафо хам кунед.

9. Бо суръат ба пеш хам шуда, дастхоро байни по нигоҳ доред, зонухоро қад накунед.

10. Рост шавед, дастхоро ба боло ба самти китфхо баред, баданро ба тарафи чап гардонед ва ба ҳолати тез дастхоро ба тараф то ба охир баред, ангуштхо дар мушт, кафхои даст ба пеш, пошнаҳои пойро аз чойи худ нагиред.

11. Мань нашуда баданро ба тарафи рост тоб дихед ва боз ба пеш хам шавед, дастхо дар байни пой.



Расми 3

12. Манъ нашуда, рост шавед ва айнан хамин харакатхоро ба ҳисоби миёна 10 маротиба танҳо бо тоб додани бадан ба тарафи рост ичро намоед.

13. Манъ нашуда, баданро ба тарафи чап тоб дихед, машқро ба тарафи пеш такрор намоед, дастҳо дар байни пой.

14. Рост шуда, то ба охир нишинед, дастҳо ба поён, ангуштҳо пареншон.

15. Рост истед, дастҳо ба боло ба тараф. кафҳои даст ба дарун.

16. Пойхоро якчоя карда, нафас кашед, ҳангоми нафас баровардан дастхоро ба поён гузоред, ба ҳолати аввала баргардед.

Намуди машқҳои куввагии сахарӣ бо гантелҳои ҳаҷми 1,5-2 кг. (то 30 дакика)

1. 100 метр бо машқҳои ҳаракатӣ қадам задан. Ҳолати аввала- дастҳо ба тараф; 1- дастҳо ба пеш; 2-дастҳо ба тараф - 10-12 маротиба.

2. Давидан -500-600м.

3. 100м бо машқҳои ҳаракатӣ қадам задан. Ҳолати аввала-дасти рост ба боло, дасти чап ба поён, ангуштҳо дар мушт, 1-2 маротиба дастхоро ба қафо баред; 3-4 айнан ҳамин машқ бо иваз кардани ҳолати дастҳо. 8-10 маротиба.

Машқҳои озод

4. Ҳолати аввала –дастҳо дар пеши қафаси сина. 1-2 маротиба дастҳоро ба қафо баред; 3-4 дастҳоро ба кафҳои даст ба боло бо тоб додани бадан ба чап, қад карда ба тарафҳо гузоред (сипас ба тарафи рост) ва дар охири ҳаракат ду маротиба саҳт дастхоро ба боло баред. 6-8 маротиба ба ҳар тараф.

5. Ҳолати аввала- пойхоро мутобики васегии китфҳо гузоред, 1-нишинед, дастҳо ба пеш; 2-ҳолати аввала, нишинед, дастҳо ба тараф,

4. Ҳолати аввала Машқро 8-10 мартиба такрор кунед.


6. Ҳолати аввала –дастҳо ба тараф, ангуштҳо дар мушт 1-4 ҳаракатҳои даврагӣ бо дастҳо ба пеш ва қафо. 4-5 маротиба.

Машқҳо бо гантелҳо (расми 4)

7. Ҳолати аввала- пойҳо ба тараф рост истед, дар кафҳои даст гантелҳоро дошта ба пеш дароз кунед. 1- дастҳоро дар оринҷ қад кунед. 2-ҳолати аввала машқҳоро 8-10 маротиба такрор кунед.

8. Ҳолати аввала. Пойхоро мутобики васегии китфҳо, дасти чап ба китф, дасти рост ба боло. 1- дасти ростро ба китф монда дасти чапро ба боло бардоред; 2-дасти чапро ба китф, дасти ростро ба боло баред Машқро 12-14 маротиба ичро намоед.

9. Ҳолати аввала. 1- нишинед, дастҳо ба пеш; 2-ҳолати аввала; 3-нишинед, дастҳо ба тараф; 4- ҳолати аввала. 6-8 маротиба. 10. Ҳолати аввала- пойи ростро ба пеш гузошта, дастҳо ба боло, 1-3 бо суръат ба



Расми 4

мисли фонус бо ҳисоб нишаста, 4-як давр занед, 4-6 маротиба ба ҳар тараф машқро ичро намоед.

11. Ҳолати аввала. Пойҳоро ба тараф гузашта рост истед, дастҳо ба боло (гантелҳо ба ҳамдигар наздик) 1- бо суръат бо афшондани дастҳо дар байни пойҳо ба пеш хам шавед, 2- рост шуда, дастҳо ба боло- хам шавед. 10-12 маротиба.

12. Ҳолати аввала. Пойҳоро мутобики қасегии китф гузоред, дастҳо ба тараф. 1-баданро ба чап (то ба охир) тоб дихед; 2-баданро ба рост тоб дихед. 8-10 маротиба.

13. Ҳолати аввала 1-дастҳо ба пешу боло; 2-ба пеш хам шавед, дастҳоро то ба охир қад намояд; 3-рост шавед ва нишинед, дастҳо ба пеш; 4. Ҳолати аввала. Машқро 6-8 маротиба такрор намоед.

14. Ҳолати аввала. Дастьхоро ба китфҳо гузоред. 1- 4 бо пойи рост ва чап чаҳед. Ба ҳар як пой 8-маротиба чаҳед.

15. 100 м бо сабукӣ (бо гантел) қадам задан. 1-2 –дастьхоро ба тараф бурда ба боло бардоред, нафас кашед; 3-4 оҳиста дастьхоро ба китф, сипас ба поён афшонед, сарро ҳам кунед- нафас бароред. 6-8 маротиба

16. Ба масофаи 1500 м. бо суръати миёна давед.

17. Давидан бо суръати суст ва қадамзаний бо иҷрои машқҳо бо нафаскашии чуқур. 1-2 дастьхоро ба қафо ба боло, сарро бардоред (нафас чуқур кашед); 3-4-дастьхоро ба шакли салиб ба тараф, ба поён, баданро ба пеш ҳам кунед, сарро ҳам кунед (нафасро бароред) Машқро 8-10 маротиба такрор кунед.

Машқ бо бандаки резинӣ (расми 5)

1. Ҳолати аввала- пойҳо дар болои мобайни бандак истода, нӯгҳои онро ба дастатон гиред, оринҷҳоро ба биқин наздик гузоред. 1-дар як вакт ё ба навбат дастьхоро дар оринҷ қад кунед; 2-ҳолати аввала. Машқро 12-16 маротиба такрор кунед;

2. Ҳолати аввала- бо пойҳо дар болои мобайни бандак истода, нӯгҳои онро ба дастонатон печонед, дастьхоро қад карда ба китфҳо баред 1-дастьхоро рост карда ба пеш баред, 2- оҳиста ба ҳолати аввала баргардед 16-20 маротиба.


3. Ҳолати аввала- бо пойҳо дар болои мобайни бандак истода, нӯгҳои онро ба дастатон печонед, дастьхоро, қад карда ба китфҳо баред. 1-2 дастьхоро ба тараф (ё ба боло); 3-4 оҳиста ба ҳолати аввала баргардед. 12-16 маротиба.

4. Ҳолати аввала - бандак дар қафо. 1-дастьхоро рост дошта, ба пеш ба ҳамдигар наздик кунед (5-6 сония нигоҳ доред); 2-ҳолати аввала. Машқро 6-8 маротиба такрор намоед.

5. Ҳолати аввала. Бо пойҳо дар мобайни бандак истода, нишаста нӯгҳои онро ба даст гирифта, дастьхоро ба китфҳо баред. 1- ба ҳолати аввала баргардед. 2-нишинед. 16-20 маротиба.

6. Ҳолати аввала. Мобайни бандакро дар таги пошни пой қад карда нӯгҳои бандакро ба дастатон печонед. 1-пойро рост карда ба пеш баред; 2-Ҳолати аввала. Машқро бо ҳар ду пой 14-16 маротиба иҷро намоед.

7. Ҳолати аввала. Мобайни бандакро ба ягон ашё устувор намуда, нӯгҳои онро ба даст гиред, дастьхоро ба китфҳо баред. 1- баданро ба пеш ҳам кунед; 2-ҳолати аввала. Машқро 14-16 маротиба иҷро намоед.



Расми 5

8. Ҳолати аввала. Машки айнан ба 7 монанд, танҳо дастҳо ба тараф. 1- баданро ба тарафи чап тоб дихед; 2- баданро ба тарафи рост тоб дихед. Машкро 14-16 маротиба тақрор намоед.

9. Ҳолати аввала. Мобайни бандакро ба ягон ашё устувор намуда, нүгҳои онро ба даст печонида ба пеш дароз кунед. 1-ба пеш хам шуда, дастхоро ба қафо баред. 2- ҳолати аввала. Машкро 12-16 маротиба тақрор намоед.

10. Холати аввала. Айнан ба монанди машқи 9. 1-нишаста, дастхо ба тараф. 2-холати аввала; 3-нишаста, дастхо ба қафо (ба боло). 4- холати аввала. Машқро 8-10 маротиба такрор намоед.

11. Қадамзанай, давидан, машқҳои инкишофи умумӣ (ниг. ба намуди машқҳо бо гантелҳо).

Намуди намунавии давидан ҳангоми иҷроиши машқҳои гигиении сахарӣ (20-30 дақика)

100 м бо машқҳои харакатӣ қадам задан.

1-2-дастхоро рост карда ба қафо баред; 3-4 бо кафҳои даст ба боло дастхоро ба тараф; 5-6 дастхо ба болою қафо.

Машқро 6-8 маротиба иҷро намоед.

Давидан ба масофаи 400м бо суръати суст.

БОБИ 2. ИНКИШОФИ ХУСУСИЯТҲОИ ЧИСМОНИЙ

§1. ТОБОВАРИИ УМУМИЙ (АЭРОБӢ)

Тобоварӣ – қобилияти одамист, ки ягон корро дар мӯҳлати тӯлонӣ бе суст намудани суръат ва самараҳаҳш (коршоямӣ) иҷро мекунад. Сатҳи тобоварӣ, одатан, тавассути вақт, ки дар он муддат машқи муайяні чисмонӣ иҷро мегардад, муайян карда мешавад. Вақти кор ҳар қадар, ки дарозмуддат бошад, тобоварии инсон низ ҳамон қадар зиёд мешавад. Чунин сифат барои давиданҳои тӯлонӣ, бо конкиҳои ҷарҳдор роҳ гаштан ва барои иҷрои машқҳои қӯтоҳмуддати босуръат ва зӯрталаб зарур мебошад.

Барои инкишофи тобоварӣ машқҳои гуногун: роҳгардӣ, ивазкунини роҳравӣ ба давидан, давидан, кросс, велосипедронӣ, шиноварӣ, завракронӣ, инчунин бозиҳои футбол, ҷавғонбозӣ, теннис, тӯби дастӣ ва гайра истифода мешаванд.

Роҳравӣ – аз намудҳои бештар дастрас ва маъмули машқҳои силсилавӣ мебошад. Онро барои хонандагони ҳамаи синну сол новобаста аз вазъи саломатӣ ва омодагии чисмонӣ тавсия кардан мумкин аст. Ҳангоми роҳ рафтани мушакҳои бадан бо навбат таранг ва суст мешаванд, ки дар натиҷаи он одам имконият пайдо мекунад, ки ба бори зиёди чисмонӣ тобовар бошад; дар вақти роҳ рафтани гурӯҳҳои асосии мушакҳои бадан ба

кор чалб карда мешаванд, фаъолияти дилу рагҳои хунгузар ва системаи нафасгирий мӯътадил баланд шуда, сарфи кувва зиёд мегардад. Ҳангоми рох рафтан дар замини ҳамвор бо суръати 4-6 км дар як соат истеъмоли кислород нисбат ба ҳолати оромӣ 3-4 маротиба зиёд мешавад.

Роҳравиро бо нафасгирий бояд вобаста кард. Барои ин аввал бошуурона нафасгириро бо ҳаракат (дар тӯли 2-4 қадам нафас кашед ва дар тӯли 5-6 қадам нафас бароред) бояд вобаста намуд. Минбаъд нафасгирий ба меъёр медарояд ва онро дигар метавонед назорат накунед. Бори ҷисмонӣ ҳангоми роҳгардӣ асосан аз дарозии масофа ва суръати ҳаракат муайян карда мешавад. Давомнокии сайру гашт аз вазъи саломатии инсон вобаста аст. Аломатҳои созгории саломатии инсон дар нафасгирии озод ва беозор, арақи начандон зиёди бадан, хушҳолӣ, андаке байди сайру гашт (роҳгардӣ) дар як дақиқа ба 10-20 зарба баланд шудани таппиши набз ва байди 5-10 дақиқаи истироҳат мӯътадил гаштани он зоҳир мегарданд.

Роҳравӣ се намуд дорад: одӣ, босуръат ва меъёрӣ.

Роҳравии одӣ ба мубодилаи моддаҳо (ҳазми таом) мусоидат мекунад, кори дилро ба меъёр медарорад, гардиши хунро суръат мебахшад, шушро тоза мекунад ва яке аз воситаи асосии датрасии обутоб додани бадан ва мустаҳкам намудани саломатии инсон мебошад.

Роҳравии босуръат мушакҳои баданро инкишоф медиҳад, дар одам хислатҳои тобоварӣ, устуворӣ ва дигар сифатҳои иродавиро ривоҷ мебахшад.

Роҳравӣ аз рӯи меъёр. Ин навъи роҳравӣ барои табобати бемориҳои дилу рагҳои хунгузар ва ғайра истифода мешавад. Онро ба осонӣ ба меъёр даровардан мумкин аст. Роҳгардии меъёрӣ қувваи зиёдро талаб намекунад. Ҳангоми аз рӯи меъёр мунтазам машқ кардан қобилияти ҷисмонии одам ва коршоямии он меафзояд. Бо мурури замон ба машқи дави солимгардонӣ гузаштан мумкин аст.

Роҳравии меъёрӣ ва ё солимгардонӣ ба одамони ҳамаи синну сол, ки тайёрии ҷисмониашон гуногун аст, тавсия карда мешавад. Ба одамоне, ки ба қасалии фарбехӣ гирифторанд ва аз сабаби дар баданашон зиёд ҷамъ шудани намак бемор шудаанд, тавсия карда мешавад. Роҳравии меъёрӣ ё солимгардониро аз 1-2 км сар карда, ҳар рӯз 500 м илова менамоянд ва тадриҷан меъерро то ба 10 км ва аз он ҳам зиёдтар мерасонанд.

На ҳама гуна роҳравӣ манфиати машқиро дорад. Беш аз ҳама роҳравии одӣ- сайру гашт, ки одатан бо соат (ман як соат сайр кардам) чен карда мешавад. Ин гуна гардиш бо суръати суст ва дамгириҳо, сӯҳбатҳо бо ҳамсафарон иҷро карда мешавад. Ҳаминро таъкид бояд намуд, ки ин қабил роҳравиҳо ҳарчанд фоиданок бошанд ҳам (одам дар ин чанд лаҳза аз ташвишҳои зиндагӣ ҳалос мешавад, вактро барои худ хуш ва фаъолона мегузаронад), вале ба ин нигоҳ накарда таъсири машқиро на-мебахшанд.

Шакли дигари роҳравӣ роҳравии варзишӣ мебошад. Дар ин ҳолат бори ҷисмонӣ ба одам ниҳоят зиёд аст.

Ва ниҳоят, роҳравии солимгардонӣ. Махӯз ҳамин шакли роҳравӣ барои инкишифӣ бадани инсон фоидай бештар меоварад. Ва инро метавон ба ҳама тавсия намуд.

Агар ҳар рӯз 30-45 дақика одамон барои роҳравии солимгардонӣ вақт ҷудо намоянд ба мақсад мувоғиқ мебуд. Машгулиятҳоро аввал дар як ҳафта 4 маротиба (барои ин вақти мувоғиқро интихоб намудан лозим) бояд гузаронд. Пеш аз хоб бо роҳравии меъёри набояд машғул шуд. Пеш аз хоб сайру гашти оромона бештар ба мақсад мувоғиқ аст.

Дар аввал 2 км роҳро дар 30 дақиқа тай бояд намуд. Одами миёнакад дар як дақиқа бояд 90 қадам гузорад.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи чунин сайру гашт одам 2700 қадам мегузорад. Дар ин ҳолат таппиши дил аз 90-95 зарба дар як дақиқа зиёд набошад. Баъд, бо мурури ба ин масофа одат кардан, ҳангоми роҳравӣ таппиши дил то андозае суст мегардад ва одам бояд масоғаро дарозтар кунад (то 2,5 км дар 30 дақиқа). Барои ин дар як дақиқа 95-100 қадам гузоштан зарур аст ва дарозии қадамҳо низ бояд ба таври автоматӣ афзоянд. Вақте ки дар 30 дақиқа 3000 қадам мегузоред, дигар барои зиёд кардани он нақӯшед.

Роҳравӣ аз рӯи меъёр пойафзол ва либоси маҳсусро талаб намекунад. Сайру гаштро беҳтар аст, ки дар ҷои ҳамвори хушбуҷ ҳаво ва дур аз роҳҳои мошингард гузаронед. Дар вақти роҳравӣ мавзуниятро бояд риоя кард, гап назанед, нағасгирий бояд озод ва табиӣ бошад.

Мубодилаи роҳравӣ ба дав. Дав ба меъёрҳои масофа, суръат ва вақт ҷудо мешавад. Дар вақти гаштан нағасгирий ором мешавад, бори ҷисмонӣ дар бадан умуман суст мегардад. Барои барқарор намудани нерӯ ҳангоми

гаштан машқхой нафасгирӣ ва сустгардонии баданро ба ҷо овардан мумкин аст.

Дав ва гаштан аҳамияти калони беҳдошти баданро (гигиена) доранд ва аз ҷиҳати дастрасию фоиданокии худ ба гурӯҳи беҳтарини воситаҳои тандурусткунӣ дохил мешаванд. Дав ва гаштан тамоми узвҳои такягоҳӣ ва ҳаракатдиҳандаи бадани инсонро ба кор меандозад. системаҳои асаб, дилу рагҳои хунгард ва нафасгирриро фаъол мегардонанд, функсияҳои ҳамаи узвҳоро беҳтар намуда, ба табодули моддаҳо дар организм хуб мусоидат менамоянд. Машқхой давидан ба тарбияи ирода ва обу тоб ёфтани инсон мадад мерасонанд, дар ў малакаҳои бартараф карда тавонистани монеаҳои зиндагиро ташаккул медиҳанд.

Солҳои охир луккос зада давидан хеле паҳн гардидааст. Ҷиҳати афзалиятноки ин навъи давидан нисбат ба дигар намудҳои машқхои ҷисмонӣ дастрасии он мебошад. Барои ин қабил дав толор, варзишгоҳ ё ягон таҷҳизоти варзишӣ лозим нест. Барои даванда пойафзол ва либоси одии варзишӣ доштанаш кифоя аст.

Олимон тавсия медиҳанд, ки барои нигоҳ доштани саломатӣ ҳангоми давидан мушакҳои баданро набояд таранг кард, суръати давидан аз роҳравӣ андаке бояд тезтар бошад ва давомнокиаш аз як соат зиёд на бошад.

Одам метавонад дар хона, ҳавлӣ, майдончаи назди иморатҳои истиқоматӣ, дар гулгаштҳо, роҳҳо бо дав машғул бошад. Яке аз воситаҳои муҳимтарини ивазкунандаи дави ҳақиқӣ дав дар чой мебошад. Дар ин ҳолат одам дар як чой истода дастон, китфҳо ва сари худро озод нигоҳ дошта бе истироҳат 5-7 дакиқа медавад. Ҳангоми давидан қоматро рост нигоҳ доштан зарур аст, дастон бояд озод ҳаракат кунанд. Инсон ҳар қадар, ки озод бошад, ҳамон қадар давидан ба ў осон мегардад.

Ҳангоми ин навъи дав сандуқи сина озод нигоҳ дошта мешавад, мушакҳо (маҳсусан мушакҳои миён ва дастон) озоданд. Нафасгирӣ тавассuti бинӣ ва даҳони нимкушода дар як вакт озод ба амал меояд. Суръати давидан аҳамияти дуюмдараҷа дорад. Асосаш – ҳаракати мунаzzам дар шароитҳои барои нафасгирӣ ва ҷараёни хун мувофиқ. Суръат бояд суст, безӯроварии зиёд бошад. Ин дав имкон медиҳад, ки кори зиёди ҷисмонӣ бе ҳасташавӣ ба ҷо оварда шавад. Афзоиш ва давомнокии он бояд тадриҷан амалӣ гарданд.

Дастури машғулиятҳои мустақилонаи роҳравӣ ва дави солимӣ

1. Пеш аз машғул шудан бо роҳравӣ ва дави солимӣ аввал бо дуҳтур маслиҳат намоед.

2. Ҳар рӯз ё камаш 2-3 маротиба дар як ҳафта то ё баъди 2 соати ҳӯрок ҳӯрдан 30-40 дақика бо роҳравӣ ё дав машгул шудан мумкин аст.

3. Ҳангоми гашти солимӣ қадамгузорӣ бояд баробар бошад. Аз 1-2 км сар карда, ҳар рӯз 250-500 метр илова намуда, масофаи умумии роҳро то 10 км ва аз он бештар расонидан лозим аст. Суръат 1 км дар 12-20 дақика, дарозии қадам – 50-70 см.

4. Ҷавонписарон машғулияти давиданро аз 3-5 дақика, дуҳтарон аз 2 дақика сар карда, тадриҷан масофаро зиёд мекунанд: писарон ба 30-60 сония, дуҳтарон ба 30 сония. Ҳангоми машқҳои мунтазам барои давидан ба писарон то 60 дақика ва барои дуҳтарон то 30 дақика вакт муайян карда шудааст. Суръати давидан 60-100 метр дар 1 дақика аст.

5. Пеш аз роҳравӣ ё давидан якчанд машқҳои варзиширо ичро намоед. Ин кор организми шуморо барои тобоварӣ омода мекунад.

6. Дар вақти роҳравӣ ва давидан ба қомати худ эътибор дихед, мӯътадил ва озод нафас кашед.


7. Барои машқ кардан барои худ мувофиқи вазъи обу ҳаво либоси васеъро, ки ҳаракатро маҳдуд намекунад ва пойафзоли тагаш ғафсу мулоимро интихоб кунед.

8. Ҳангоми пайдо шудани дард дар чигар ё мушакҳои пой ба роҳгардӣ гузаред ва якчанд машқҳои сусткунандай баданро ба ҷо оред. Ҳамин ки дард қат гардид, машқро давом дихед.

9. Дар охир барои сустшавӣ якчанд машқҳоро ба ҷо оварда, бо оби нимгарм худро шустушӯ намоед.

Яке аз воситаҳои дастрас ва мувофиқи инкишофи тобоварӣ дав мебошад. Суръати дав аз дарозӣ ва тез-тез қадаммонӣ вобаста аст. Агар дав тӯлонӣ бошад, қадамҳои дароз гузошта мешаванд. Пойи пеш бардошта шуда бар замин аввал бо пошна ва сипас бо панҷаҳо гузошта шуда, пойи дуюм (телакунанда) аз роҳрав пурра ба зону рост шуда, тела медихад. Агар пойи дуюмро ба тамом рост накунед, он гоҳ дарозии қадаматон кам ва суръати дав суст мешавад (расми 6).

Тарзи давиши



Расми 6

Дар вақти машғулиятҳои аввалин дар давидан суръати он бояд чунин бошад, ки тавассути бинӣ нафас гирифтан ва назорати ҳаракатҳои худ имконпазир гардад. Ба онҳое, ки пеш бо давидан машгул набуданд, маслиҳат медиҳем, ки давиданро аз суръати суст (луккос зада давидан) то 4-5 дақиқа оғоз намоянд. Агар баъди таваққуф набзи шумо дар як сония то 110-130 таппиш бошад, он гоҳ давиданро давом додан мумкин аст. Вале агар таппиши набз аз ин микдор зиёд бошад, он гоҳ дар машғулиятҳои аввалин баъди 5 дақиқаи давидан ба роҳгардӣ гузаштан лозим аст. Тадриҷан, давомнокии дав зиёд мешавад ва таҳминан дар ду моҳ ба 20-30 дақиқа мерасад. Нишондихандай одитарини дастрасии сарборӣ дар дави суръаташ суст нафасгирӣ мебошад. Агар дар вақти давидан шумо танҳо ба воситай бинӣ нафас гиред, пас маълум мешавад, ки шумо ин сарбориро ба хубӣ паси сар кардаед.


Натиҷаи машғулиятҳои давидан боз аз шароитҳои дигар низ во-баста аст: интихоби дурусти сару либос мувофиқи мавсум ва обу ҳаво, интихоби роҳи давидан (истифодаи гулгаштҳои шаҳрӣ, варзишгоҳҳо, кӯчаҳои серодам). Дар ҳавои сард суръати дав то андозае суст мегардад, нафасгирӣ танҳо ба воситай бинӣ мебошад.


Вале, агар шароити қулай ё вақт набошад, он гоҳ машқи давро дар як чой истода гузаронидан мумкин аст. Беҳтар аст онро бо як суръати мӯътадил дар зинапояи хона ичро кард.

Хангоми давидан дар ҳамворӣ сандуқи синаро андаке пеш оред. Қадамгузорӣ бояд дар дарозиаш табий ва озод бошад. Суръатро на аз ҳисоби дарозии қадам, балки аз ҳисоби зуд-зуд қадамгузорӣ зиёд намоед. Дастанро дар шакли кунчи рост қат намоед ва ҳаракати дастан ба ҳаракати пойҳо бояд мувозӣ бошанд. Панҷаҳо озод ва андак қат ва мушт шудаанд. Китфҳо озод ва поён рафтаанд, дар онҳо сарборӣ ҳис намешавад. Бо бинӣ ва даҳони нимкушода нафас гиред: 2-3 қадам – нафас кашед, 2-3 қадам – нафас бароред. Нафасбарорӣ бояд пурра ва фаъолона бошад.

Давидан дар ҳамворӣ (расми 7)

Хангоми ба кӯҳ баромадан сандуқи синаро ҳарчи бештар ба пеш ҳам кунед, зуд-зуд бо қадамҳои кӯтоҳ давед ва бо дастан фаъолона кор кунед. Дар вакти аз кӯҳ фаромадан сандуқи синаро ба қафо партоед (расми 8). Ҷуйборҳои хурд ва чукуриҳоро ҷаҳида, аввал ба як пой ба замин расед ва суръати давиданро қат накунед.





Расми 7

Машқро инкишофи умумиу маҳсус

1. Ҳолати аввала. Пойҳоро мутобики васеии китфҳо гузоред. 1- хамшуда, дастҳо ба боло; 2-3 хамшавии бо суръат ба тарафи пеш; 4- ҳолати аввала: Машқро 6-8 маротиба ичро намоед.
2. Ҳолати аввала. Пойро ба пеш гузашта, дастҳо ба миён. 1-3 нишастан бо суръат. 4- давр занед. Машқро 8-10 маротиба ичро намоед.

Баромадан ба
баландӣ



Расми 8

Давида фуро-
мадан аз кӯҳ

3. Ҳолати аввала. Дар назди сутун истода, баданро ба пеш хам кунед, дастхо дар васеии китф. Кафи пойро бо навбат молиш дода, ба ангуштҳо рост истода, пошнаҳои пойро ба фарш гузоред. Машқро бо суръати сусту миёна зиёд ичро намоед.

4. Дав бо қадаммонии майда-майда; 2-3 маротиба ба масофаи 30-40м. Машқ бо суръати баланд ичро карда мешавад. Пойҳоро пурра рост карда кафи пойро ба замин параллелӣ гузашта мешавад.

5. Дав бо ҷаҳиш ва бо фурудӣ ба як пойи такягоҳӣ, бо баланд бардоштани ронҳо. Машқро 2-3 маротиба бо масофаи 40-50 м ичро намоед. 3-4 давидан бо суръат бо гузаштани кафҳои пой ба хати рост, масофа 50-60м. Ба масофаи 200м бо суръат қадам задан. Давидани масофаи 800м дар 4 дакиқа, қадамзании масофаи 200м. 3 маротиба тақрор намоед. Қадамзании 200м бо ичрои машқ, нафаскашии чукур; 1-2 дастхо ба шакли камон ба пеш, боло гузоред, хам шавед (нафас кашед); 3-4 дастхо ба тараф ба поён (суст шавед), сарро хам кунед (нафас бароред). Машқро 6-8 маротиба ичро намоед.


Аз машқҳои зикргардида якумашро яку якбора бо суръати баланд ичро намоед.

Ҷӯйборҳои андаке васеъро бо ҳар ду пой ҷаҳида гузаред. Ҷӯйбори васеъро хуб мешуд убур намоед. Дарахтони афтода, кундаҳоро ҷаҳида гузаштан мумкин аст (расми 9).

Гузаштан аз монеаҳо бо такя ба даст ва пой



Гузаштан аз چүйборхо, панчараҳо



Расми 9

Барои инкишофи тобоварӣ барномаи зерини намунавии машғулиятҳо барои як ҳафта (ҷадвали 1) пешниҳод мешавад.

Барномаи намунавии машғулиятҳо барои хонандагони синни 15-17 сола барои як ҳафта

Рӯзҳои машғулият	Мазмуни машқ
Душанбе	Дави суст - 5-10 дақиқа, МУИ* – 5-10 дақиқа, ММ* – 5-10 дақиқа, кросс бо ивазшавии суръаташ ба тезшавӣ – 20 маротиба 100 метрӣ, ё 10 маротиба 200 метрӣ, ё 8 маротиба 300 метрӣ, ё 6 маротиба 400 метрӣ. Вақти умумӣ аз 30 то 60 дақиқа.
Сешанбе	Дави суст - 5-10 дақиқа, МУИ – 6-8 дақиқа, ҷаҳшиш, гулӯлапартой, баскетбол ё футбол – 2 маротиба 15 дақиқагӣ ё кросс бо суръати якхела – 25-45 дақиқа, дави суст ва роҳравӣ бо машқҳои сусткунанда ва нафасгирӣ – 5-10 дақиқа.
Чоршанбе	Кросс бо суръати мӯътадил ё бо иловаи роҳравӣ – 5-10 дақиқа.
Панҷшанбе	Дави суст - 5-10 дақиқа, МУИ – 10-12 дақиқа, ҷаҳшиш, гулӯлапартой, ММ – 10-15 дақиқа, давидан - 5-6 дақиқа 1000 метр ё 3-4 дақиқа 2000 метр, дави суръаташ суст ва роҳравӣ бо машқҳои нафасгирӣ – 5-10 дақиқа.

Чумъа	Дави суст ва ММ - 5-10 дақиқа, бозии баскетбол ё футбол 2 маротиба 20 дақиқагӣ, роҳравӣ бо машқҳои нафасгирӣ – 5 дақиқа.
Шанбе Якшанбе	Саёҳат бо дав то 2 соат. Дар вакти сайр МУИ-ро бо суръати суст ичро кардан мумкин аст.

Эзоҳ. *МУИ – машқӯи умумии инкишофӣ. ММ – машқӯи маҳсус (давидан бо баланд бардоштани миён (ронҳо), давидан бо қадаммонии хурд-хурд, давидан бо ҷаҳшиҳо, бо тез кардани суръат ва гайра.*

Суръат ва давомнокии сарбориҳои давиро худатон вобаста ба нишондиҳандаҳои набз, нафасгирӣ ва вазъи умумӣ ба эътидол оред.

Хотиррасон менамоем, ки дар вакти дави суст таппиши дил дар як дақиқа аз 140 зарба зиёд набошад, дар вакти кросс бошад он 150-160 зарбаро ташкил медиҳад. Ҳангоми дави босуръат, давида баромадан ба кӯҳ таппиши дил зиёд шуда, дар як дақиқа аз 150 зарба боло мебарояд.

Тобоварии иқтидорӣ дар сурати ичрои бисёркаратай машқӯи кат ва рост кардани дастон бо такя ба фарши хона (дар ҳолати дароз қашидан), машқҳо бо эспандерҳои (амортизаторҳо) резинӣ, гантелҳо, гулӯлаҳо ва монанди ин инкишоф меёбад.

Набз дар вакти ичрои ин маҷмӯи машқҳо метавонад дар як дақиқа то ба 130-180 зарба расад. Тобоварии суръати баландро дар вакти давидан ба масофаи 30, 100, 200, 800 метр (барои писарон) ва 30, 100, 200, 500 метр (барои духтарон) ноил шудан мумкин аст.

Инкишоф додани тобоварӣ барои чавонон барои фаъолияти меҳнатии оянда ва хизмати ҳарбӣ багоят муҳим аст. Барои ин машқӯи дар турник, девори варзишӣ, муқобилиятнишондиҳӣ, нигоҳдории боре, ки ба нисфи вазни худ баробар аст, ҳолати фароштурук ва гайра истифода мешаванд.

Қоидаҳои гузаронидани машғулиятҳои давидан

1. Аз ҳама бехтар давидани ҳаррӯза аст. Хуб мебуд агар пагоҳирӯзӣ медавидед. Вале дар дигар вактҳои бароятон мувоғик низ давидан мумкин аст.

2. Дар ибтидо суръати давиданро баланд накунед, зоро барои инкишофи тобоварии бадан маҳз тадриҷан зиёд кардани давомнокии машқӯи муҳим аст.

3. Агар дар вақти давидан хастагии саҳтро ҳис кардед, зуд ба роҳравӣ гузаред.

4. Дар сурати бад шудани саломатӣ ё баъди беморӣ машкро танҳо бо иҷозати духтур давом додан мумкин аст.

§ 2. АСРОРИ ЧАНДИРӢ

Қаду қомат ва рафтори зебо аз бисёр ҷиҳат ба чандирии бадан во-баста буда, бо дараҷаи ҳамшавии бадан ба пеш муайян карда мешавад. Чандирӣ бошад дар навбати худ аз ҳаракатнокии банду буғумҳои бадан вобаста аст.

Ҳаракатнокӣ дар ду шакл зоҳир мешавад: суст ва фаъол. Ҳаракати суст бо ёрии шарик ё бо қувваи худ (масалан, бо дасти рост қат карданни панҷаи дasti чап) ба амал бароварда мешавад. Ҳаракати фаъол аз ҳисоби ихтисори мушакҳое, ки дар ҳаракат иштирок доранд, ичро карда мешавад. Бузургии ҳаракатнокии фаъол ҳамеша аз ҳаракатнокии суст, ки барои афзун намудани ҳаракатнокии фаъол ҳамчун захира ҳисоб мешавад, кам мебошад.

Шумо ҳангоми меҳнат намудан ва ичрои машқҳои варзишӣ танҳо қисми ноҷизи ҳаракатҳои имконпазирро истифода мебаред. Вале ҳангоми ичрои машқҳои гимнастикӣ, шиноварӣ, варзиши сабук, бозихо ва ғайра дар банду буғумҳои бадан, ки тамоми ҳаракатҳои инсон тавассути онҳо амалий мешаванд, серҳаракатии том пайдо мешавад (расми 10).

Машқҳои намунавӣ барои инкишоф додани ҳаракатҳои фаъол ва суст дар банду буғумҳо (барои машқ дар хона)

Маҷмӯи 1

1. Ҳолати аввала – дастҳо ба ду тараф. Ба ҳар тараф тоб додани дастон. Такрори машқ 10-12 маротиба.


2. Ҳолати аввала – дастон ба пеш. Ҳаракати доиравии дастон дар шаклҳои гуногун. Такрори машқ 10-12 маротиба.

3. Ҳолати аввала- дастон ба пеш. Гардишҳои якбораи ҳар ду даст ба дарун ва ба берун то ҳадди охир. Такрор – 6-8 мартиба.

4. Ба зону нишастан: а) пойҳо бо ҳам; б) пойҳо аз ҳам ҷудо, панҷаҳои пойҳо мувозӣ. Такрор – 6-8 маротиба.

5. Ҳолати аввала – рост истодан. Ба тарафҳои росту чап мулоим ҳам шудан, ба сари зону кашидани бадан.

Машкхой инкишофдиҳандай чандири



Расми 10

6. Ҳолати аввала – сари зону нишастан ба як пой ва пои дуюмро ба сүи дигар дароз намудан. Такрор – 14-16 маротиба.

7. Ҳолати аввала – ба як пой истодан, пойи дигар рост ба қафо, панчаҳои пой рост. Такрор – 10-12 маротиба.

8. Ҳолати аввала – бо биқин дар назди девор. Пойҳо ба ҳар тараф дар шакли гуногун ҷарх зада мешаванд. Такрор – 14-16 маротиба.

Машқҳои маҳсус барои инкишофи чандирӣ



Расми 11

9. Машқи шпагат. Такрор – 5-6 маротиба.
10. Бо пошнаи пой роҳ гаштан, панчаҳои пой то ҳадди имкон «бахуд».

Маҷмӯи 2

1. Ҳолати аввала – рост истодан. Дастан рост ба пеш кашидан шудаанд (бо ёрии шарик). Такрори машқ 7-8 маротиба.
2. Ҳолати аввала – бо шикам дароз кашидан. Ҳар ду даст ба боло қафо то ҳадди имкон (бо ёрии шарик). Такрори машқ 8-10 маротиба.
3. Ҳолати аввала – пойҳо дар васеъгии китфҳо. Ҳамшавӣ ба пеш ва ба қафо. Такрор – 12-14 маротиба.
4. Ҳолати аввала – пойҳо дар васеъгии китфҳо. Чархзании доиравии бадан. Такрор – 12-14 маротиба.
5. Ҳолати аввала – рӯй ба такягоҳ ва гузоштани пой болои он (пой бояд рост бошад). Ҳамшавӣ ба пеш. Такрор – 20-25 маротиба.
6. Ҳолати аввала – пушт ба девори гимнастикӣ, ду даст болои сар ҳалқа. Ҳамшавии бошиддат ба пеш, пойҳо рост. Такрор – 8-10 маротиба.
7. Ҳолати аввала – пойҳо дар васеъгии китфҳо. Бо ёрии шарик ба қафо ҳам шудан (мостик). Такрор – 4-6 маротиба.
8. Ҳолати аввала – пойҳо ба ду тараф (васеътар). Дар ҳолати шпагати рост ҳаракатҳои чандирӣ. Такрор – 4-5 маротиба.
9. Роҳравӣ бо пошна ва панчаҳои пой, баланд шудан бо ангуштон (то охири ангуштон).

Маҷмӯи машқҳои намунавӣ барои шпагат

1. Ба зону нишастан: а) пойҳо якҷоя; б) пойҳо аз ҳам чудо, пошнаҳо мувозӣ. Такрори машқ 6-8 маротиба, ҳар қадомаш дар алоҳидагӣ.
2. Ҳамшавии чандирӣ, бо дастон ба зону кашидани сандуқи сина. Такрори машқ 20-25 маротиба.
3. Такяи амиқ ба як пой, пойи дигар ба як тараф. Қӯшиши нишастан аз пай пой. Такрор – 14-16 маротиба.
4. Қадаме ба пеш, пои дигар дар қафо ва рост, панчаҳои пой кашидашуда. Тобхӯрии чандирӣ (байни сон ва зону кунчи 90°). Такрор – 8-10 мартиба.

5. Алвонч додани пойҳо ба ҳар тараф. Такрор – 20-25 маротиба.

6. Рӯй ба такягоҳ ва гузоштани пой ба болои он. Хамшавӣ ба пеш ба сӯи пой. Такрор – 20-25 маротиба.

7. Дар шпагат мулоим-мулоим алвонч хӯрдан. Се дафъа 5-6 маротибагӣ.

8. Бо ёрии шарик ба ҷо овардани қат ва ростнамоии пой ва дар давоми 5-6 сония нигоҳ доштани ҳолати мазкур. Такрор – 6-10 маротиба.

9. Пойҳо ба ҳар ду тараф (васеътар), мулоим алвонч хӯрдан. Такрор 6-10 маротиба.



Расми 12

Маҷмӯи машқҳои намунавӣ барои мости гимнастики

1. Ҳолати аввала, пойҳо дар васеъгии китфҳо. Хам кардани бадан ба пеш ва ба қафо. Такрор 12-14 маротиба.

2. Ҳаракати доиравии бадан. Такрор 12-14 маротиба.

3. Хамшавӣ ба қафо: пойҳоро андаке то зону қат карда, бо дастон расидан ба пошни пой. Такрор 6-8 маротиба.

4. Ҳаракати мавҷшакли бадан ба пешу қафо ва рӯ ба рӯ. Такрор – 8-10 маротиба.


5. Пушт ба девори гимнастикӣ, ду даст болои сар, хамшавӣ ба пеш, пойҳо рост. Такрор – 8-10 маротиба.

6. Пушт дар масофаи як қадам аз девор, ба қафо хам шудан, дар баландии миён ба девор расонидани дастон. Такрор – 10-12 маротиба.

7. Рост истода ба қафо хам шудан дар шакли мост (бо ёрии шарик). Такрор – 8-10 маротиба.

8. Ба пушт дар сатхи 1-1,2 метр аз фарши хона хобида, пойҳоро усту-
вор намудан. Хамшавӣ ба қафо зери фишори дастони шарик. Такрор
– 10-12 маротиба.

9. Гашти ором, машқҳо барои нафасгирӣ ва сусткунии бадан.



Расми 13

Мачмуаи машқҳои намунавӣ барои чандирӣ

1. Ҳолати аввала – дастон аз қафо, панҷаҳо бо ҳам. Ба қафо, пеш ва
болово ҳаво додани дастон. Такрор - 10-12 маротиба.

2. Ҳолати аввала – аз нӯги асо дошта пешу қафо тоб ҳурдан. Такрор
- 6-8 маротиба.

3. Ҳолати аввала – дастон дар миён. Ҳаракати мавҷмонанди бадан
ба пешу қафо ва рӯ ба рӯ. Такрор - 10-12 маротиба.

4. Ҳолати аввала – пойҳо ба ду тараф то охир. Хамшавӣ ба қафо,
андаке пойҳоро дар зону кат карда. бо дастон ба пошнаи по расидан.
Такрор - 7-8 маротиба.

5. Ичрои шпагати амудӣ. Такрор - 7-8 маротиба.

6. Ҳолати аввала – нишаст ба пошна, қафи пой ба қафо. Алвонҷхӯрии
мuloим. Такрор - 8-10 маротиба.

7. Ҳолати аввала – дар лаби баландӣ бо пошна ё қафи пой рост ис-
тодан. Бо навбат ё якбора то охир рост кардани қафи пой. Такрор - 12-14
маротиба.

Машқҳо барои сусткуниӣ


1. Сусткунии мушакҳои даст ва китф бо усули рост истодан, нишастан,
дароз қашидан – озод афшондани дастон.

Машқҳо барои сусткунни мушакҳои бадан



Расми 14

Машқҳо барои инкишофи нерӯи мушакҳои пой



Расми 15

2. Дастонро ба ду тараф бардоштан, мушакҳои дастон ва китфро то ҳадди имкон таранг кардан, ангуштонро саҳт дар мушт доштан. Суст кардани мушакҳои дастон ва китф, дастонро озод афтондан.

3. Даствҳоро боло бардоштан, мушакҳои дастон ва китфро таранг намудан. Пай дар пай мушакҳои панҷаҳо, китф, банди дастро бо поён кардани дастҳо суст намудан.


4. Таранг ва суст кардани мушакҳои бадан бо усули нишастан ва дароз кашидан.

5. Таранг ва суст кардани мушакҳои бадан бо усули хамшавӣ ба пеш.

6. Бо як пой истода, бо пойи сусткардашуда алвонҷ хӯрдан.

7. Суст кардани пойҳо дар ҳолати нишастан ва дароз кашидан.
8. Боло бардоштани пой, суст кардан ва фаровардани он дар ҳолати рост истодан ё дароз кашидан.
9. Дароз кашида, мушакҳои тамоми баданро суст намудан.
10. Ҳамон ҳолат, аммо тамоми мушакҳоро таранг намудан ва сипас, суст намудани онҳо.

Даҳ-понздаҳ дақиқаи ҳар рӯз барои машқҳои тавсияшаванда сарфшуда имконият медиҳанд, ки мушакҳои бадан мустаҳкам шуда, чандрии он инкишоф ёбад. Озмуда бинед ва бовар хоҳед кард.




Расми 16

ФАСЛИ 3. МАШҚХОИ ВАРЗИШЙ

БОБИ 1. ВАРЗИШИ АТЛЕТИКЙ БАРОИ НАВРАСОН

§ 1. МАЧМУИ МАШҚХОИ ВАРЗИШИ АТЛЕТИКЙ

Барои онхое, ки бо варзиши атлетикй бори аввал машгул мешаванд, тайин шудааст. Дар ҳолати набудани таҷхизоти варзишӣ бо асбобоҳои ёрирасон машқҳоро оғоз кардан мумкин аст. Ҳафтае се маротиба машқ намоед, байни машқҳо як-ду рӯз истироҳат бояд кард.



Расми 17

Барои намуна маҷмӯи машқҳо бо эспандер, амортизатори резинӣ, гантел ва сангҳо, тасвири муҳтасари қоидаҳои иҷрои онҳо ва нақшай он, ки дар инкишофи гурӯҳҳои гуногуни мушакҳо фоиданоканд, пешниҳод карда мешаванд (расми 17).

1. *Мушакҳои дусараи китф*. Дастро дар буғуми оринҷ қат мекунанд.

2. *Мушакҳои гардан*. Сарро хам мекунонад, ба ҳар тараф мегардонад. Барои инкишоф машқҳои тобдиҳии доиравии сар, хамкунии сар истифода мешаванд.

3. *Мушакҳои трапетсияшакл*. Китфҳоро боло ва поён мекунанд. Дар ин ҳолат вазн дар дастони оvezон нигоҳ дошта мешавад.

4. *Мушакҳои делташакл*. Дар кори ба пеш, ба тарафҳо ва қафо дароз кардани даст иштирок мекунанд.

5. *Мушакҳои қалони қафаси сина*. Дастанро ба сандуқи сина меоранд. Машқ: ба тахтапушт хобида, дастани ростро аз ҳолати поён намудани дастҳо ба тарафҳо.

6. *Мушакҳои банди даст*. Панҷаҳоро қат ва рост мекунанд. Машқ: ба чӯб печонидани аргамчини дар нӯгаш бордор.

7. *Мушаки рости шикам*. Баданро ба пеш хам мекунад. Машқ: ба тахтапушт хобида, баданро ба пеш хам намоед.

8. *Мушаки чорсаи миён*. Пойро дар буғуми зону рост мекунад, дар қатъшавии миён иштирок мекунад. Машқ: нишастан бо вазн дар китф.

9. *Мушаки соқи пой*. Кафи пойро қат мекунад. Машқ: бо нӯги пой рост шудан.

10. *Мушакҳои пушти миён*. Пойро дар буғуми зону рост мекунанд. Машқ: дар ҳолати ба шикам хоб будан қат ва рост кардани пойҳо дар буғуми зону бо бартараф намудани муқовимат.

11. *Мушаки қаҷи беруни шикам*. Баданро ҷарҳ мезанонад ва хам мекунад. Машқ: ҷарҳ занондани бадан дар шакли доира.

12. *Мушакҳои дарози таҳтапушт*. Баданро рост мекунанд, дар амали ба тарафҳо рост кардани бадан иштирок мекунанд. Машқ: ба пеш хам кардани тан бе қат намудани пойҳо.

13. *Мушакҳои васеътарини таҳтапушт*. Китфро ба тан наздик меорад, дастро ба қафо ва дарун мекашад. Машқ: бо ёрии бинти резинӣ дастани бордор поён ва боло бардошта шуда, аз як тараф ба тарафи дигар равона карда мешаванд.

14. *Мушаки сесараи китф*. Дастро дар бугуми китф мекушояд. Машкъ тавассути кашидани эспандер ё бинти резинӣ дастро рост кардан.

Машкъ бо эспандер (расми 18)


1. Дар як тарафи эспандер истода, онро то манаҳи худ боло кашед. Ду навбат ҳар кадомаш 12 маротибагӣ (2x12).

2. Эспандер аз болои сар, кафи даст рӯ ба боло. Дастроно ба ду тараф кунед (3x12).

3. Эспандер аз пеш дар дастони оvezон. Эспандерро бо дasti рост ба боло ва ба пеш кашед. Машкъро бо ҳар даст 12 маротиба такрор намоед.

4. Дар як нӯги эспандер ба як пой истода, дастонатонро қат ва рост намоед. 3x12 маротиба бо ҳар даст.

5. Рӯи фарш нишаста, эспандерро ба кафи пой бандед ва то миён кашед (3x12).



Расми 18

6. Ба тахтапушт хобида, як нӯги эспандер ба як пой баста шуда, нӯги дигар дар даст. Пойҳоро қат ва рост кунед. То хасташавии пой давом дихед.


7. Эспандер дар тахтапушт, дасти чап дар поён, дасти рост қатшуда. Дасти қатшударо рост намоед.

8. Эспандер дар сина. Дастанро ба таври уфукӣ дароз кунед (2x12).

Машқҳо бо гантелҳо (расми 19)

1. Даствҳо овезон. Даствҳоро аз як тараф ба боло бардоред, ба ҳолати аввала баргардед – 12 маротиба.

2. Даствҳо поён. Дар буғумҳои оринҷ бо навбат қат ва рост кардани даствҳо. Бо ҳар даст 12 маротибагӣ машқро ичро намоед.



Расми 19

3. Даствҳо боло. Даствҳоро дар буғумҳои оринҷ қату рост намуда, гантелро пушти сар намоед.

4. Ба пеш хам шавед, даствҳо овезон. Даствҳоро ба тарафҳо бардоред ва ба ҳолати аввала баргардед. Машқро 10-12 маротиба ичро намоед.

5. Даствҳо аз паси сар. Ба ҳар ду тараф хам шавед. Ба ҳар тараф 12-15 маротибагӣ машқро такрор намоед.

6. Ба пеш хам шавед. дастхоро аз байни пойҳо то имкон ба қафо-боло равон намоед. Вакти рост шудан дастхоро боло бардоред. 12 маротиба ичро намоед.

7. Дастон ба қафо. Ба нӯги пой нишинед. 12 маротиба ичро намоед.

Машҳо бо санг (расми 20)

1. Сангро бо як даст ба китф гузоред. Дастро боло бардоред, сангро ба сари китф фароред (рост бардоштан). Бо ҳар даст 6-7 маротибагӣ ичро намоед.


2. Сангро бо ду даст аз боло гиред. Баданатонро рост карда, сангро ба пеш ва боло «партоед». Дастҳо ростанд, сангро ба поён фароред. 15-16 маротиба бо суръати тез.

3. Санг бо ду даст болои сар дошта мешавад. Дастиҳоро ба боло рост карда, бо як пой ба пеш оед ва аз нав ба ҳолати аввала баргардед. 6 маротибагӣ бо ҳар пой.

4. Дар болои ҳарак истодаед, санг дар поён бо ду даст дошта шудааст. 12 маротиба шину хез намоед. Дастиҳо бо санг оvezон.

5. Санг дар паси сар. Ба тарафҳо хам шавед. Ба ҳар тараф 12 маротибагӣ.

6. Ба воситаи тасмаи маҳсус сангро болои сар бандед; андак ба пеш хам шуда, бо дастон ба зонуҳо такя намоед. Саратонро 5-6 маротиба пешу қафо хам намоед.



Расми 20

БОБИ 2. ВАРЗИШ БАРОИ ДУХТАРОН

§ 1. МАРҲИЛАИ ТАЙЁРӢ


Машғулият бо варзиши атлетикӣ на факат барои писарон, балки барои духтарон низ манфиат дорад. Агар мушакҳоро машқ надиҳед, он гоҳ онҳо нерӯи худро гум мекунанд. Барои духтарон машқ бо санги то 2 кг фоиданок аст. Мақсади асосии ин гуна машқҳо беҳтар шудани ҳолати умумии чисмонӣ, мустаҳкам намудани саломатӣ, инкишофи ҳамаҷонибаи чисмонӣ ва дастёбӣ ба қаду қомати зебо мебошад.

Пеш аз шурӯъ кардан ба машқҳои бордор аввал бояд зинаи тайёриро гузашт. Машғулиятҳои аввал бояд тавассути асоча, тӯбчаҳо, ҳалқа шурӯъ шуда, баъд бо санг гузаронида шаванд. Хеле хуб мешуд, агар машғулиятҳо зери оҳангӣ мусикии форам гузаронида шаванд. Ин ба ташаккул ёфтани ҳисси мусикифаҳмӣ хидоят намуда, ба кас кайфияти эстетикий мебахшад.

Машқҳои тайёрӣ бо тӯб (расми 21)

1. Тӯб дар дастони оvezон. Дастонро ба пеш-боло бардоред. Ба ҳолати аввала баргардед. 10-15 маротиба.

2. Тӯб миёни ду пой. Аз ҳолати дар тахтапушт хоб пойҳоятонро бо тӯб рост ба боло бардоред ва ба ҳолати аввала поён намоед. 15-20 маротиба.



Расми 21

3. Ба шикам хобида, тӯбро дар паси сар нигоҳ доред, баданатонро 10-12 маротиба қату рост намоед.

4. Туб болои сар дар дастхой рост. Баданатонро бе қат кардани дастон ба чапу рост тоб дихед. Ба ҳар тараф 12 маротибагӣ.

Машкҳо бо гантелҳои сабук (расми 22)


1. Гантел дар рӯи китф. Як дастро боло бардоред, дигарашро рӯи китф гузоред. Мавқеи дастонро иваз намоед. Бо ҳар даст 12 маротибагӣ.

2. Бо тахтапушт хобида, гантелро паси сар доред. Ба пеш хам шавед. 10-12 маротиба.

3. Дастон бо гантел аз пушт оvezон. Нимнишаст ба зону ва баргаштан ба ҳолати аввалай ист. 12-15 маротиба.

4. Ба пеш хам шавед, дастон ба сӯи боло-қафо. Ба ҳолати аввалай ист баргардед. 8-10 маротиба.

5. Дастонро пешу боло дароз карда, як пойро ба нӯги панҷаҳо гузошта, онро ба қафо баред. Ба ҳолати аввалай ист баргашта, ҳамин машқро бо пои рост ичро намоед. Бо ҳар пой 12 маротибагӣ.



Расми 22

§ 2. БАРНОМАИ СОЛОНА

Барои шумо барномаи солона пешниҳод мегардад, ки он аз 8 мачмӯъ иборат аст ва мо ду мачмӯи онро ҳамчун намуна пешкаш намудем. Ҳар як мачмӯъ барои якуним моҳ ва иҷрояш хафтае се-ҷор маротиба тайин шудааст. Дар он машқҳои акробатӣ, мувозӣ ва варзиши бадӣ, машкӯ барои мувозинат ва гайра истифода шудаанд.

Машқҳо тадричан аз одӣ ба мураккаб мегузаранд. Ҳамин усули аз одӣ ба мураккаб дар маҷмӯи машқҳо низ нигоҳ дошта мешавад.

Хар як маҷмӯи машқҳо самти худро доранд: нерӯй, тобоварӣ, чусту ҷолоқӣ ва гайра. Бисёр машқҳоро мо аз мавқеи ҳаракатҳои мавзунии имрӯза (диско, брейк-ракс) баён мекунем. Қушиш намоед, ки машқҳо мавзун, аниқ, бо қомати рост ва ҳаракатҳои дилпазир ичро шаванд. Дар ичрои машқҳо расмҳо ба шумо кӯмак мерасонанд. Аввал ҳар як машқро 4-6 маротиба ичро кунед.

Шояд дар аввал шумо ҳамаи машқҳои маҷмӯро ичро карда натавонед. Аз ичрои машқҳои душвортарин даст қашед. Тадричан шумораи такорри машқҳоро то 10-12 маротиба ва дар синфи XI то 16-32 маротиба расонед.

Дар вакти ичрои машқҳо нафасгириро қатъ накунед. Машқҳоеро, ки нерӯи зиёд ё суръати баландро талаб мекунанд, бо машқҳои нафасгирий иваз намоед. Задани набзи худро дар ҳолати оромӣ, баъди машқ ва баъди ичрои маҷмӯъ мувофиқи тавсияҳои дар дарсхои тарбияи ҷисмонӣ додашуда ба қайд гиред.

Маҷмӯи машқҳои дар зер овардашударо зери оҳанги мусикӣ ичро кардан ба мақсад мувофиқ аст:


Маҷмӯи 1 (бе истифодаи ашё – расмҳои 23-24)

1. Ҳолати аввала – дастон болои сар бо ҳам дар печанд, оринчҳо ба ҳар ду тараф: а) ба нӯги пой рост шавед, дастонро бо гардиши кафи даст ба боло бардоред; б) вакти ба нӯги пой рост шудан нафас қашед, вакти ба пой истодан нафас бароред.

2. Ҳолати аввала-исти асосӣ: а) дастон ба пеш; б) дастон ба ду тараф; в) дастон ба боло; г) ҳолати аввала.

3. Ҳолати аввала – дастон болои китф (оринчатонро аз тан чудо накунед), панчаҳо мушт карда шудаанд: а) нимнишаст, дастон ба боло, панчаҳо кушода; б) ҳолати аввала; г) нимнишаст, дастон ба ду тараф; д) ҳолати аввала.

4. Ҳолати аввала-исти асосӣ. дастон дар сандуки сина, кафи даст ба дарун: а) ба пойи чап нимнишаста, пойи ростро бо ҳаракатҳои ёзанда ба як тараф ба нӯги пой, дастон ба тарафҳо, кафи даст ба пеш; б) ҳолати аввала; в-г) ҳамон ҳаракатҳо ба тарафи дигар бо пойи дигар.




Расмин 23

Ҳангоми ичрои ин ҳаракат кӯшиш намоед, ки бадан каме алвонҷ хурд.

5. Ҳолати аввала-исти асосӣ, дастон дар миён: а) ба пеш хам шавед (тахтапушт рост); б) хамшавӣ ба паҳлу; в) хамшавӣ ба қафо; г) хамшавӣ ба тарафи дигар. Ҳамон ҳаракатҳо дар пайдарпаи аз охир такрор мешаванд. Дар хотир дошта бошед, ки пойҳо дар вақти ичрои машқҳо хамеша рост мебошанд. Ба тарафи дигар бо пои дигар.

6. Ҳолати аввала-исти асосӣ: а) нимнишаст, дастонро аз ду тараф ба боло бардоред (қомат рост бошад, дастон дароз карда шуда, зонухо ҳарду якҷо); б) ҳолати аввала.



Расми 24

7. Ҳолати аввала – пойҳо бо ҳам печидаанд, дастон дар миён. Ҷаҳиш бо ду пойи дар ҳаво ивазшаванда. Ҳангоми парвоз бадан ва пойҳо – рост.

8. Ҳолати аввала – дар фарш нишаста, дастон дар миён: а-в) ҳамшавии чандирӣ ба пеш бо расидани дастон ба кафҳои пой; г) ҳолати аввала.

9. Ҳолати аввала – нишасти такягоҳӣ, пойҳо қат карда шудаанд: а-б) кос ва тахтапуштро бардоред (ин ҳолатро нигоҳ доред); в-г) ҳолати аввала, ором шавед.

10. Ҳолати аввала – нишасти такягоҳӣ: а-б) нишасти кунҷӣ; в-г) ҳолати аввала.

11. Ҳолати аввала – ба тахтапушт хобида, дастон ба ду тараф бо кафҳо ба поён, пойҳо дар зону қат шуда, ба боло бардошта шудаанд (зонуҳо якҷоя, нӯги пой ба пеш қашидашуда): а) пойҳои қатшударо ба як тараф то фарш поён фароред (китғ ва дастонро аз фарш чудо накунед; б) ҳолати аввала, ҳамин машқро ба тарафи дигар ичро намоед.

12. Ҳолати аввала – ба тахтапушт хобида, пойҳоро қат намоед, кафҳои пойҳо дар рӯи фарш дар васегии китғ, дастон пушти сар: а) сар ва китғҳоро бардоред; б) ҳолати аввала.

13. Ҳолати аввала – ба тахтапушт хобида, пойҳоро дар васегии китғҳо қат намоед, кафи пойҳо ба рӯи фарш, дастон дар ду паҳлу: а) косро бардоред (мушакҳои суринро таранг кунед); б) ҳолати аввала.

14. Ҳолати аввала – такя ба пои рости нишаста, пойи чап ба як тараф. Бо ҷаҳиш пойҳоро иваз намоед Дар ин машқ такягоҳи асосӣ дастонанд, пойҳоро рӯи фарш қашола накунед.

15. Ҳолати аввала-исти асосӣ, дастон ба боло, кафҳои даст ба пеш: а) пои ростро ба пеш-боло ҳаво додан, дастон камоншакл ба поён ва қафо; б) ҳолати аввала; в-г) ҳамон ҳаракатҳо бо пойи дигар (пойҳоро қат накунед).

16. Ҳолати аввала-исти асосӣ; а) дастон ба боло – панҷаҳоро озод доред («афтонед»); б) бозувонро «афтонед», панҷаҳои даст ба китғҳо гузошта шудаанд; в-г) дастонро бо андаке ба пеш ҳам кардан «афтонед»; д-ж) оҳиста-оҳиста дастонро аз тарафҳо боло бардошта, ба ҳолати аввала баргардед.

Мачмӯи 2 (варзиши мавзун - расмҳои 25-27)

Дар мачмӯи мазкур барои шумо машқҳои одӣ пешкаш мешаванд. Онҳоро зери оҳанги мусиқӣ беист тақрор кунед.

1. Гаштан дар чой бо баланд бардоштани ронҳо.

2. Қадамгузорӣ бо ҷаҳиш дар чой.

3. Ҳолати аввала – дастонро ба китфон бардошта, панҷаҳоро мушт кунед. а) пойи ростро ба пеш ба нӯги пой қат намоед, дастон боло бардошта шудаанд, кафҳои даст ба пеш, панҷаҳо аз ҳам чудо; б) ҳолати аввала; в) пойи чапро ба пеш ба нӯги пой қат намоед, дастон ба ду тараф, панҷаҳо аз ҳам чудо; г) ҳолати аввала, кӯшиш намоед, ки пойи такяғоҳиро қат на намоед.

4. Ҳолати аввала – дастон ба ду тараф, бозувон боло, кафи даст ба пеш; а) бо пойи рост як қадам ба тарафи рост, бозувон афтода, кафи дастон ба қафо; б) пойи чап ба пойи рост гузошта шуда, дастон дар ҳолати аввала; в-г) тақрори а-б; д-з) ба мисли а-г, vale ба дигар тараф. Бозувонро поён карда якбора боло бардоред.


5. Ҳолати аввала – пойҳо ба ду тараф, дастон дар миён; а) бо гардиш баданро ба тарафи рост тоб дихед, ба ҳар ду пой нимнишаст, дasti чап ба рӯи сандуки сина қат шуда, ба пеш бо панҷаи ба боло рост мешавад; б) ҳолати аввала; в) тақрори а-б, vale ба тарафи дигар.

6. Ҳолати аввала – дастон ба рӯи китфҳо, панҷаҳо – мушт: а) нимнишаста дasti ростро боло бардоред; б) ҳолати аввала; в) нимнишаста дasti чапро боло бардоред; г) ҳолати аввала; д) нимнишаста ба тарафи рост ҳам шавед, дастонро боло бардоред; е) ҳолати аввала; ж) ба мисли д. vale ҳамшавӣ ба чап; з) ҳолати аввала.


7. Дав дар чой, ба пеш, ба қафо, ба рост ва ба чап бо баланд бардоштани ронҳо. Давиданро аз 30 сония сар карда, тадриҷан онро то ба 2-2,5 дақиқа расонед.

8. Ҳолати аввала – пойҳо ба ду тараф, дастон дар миён: а) пойи ростро қат ва сарро ба тарафи китфи рост ҳам кунед; б) пойи чапро қат ва сарро ба тарафи қафо ҳам кунед; в) пойи ростро рост намуда, сарро ба китфи чап ҳам намоед; д) пойи чапро рост намуда, сарро ба пеш ҳам намоед. Бо ҳаракатҳои доирашакл сарро ба ҳолати аввала оред.


9. Ҳолати аввала – пойҳо аз ҳам чудо, дастон ба ду тараф: а) пойи чапро андаке қат намуда, косро ба тарафи рост гардонед, дasti ростро



Расми 25



9




10

11




12

13



14

15



16


Расми 26

кат намоед (бо оринчи дасти рост ба рон расед); б) ҳолати аввала; в) ба мисли а, vale бо дасти дигар ва ба тарафи мүкобил; д) ҳолати аввала.

10. Ҳолати аввала-исти асосй: а) ба пойи чап нимнишаста, пойи ростро бо ҳаракати лағжанда ба сүи дигар ба нүги пой баред, дасти чапро ба бадан соиш дода боло бардоред, то охир кат кунед (оринч ба як сү, кафи даст ба рүй бадан), ба тарафи рост хам шавед; б) дасти чапро рост карда, дасти ростро қат карда истода, пойи ростро ба нүгаш гузоред ва ба пойи чап чафс намоед, ҳолати дастонро тағийир дихед; в) ба мисли а бо тағийир додани ҳолатхои дастон; д) ҳолати аввала; е-з). ба мисли а-г, vale аз пойи дигар ва ба сүи дигар.

11. Ҳолати аввала – пойҳо ба ду тараф, дастон дар миён: а) пойи ростро қат карда, вазни баданро ба он гузаронед, бо китфи чап ба сүи фарш хам шавед; б) ба мисли а, vale ба сүи дигар.

12. Ҳолати аввала – пойҳо аз хам чудо: а) ба тарафи чап тоб хұрда ба пойи рост нимнишаст кунед, ба пойи чап хам шавед, бо дастон зонухоро доред; б) ҳолати аввала, хамин амал ба сүи дигар.



Расми 27

13. Ҳолати аввала – охтан ба тарафи чап, дастон рӯи фарш: а) пойро рост намуда истода, болои сар бо дастон қарсак занед; б) ҳолати аввала, ҳамин амал ба сӯи дигар.

14. Ҳолати аввала – нишасти: а-г) бо навбат дастонро иваз карда, ба рӯи фарш дароз кашед; д-з) бо ҳаракати баръакс ба ҳолати аввала баргардед.

15. Ҳолати аввала – ба пойи чап нишинед, пои рост ба қафо ба нӯги пой: а) пойи ростро ба пойи чап гузошта муттакои нишасти; б) ҳолати аввала, пойи рост ба қафо ба нӯги пой; в-г) ба мисли а-б.

16. Ҳолати аввала – ба зону истода, дастонро ба ҳар ду тараф равона намоед: а) такя ба рони рост, дастон ба тарафи чап; б) бо як афшондан баргардед ба ҳолати аввала; в) ба мисли а, vale аз рони чап; г) ҳолати аввала.

17. Ҳолати аввала – ба пошнаи пой бо ҳамшавӣ ба пеш нишастан, дастон ба рӯи фарш: а-б) дастонро қат карда, бо навбат ба қафаси сина, шикам, ронҳо ба фарш расед ва рӯи ронҳо дароз кашед; в-г) ба ҳолати аввала баргардед.

18. Ҳолати аввала – ҳамон: а) ба зонуи пойи рост истода, пойи чапро ба қафо баред; б) ҳолати аввала; в) бо зонуи чап истода пойи ростро ба қафо баред; г) ҳолати аввала. Ҳангоми ичрои ин машқ пойро қат нақунед.

19. Ҳолати аввала – ба пошнаи пой нишаста сар ҳам, дастон ва тахтапушт ором мебошанд: а-б) ба зону рост шуда истода, дастонро ба боло бардоред, нафас гиред; в-г) оҳиста ба ҳолати аввала баргардед, нафас бароред.

ФАСЛИ 4. ҰХДАБАРО БОШЕД!

БОБИ 1. ТАЛАБОТИ БАРНОМАВЙ ВА ТАРЗИ ИЧРОИ ОН

Варзиши сабук

Калимаи юнонии қадим «атлетика» (варзиш) маънои «хоси чанговарон»-ро дорад. Дар Юнони қадим онҳоеро, ки дар зурию чаққонӣ мусобиқа мекарданд, атлет-варзишгар меномиданд.

Варзиши сабук - шоҳаншоҳи варзиш дар худ зиёда аз 40 намуди машқҳои мусобиқавиро дар бар мегирад. Чунончӣ: гаштан, давидан, частан, ҳаводихӣ, варзиши бисёрҳарба ва гайра. Намудҳои зиёди машқҳои варзиши сабук барои инкишофи қобилияти ҷисмонии варзишгарон дар навъҳои дигари варзиш истифода мешаванд.

Гуногуни мушқҳои варзиши сабук барои мустаҳкам намудани саломатӣ, инкишофи тобоварӣ, хислат сифатҳои иродавӣ ва ҷисмонии варзишгар мадад мерасонад.

Ба варзиши сабук дар ҳамаи фаслҳои сол дар майдончаҳои наздиҳавлигӣ, майдони варзишӣ, ботӯҳи шаҳрӣ машғул шудан мумкин аст.

Қоидаҳои асосии мусобиқаҳо аз варзиши сабук

Давидан. Мусобиқа дар намуди давидан дар пайраҳаи пойгаи майдони варзишӣ, ки аз ду пайраҳаи рост ва ду гардиш иборат аст, муқобили ақрабаки соат гузаронида мешавад. Дар пайраҳаи пойга ҷойҳои пилла ва марра муайян карда шудааст. Ҳар як пайраҳа раками худро дорад (ҳисоб аз канори дохилӣ бурда мешавад). Дар мусобиқаи давидан, ки дар пайраҳаҳои алоҳидай пойга гузаронида мешавад, қундачаҳои пиллагӣ истифода мешаванд. Иштирокҳои мусобиқа агар пеш аз фармон (фалстарт) ба давидан шурӯъ кунад, оғоҳонида ва баъди бори дуюм вайрон намудани қоида аз мусобиқа ронда мешавад. Дар мусобиқаи давидан дар масофаҳои миёна ва дароз аз пиллаи баланд (дар ҳайати гурӯҳ) шурӯъ мекунанд.

Варзишгарон ҳангоми давидан бояд ба ҳамдигар ҳалал нарасонанд ва масофаро ихтисор накунанд.

Дар давидани эстафетті дар ҳар 20-30 метр барои додани чұбча аломатхो гузошта мешавад. Агар чұбча берун аз макони муайяншуда дода шавад, он гоҳ команда аз мусобиқа хорич карда мешавад.

Ҳангоми аз даст афтодани чұбча онро бояд худи иштирокчы бардорад. Ҳар як иштирокчии команда дар мусобиқа як маротиба медавад.



Эстафета

Частухез. Қаҳидан ба дарозй аз чой ва давида частан ба чуқурие, ки бо рөг пур карда шудааст, ичро карда мешавад. Барои аз чой частан як пой ба кундачай чүбій тақя дода мешавад. Ҳар як иштирокчии мусобиқа 3 маротиба худро меозмояд.

Натичаи беҳтаринаш ба ҳисоб гирифта мешавад. Бе ичозати довар иштирокчии мусобиқа ҳуқуки қаҳидан надорад.

Реги барои қаҳидан ба чуқурй рехташуда бояд нарм, ковок ва сатхаш баробари пайраҳай пойга бошад. Иштирокчии мусобиқа аз кундачай тақягохй худро тела дода, онро набояд зер кунад. Агар зер кунад, натичаи мусобиқа ба назар гирифта намешавад.

Дар мусобиқаңы мактабті ба дарозй аз квадрати 50Х50 қаҳидан ичозат дода мешавад.

Баъди ба замин нишастан иштирокчий бояд худро аз чуқурй ба пеш ё ба пушт ба як тараф андозад. Натичаи мусобиқа бо метр ва сантиметр санчида мешавад. Барои ин наздиктарин изи пой ё ягон узви бадани

иштирокчӣ, ки дар рӯи рег гузошта мешавад, ба назар гирифта мешавад.

Тозон баланд ҷаҳидан дар сектори маҳсус гузаронида мешавад. Ба таҷхизоти сектор инҳо доҳил мешаванд: 2 сутуни такядор (поядор), зеҳи таҳтагӣ (планка), болини паралонӣ ё як тӯда фарши мулоим барои болои он частан ва зеҳи ченкунак.

Барои ҳар як баландии нишондодашударо частан ба иштирокчӣ 3 маротиба имконият дода мешавад ва онро бо навбат ичро мекунад. Агар иштирокчӣ аз замин бо ҳар ду пой ҷаҳад, бо ягон узви баданаш зехро галтонад ё аз зери зеҳ гузарад, части ӯ ба ҳисоб гирифта намешавад. Баландиро аз болои зеҳ то рӯи замин ба ҳисоб мегиранд.

Ҳаводихӣ. Ҳаводихии тӯб аз хатти маррагии майдон дар роҳравии маҳсуси васегиаш 10 м. гузаронида мешавад. Ҳар як иштирокчӣ метавонад 3 маротиба тӯбро ҳаво дихад. Натиҷаи беҳтаринаш ба ҳисоб гирифта мешавад.

Ҳаводихии тӯб аз ҷои ист ва ё тозон ичро карда мешавад. Натиҷаи беҳтарин аз ҷои ба замин афтодани тӯб то хатти санчишӣ бо метр ва сантиметр ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳайати доварон аз довари калон, довари ченкунак ва котиб иборат аст.

Иштирокчӣ ҳуқуқ надорад: бе даъвати довар тӯбро ҳаво дихад; бе иҷозати довар дар сектори фурудои тӯб бошад. Агар иштирокчӣ хати санчиширо зер кунад ё тӯби ҳавододаи ӯ берун аз роҳрави нишондодашуда афтад, онгоҳ натиҷаи кори ӯ ба ҳисоб гирифта намешавад.

Техникии иҷрои машқҳои варзиши сабук

Дави варзишӣ бо гашти оддӣ умумияти зиёде дорад. Вале дар идораи ҳаракат ва фоиданокӣ мураккабтар аст. Маҳсусиятҳои он аз инҳо иборатанд: пой ба замин дар ҳолати зонуи росткардашуда ба қафои пой гузошта мешавад; бо шаст аз ҷои мечайӣ; ҳаракати устухонҳои кос назар ба гашти оддӣ бештар мешавад; дастон то оринҷ (таҳминан ба кунҷи 90°) кат шудаанд серҳаракатанд, ба нигоҳ доштани мувозинат мусоидат мекунанд;

Ҳангоми гаштан ба қӯмаки қафои пой бояд ба роҳрав расед. Дар вакти гашти гурӯҳӣ қафои пойи варзишгари пешро зер накунед.

Дав - воситаи табиии ҷойивазкунист, ки ба бисёр намудҳои варзиш доҳил мешавад.

Дар варзиши сабук дав ба навъхо бо монеахо, дави чубдаст (эстафет) ва дав дар мавзеи ноҳамвор чудо чудо мешавад. Хусусияти хоси дав-мавчудияти фазои мувофик. Дав бо қадамҳои дароз ичро карда мешавад. Дар он даванда ҳангоми аз замин чудо шудан поящро ба тамом рост меқунад, бо пойи дигар ронро пешу боло мебардорад, баданаш андаке ба пеш ҳам шуда, дастонро то оринҷ қат меқунад, озод нафас мегирад.




Дав дар масофа

Дар масофаи кӯтоҳ (спринт) барои хонандагони синфҳои X-XI (60-100 м) дав шартан ба 4 кисм чудо мешавад: оғоз, дави оғозӣ, дав аз рӯи масофаҳо, марра. Барои фоиданокии оғози дав одатан оғози сустро интиҳоб меқунанд.

Аслан оғози оддӣ (расми 28) бештар паҳн шудааст. Барои он ки ба варзишгар ҳангоми частан такяи устувор таъмин карда шавад, кундачаҳои оғозӣ истифода мешаванд. Бо фармони «омода бош!» мактаббача аз пеши кундача меистад, нишастанд, бо як пой ба кундачаи дар пеш буда, бо пойи дигар ба кундачаи дар қафо буда такя меқунад.


Бо зонуи пойи дар қафо буда истода, дастонро ба васегии китф мегузорад. Панчаҳои даст «хонаеро» мемонанд. Вазни бадан байни дастон, қафои пойи дар пеш буда ва зонуи пойи дигар баробар таҳсим шудааст. Бо амри «дикқат!» пойҳоро андак рост меқунед, зонуи пойи кафоро аз пайраҳа чудо менамоед.



Расми 28

Вазни бадан ба дастон ва пойи дар пеш буда тақсим мешавад. Тан рост, кос аз сатхи китф андак болотар бардошта шудаанд. Диққат ба поён-ба пеш равона карда шудааст. Бо амри «марш!» (ё садои тир) даванда зуд аз кундачаҳои такягоҳӣ часта ба пеш метозад, бо пойҳо ва дастон ҳаракатҳои давро иҷро мекунад.

Бо мурури дароз шудани қадамгузорӣ бадан тадриҷан рост мешавад ва даванда ба суръати ниҳоӣ мегузарад (расми 29) ва ин суръат то охири дав нигоҳ дошта мешавад.



Расми 29

Дав дар масофа бояд мавзун ва озод бошад, тан бояд андаке ба пеш хам бошад (нигохи даванда бояд ба пеш равона карда шуда бошад).

Барои нигоҳ доштани суръати дав то марра кӯшиши хотимавӣ муҳим мебошад. Дар марра набояд ҷаҳиш кард. Баъди ба марра расидан суръати давро суст карда, тадриҷан ба қадампартой бояд гузашт.

Дав ба масофаи дароз (100, 1500, 2000 м) бе назардошти вакт аз оғози баланд сар мешавад (расми 30). Бо фармони «комода бош!» даванда пои нисбатан пурӯзввати ҳудро дар ҳат, пои дигараашро андак қафотар мегузорад.

Пойҳо андак то зону қат шудаанд, тан ба пеш хам шудааст, вазн ба бадан, ба пои дар пешбуда бор шудааст. Бо фармони «марш!» давидан оғоз мегардад.

Дарозии қадам ва суръати дав тадриҷан зиёд мегардад ва дави озод дар масофа сар мешавад. Бадан андаке ба пеш хам шудааст, нигохи даванда ба пеш равона аст, нӯги пойҳои ӯ ба тарафҳо тоб намехӯранд, китфҳо ва дастон озод ва бе зӯроварӣ ҳаракат меқунанд.




Расми 30

Нафасгирӣ бояд бо бинӣ ва даҳони нимкушода сурат гирад, ҳангоми нафасбарорӣ тамоми ҳавои дарун бояд фаъолона берун карда шавад. Баъди дав то барқарор гардидани нафас бояд роҳ гашт.

Пеш аз дав дасту пои ҳудро ёзондан лозим, рӯи пайраҳа ё масофаи кроссро бояд аз назар гузаронд. Ҳангоми дави гурӯҳӣ ҳамдигарро бо оринҷ тела кардан, пои рафиқро зер кардан мумкин нест.

Дави эстафетті. Мақсад - ҳарчи зудтар аз оғоз то ба марра расонидан чүбдаст. Тамоми масофа ба дарозии якхела ё гуногун чудо мешавад. Хонандагон дар тамоми масофа ба давра тақсим мешаванд ва ҳар як аъзи команда даври худро медавад.

Чүбдаст дар миңтақаи 20-30 метра аз даст дода мешавад. Даванда дар даври охирин бояд мэрраро бо чүбдаст убур кунад. Муваффакият аз мутобикати амали давандаҳо вобаста аст (расми 31).




Расми 31

То оғози дави эстафетті бояд машқ намуда, мавзеи эстафетаро низ аз назар гузаронид. Давандагон бояд техникаи аз даст ба даст додани чүбдастро нағз донанд, онро ба шикам ё рӯи рафиқи худ дароз накунанд, ҳамдигарро тела надиҳанд, ҳангоми аз даст ба даст додани чүбдаст ба ҳарифи худ халал нарасонанд.

Машқхо барои нағз аз худ кардаи техникаи оғози паст ва баланд

1. Оғоз бо давидан зери планка (бо мақсади роҳ надодан ба зудростшавӣ аз оғоз) (5×10 м);
2. Оғозҳои вазнинтоб: мувофиқи фармон ё майлу хошишатон зуд гантел ё тӯби дарунаш бо пахта пуркардашударо гирифта, ба пеш шитобед. ($3 \times 10-20$ м).
3. Оғози чанакӣ (расми 32). Бо аргамчин ё частак ҳарифи дар пеш истодай худро аз миёнаш дошта якчоя роҳ гардед. (3×30 м);
4. Дав аз оғоз ба баландӣ (сатҳи баландиаш гуногун) бо суръатҳои мухталиф (3×30 м).



Расми 32

Машкъо барои беҳтар кардани техникии дав (расми 33)


1. Дав бо баланд бардоштани ронҳо.
2. Дав бо часту хез.
3. Дав бо тез кардани суръат.
4. Дар чой истода мисли дар давидан харакат додани дастон.
5. Дав такягоҳ бо баланд бардоштани ронҳо.



Расми 33

Частан. Дар варзиши сабук хонандагони синфҳои X-XI усулҳои частанро ба дарозӣ ва баландӣ бо давида омадан такмил медиҳанд.


Давида паридан ба дарозӣ (расми 34) ба 4 қисм ҷудо мешавад: дави бо-суръат, теладиҳӣ, парвоз ва фурудӣ. Дар вақти парвоз хонанд ҳаллосзан дар ҳолати «қадамгузорӣ дар ҳаво» мебошад. Баъд ҳангоми парвоз ва ба замин фурудӣ пойи теладиҳандана кashiда шуда. ҳарду пой ба сандуқи сина чафс карда мешаванд.



Расми 34


Аз ин холат ҳар ду пой ба пеш партофта мешаванд. Ҳамин ки пойҳо ба рег расиданд, варзишгар онхоро ба зону қат мекунад, дастонро барои он ки ба қафо наафтад, ба пеш меронад: Дуруст фуруд омадан ба замин ба дарозии чахиш хидоят мекунад (навъҳои фурудӣ дар расми 35).

Дар оғози чахиш бояд машқҳои омодагӣ гузаронида шаванд. Реги чукуриро хуб ҳамвор карда, аз он белу дигар ашёҳоро берун овардан лозим аст.



Расми 35

Чаҳиш ба баландӣ бо дав. Пеш аз он ки бо дав ба баландӣ чаҳиш намоед, аввал техникаи чаҳиданро ба тарзи «қадамгузорӣ» ба тарики умумӣ хуб тасаввур кунед (расми 36). Баъд, аз болои зеҳи чӯбинӣ ки на он қадар баланд (100-110 см) гузошта шудааст, чаҳида худро санҷед.



Расми 36

Дар мавзеи чахиш ба баландӣ бо дав 2 сутунча зехи чӯби, як тӯда матрасҳо ё болини паралонӣ гузашта шудаанд.

Чаҳиш аз 4 марҳила иборат аст: дав, тайёрӣ ба теладиҳӣ, аз зех гузаштан ва фурудӣ. Пойи теладиҳанда тела медиҳад, пойи алвонҷдиҳанда харакати алвонҷро ичро мекунад.


Варзишгар вобаста ба он ки қадом пойи ӯ теладиҳанда аст, аз тарафи рост ё чали сутунҳо зери кунчи $35\text{--}40^{\circ}$ чой мегирад. 7-9 қадамҳои суръатнок бо амали теладиҳӣ аз қафои пой ба нӯги пой дар раҳи дав ба охир мерасанд. Дар ҳаво як муддат дар ҳолати рост буда, баъди расидан ба нуктаи олӣ варзишгар зуд пои алвонҷдиҳандаро худро ба ҳаракат медарорад, ҳамзамон ӯ пойи теладиҳандаро боло бардошта, китфашро ба тарафи зехи чӯбӣ мегардонад. Варзишгар ба пойи алвонҷдиҳанда ба замин фурӯд омада, баъд пойи теладиҳандаро худро мегузорад.

То шурӯъ намудан ба чаҳиш аввал ҷои фурудӣ бояд тайёр карда шавад.


Матрасҳоро болои ҳам гузашта мешаванд, то ки онҳо гечида нафароянд. Онҳоро назди девор ё асбобҳои варзиш набояд гузашт. Роҳраверо, ки хонанда дар он чаҳиш мекунад, гузаштан мумкин нест.

Машқҳо барои такмили техникии чаҳиш

1. «Тӯбча» (чаҳиш аз нимнишаст ба боло ба пеш); 2. Ба пеш, чап ва рост ҳам шудан; 3. Аз як қадам чаҳидан; 4 Нишасту хез; 5 «Пистолетча»;
6. Чаҳиш аз болои мамониатҳои хурд (расми 37); 7. Чаҳиш бо як пой ва расонидан ба ашё (расми 38).



Расми 37



Расми 38

Машкъо барои такмили техникии ҳаводихӣ

Ҳаводихӣ. Ба масофаи дур ҳаво додани тӯб нерӯи кӯтоҳмуддат, вале мутаммарказонидашудаи мушакҳои дастон, китф ва пойҳоро талаб меқунад. Тӯб бо панҷаҳои дasti ҳаводиханда дошта мешавад. Се ангушт аз паси тӯб, ангушти калон ва ангушти хурд онро аз ду тараф нигоҳ медоранд. Тӯбро саҳт доштан лозим нест.

Техникии ҳаводихӣ аз се марҳила иборат аст: дав, партофтан, худро бâъд аз ҳаво додани тӯб нигоҳ доштан (расми 39).

Дав аз масофаи 10-12 м мавзун ва бо сурати тез сар мешавад, дастон озод ва ба қафо равона шудаанд. Ҳангоми дав дasti ҳаводиханда 32° кариб то ҳолати уфукӣ рост мешавад. Бадан, китфҳо ба тарафе, ки тӯбро ҳаво медиҳанд, якпаҳлӯ мешаванд. Дар лаҳзаи ҳаводихии тӯб ҳолати



Расми 39



Расми 40



Расми 41

«камони кашидашуда»-ро бояд қабул кард, (расми 39 фигураи дуюм аз тарафи рост). Ҳаводихии тӯб бо ҳаракати панча ба охир мерасад. Баъди ҳаво додани тӯб барои нигоҳ доштани мувозинат вазн аз як пой ба пойи дигар гузаронида мешавад. Ин имконият медиҳад, ки хати мамнӯъ зер карда нашавад.


Машқҳо (бо тӯб, гантел) барои инкишофи мушакҳои дастон, таҳтапушт, мушакҳои бикин (расми 40) ва барои инкишофи мавзунияти ҳаракатҳо, зуд амал кардан, дикқат (расми 41) кӯмак мерасонанд. 5-7 маротибагӣ бояд ичро карда шаванд.

Ҳаводихии норинҷак. Ҳаводихиро якуякбора бе таваққуф (расми 42) бояд ичро кард.

Баъди аз даст раҳо шудани норинҷак як қадам ба тарафи рост гузошта ба хати мамнӯъ (тонро зер кардан мумкин нест) такя меқунад.

Бо мурури аз худ кардани техникии ҳаракат вусъат меафзояд.

Барои ба қафо ҳам кардани бадан ва дастонро ба ду тараф бурдан вазни бадан асосан ба пойи рост гузаронида мешавад.



Расми 42

Баъд аз ин, дикқати асосӣ ба ҳаракати кашишмонанди пойҳо ва тамоми бадан, ба пеш баровардани сина ва ҳаракати дастони алвонҷхӯранда нигаронида мешавад.

Ҳангоми омӯхтани кӯшишҳои ниҳоӣ ба гузаштан аз ҳолати «камони кашидашуда» ва боло бардоштани оринҷ бояд дикқат дода шавад.

Барои роҳ надодан ба ҷароҳат пеш аз ҳаводихии норинҷак бояд машқҳои маҳсус ва омодагиро барои ҳаракатнокии узвҳои бадан анҷом дод.

§ 1. ГИМНАСТИКА

Истилохи «гимнастика» бори аввал дар асри VIII то милод дар Юнони қадим (дар мухити эллинхö) пайдо шудааст. Элинхö машқхой тарбияи чисмониро дар муассисаҳои маҳсус- гимназияҳо мегузарониданд. Дар он вакт ба гимнастика машқхой дар дунёи антиқ маъмули варзиши сабук, варзиши вазнин, ҳарб, шамшербозӣ, заврақронӣ, инчунин акробатика, тӯббозӣ ва рақсҳо доҳил мешуданд. Анъанаи юнониҳои қадим баъд дар Рими қадим дастгирӣ меёбад. Римиён низ дар инкишофи тарбияи чисмонӣ сахми худро мегузоранд. Онҳо барои таълими рафъи монеаҳо ва усулҳои саворагардӣ асбобҳои маҳсуси варзиши ҳихтиро мекунанд. Дар давраи эҳё машқхой акробатӣ машҳур мегарданд, асбобҳои нави варзиши- турник ва трамплинҳо пайдо мешаванд.

Дертар, дар давраи нав системаҳои гуногуни гимнастикӣ ба вучуд меоянд. Масалан, дар Фаронса системаи ҳарбӣ-амалӣ, дар Олмон системаи варзиши, дар Швейцария системаи гигиениӣ пайдо мешаванд. Маҳз дар ҳамин вакт асбобҳои асосии варзиши ҳихтиро мешаванд.

Федератсияи байналмилалии варзиш (ФБВ) соли 1881 таъсис ва аз соли 1896 сар карда, варзиш ба барномаи Бозиҳои олимпии ҳозиразамон доҳил мешавад.

Дар айни замон варзиш дар тамоми муассисаҳои таълимиӣ ва артиш таълими дода мешавад.

Навъҳои асосии варзиш варзиши спортӣ, варзиши бадан, аэробика ва акробатика мебошанд.

Гимнастикаи асосӣ – ин машқхой инкишофи умумии бадан ва сафдорӣ, машқ дар асбобҳои варзиши, ҷаҳидан ва акробатика мебошанд.

Гимнастикаи варзиши – машқхой серҳарбаи занона (ҷаҳиш аз такя, брусхои баландиашон гуногун, гулаҷӯб, машқхой озод) ва серҳарбаи мардона (асп бо дастакҳо, ҳалқаҳо ва монеаҳо, машқхой озод, брусхои паралел, ҷаҳиш аз такя).

Он навъи олимпии варзиш мебошад.

Гимнастикаи бадӣ – навъи олимпии варзиши занона мебошад. Ба он машқхой хислати рақсӣ дошта бо ашёҳо (тӯб, ҳалқа, гурз, частак, лента) доҳил мешаванд.

Аэробика аз машқхои рақсӣ ва нерӯӣ иборат буда, онро ҷуфтҳои занонаю мардона, сегона, ҷуфтҳои омехта ва варзишгарони алоҳида зери оҳанги мусиқӣ иҷро мекунанд.

Акробатикаи варзишӣ чор гурӯҳи машқҳоро дар бар мегирад: частҳои аэробикий, машқҳои мардона ва омехта ва гурӯҳӣ, инчунин частан дар батут.

Машқҳои гимнастикӣ аз амалиётҳои ҳаракатдиҳанда, ки дар ҳаёти ҳаррӯза диде намешавад ва машқҳои маҳсус (муаллақзаний, печутоб ҳӯрдан, гелидан) иборатанд.

Ин машқҳо барои ташакул додани малакаҳои ҳаётан муҳим: дуруст роҳ гаштан ва дуруст давидан, ҷаҳидан ва бартараф карда тавонистани монеаҳо борҳои вазнипро аз як ҷо ба ҷои дигар гузаронидан ва ба аргамчин часпида боло баромадан, ба ҳода часпидан ва бо норбон ба ромадан гузаронида мешаванд. Бо ёрии машқҳои гимнастикӣ «мактаби ҳаракатҳо» такмил дода мешавад, сифатҳои асосии ҳаракатдиҳандагӣ (неру, ҷандирӣ, суръатнокӣ, тобоварӣ) инкишоф меёбанд, нуқсонҳои қаду комат ислоҳ шуда, қобилияти кории органи мувозинат такмил меёбад.

Гимнастика – ин яке аз воситаҳои асосии инкишофи мутобиқати ҳаракат аст, амалиёти дигари ҳаракатро ки дар зиндагӣ дучор мешавад, ҳонанда ба осонӣ аз худ менамояд. Машқҳои гимнастикӣ илова бар ин дар одам часурӣ, босуръатиро мепарваранд, зеро иҷрои аксари онҳо бартараф намудани тарсу вахмро талаб мекунад.

Ҳангоми ба машқҳои гимнастикӣ машғул шудан қоидаҳои техникии бехатарӣ ва эҳтиётиро бояд риоя кард:

1. Машқҳои мураккабро, ки эҳтиётро талаб мекунанд, иҷро нақунед;
2. Ҳангоми омӯхтани машқҳои алоҳида тартиби дар китоб овардашударо риоя намоед;
3. Дар асбоби варзишие, ки зераш матрас нест, машқ нақунед;
4. Матрасҳо бояд ба ҳам ҷафс гузошта шуда бошанд;
5. Ба миёнаҳои яке аз матрасҳо фуруд оед;
6. Бо асбобҳои варзишии вайрон ва ноустувор машқ нақунед;
7. Асбобҳои варзиширо тавре ба замин ҷо кунед, ки вакти машқ варзишгар рӯй ба офтоб набошад;
8. Ҳангоми гум шудани мувозинат бо дастони рост ба замин нафароед;
9. Ҳангоми ба пушт афтодан пойи қатшударо пеш гузошта, нимзону нишинед, тамоми қувваи худро ҷамъ намуда, ба қафо худро ҳаво дихед;

10. Ҳангоми ба пеш афтодан, ба пеш ҳалқа зада ё дар ҳолати дастони қатшуда ба пушт хобед.

Ҳангоми ичрои супоришот техникаи бехатарии машқҳои гимнастикии алоҳидаро риоя намоед.

Ҷаҳишҳои такягоҳӣ


Ҷаҳиш дар ҳолати ба ду тараф бурдани пойҳо (духтарон). Ҷаҳишро бо ичрои навъҳояш: бо фурудой ба аломати 90, 120 см; бо фурудой ба мавзei 40+40 см; бо дароз қашидани парвоз то ҳараки чармин (мостик оҳиста-оҳиста дур карда мешавад) такмил додан.

Ҷаҳиш бо пойҳои қатшуда (писарбачагон) (расми 43). Баъди аз ҳараки чармин тела ҳӯрдан пойҳо ба қафо ҳаво дода мешаванд. Дар парвоз ва лаҳзаи гузоштани дастон бадан бояд рост ё андак ҳамшуда бошад. Бо саршавии теладиҳӣ бо дастон пойҳо дар миён ва зону ҳам шуда, ба сина қашида мешаванд. Баъди телаи дастон ҳамшавӣ оғоз мегардад; китфон ва дастон пеш ва боло мераванд, пойҳо то зону қат шуда, қафо партофта мешаванд.

Машқҳо: 1. Аз такя ба зонуҳо ба кафи пой нишастан ва бо телаи пойҳо таҳтапушт бардошта шуда, зонуҳо ба сина қашида мешаванд, ба исти аввал баргаштан.

2. Дар ҳолати бо такя хоб будан бо дастон тела дода чаппак задан 8-10 маротиба паи ҳам.

3. Дар ҳолати бо такя хоб будан ба як телаи умумии дасту пойҳо аз ҷой хеста нишастан, дастонро пеш бурдан.



Расми 43

4. 2-3 қадам давида ба ҳараки чармин часта нишастан ва зуд ҳам шуда, аз он ба замин паридан.

5. 2-3 қадам давида ба брлои матрасҳо монда бо дастон паридан ва дастони худро тела дода ба замин нишастан. Машкро мустақилона ва бо ёрии довар ичро мекунанд (дар вакти такя ба дастон кунчи байни бадан ва дастон аз 90⁰ кам нест).

6. Аз ҳолати дар такя будан ба ҳолати нишастан гузаштан, дастон дар ҳараки гимнастикӣ, ҷаҳиш бо пойҳои қатшуда аз болои ҳараки чармин.

7. Дар ҳолати нишастан дар ҳараки чармин ба қат кардани пойҳо аз болои ҳараки чармини дар масофаҳои 50-70 см ва асбоби дигар 10-20 см баландтар аз он гузашташуда паридан.

8. 3-5 қадам давида пойҳоро қат карда, аз болои ҳараки чармин парида бо ёрии як даст аз китғ ва ба дasti дигар аз панча доштан ва бо ҳамин ҳолат фуруд омадан.

9. Ҷаҳидан ба пойҳои қатшуда.

Овезоншавӣ ва такяҳо

Одитарин овезоншавии омӯхтаатонро шумо метавонед ба як маҷмуъ муттҳаҳид намоед; аз овезоншавии росто гузариш ба овезоншавии нишастан; аз овезоншавии нишастан- ба овезоншавии дарозкашӣ; аз овезоншавии рост аз қафо- ба овезоншавии нишастан аз қафо; аз овезоншавии нишастан аз қафо-ба овезоншавии дарозкашӣ аз қафо: аз овезоншавии росто-ба овезоншавии қатшавӣ аз қафо; аз овезоншавии қатшавӣ аз қафо ба овезоншавии қатшавӣ аз қафо ва овезоншавии савора (пойҳоро қат карда, ҳаво додан): аз овезоншавии қатшавӣ аз қафо-ба овезоншавӣ аз пеш (пойҳоро қат карда, худро ҳаво додан) ва паст кардани пойҳо ба ҳолати овезоншавии дарозкашӣ ё овезон.

Такяҳоро низ метавон ба як гурӯҳ муттҳаҳид соҳт; аз такя гузаштан ба такяи савора бо пеш бурдани пойҳо, аз такяи савора ба такя бо ҳаво додани пойҳо ба қафо ва бе навбат ҳаво додани пойҳо; аз такяи қафо бо доштҳои гуногун гузаштан ба такя тавассути гардиш дар атрофи даст, ки снарядро аз поён медорад; аз такяи савора ба доштҳои гуногун-гузаштан ба такя бо додани китғ ба пеш (дар гирди дасте, ки снарядро аз поён доштааст) ба ҳаводиҳӣ ба пеш. Ҳангоми ичрои машқҳо мушакҳо бояд таранг, панчахо рост карда шуда бошанд. Ин нафакат зебо, балки ичрои



талаботҳои машкро сабук гардонида, афтидан ва ҷароҳат бардоштанро пешгирӣ менамояд.

Боло шудан тавассути чаппашавӣ (писарбачагон). Болошавӣ тавассути иҷрои навъҳои мурракаби он: теладиҳӣ бо ҳар ду пой, ҳамчунон аз ҳолати оvezonӣ бо зурзаниӣ такмил дода мешавад.

Комбинатсия дар брусхои баландиаш гуногун аз навъҳои омӯхташуда (духтарон). Масалан, ҷаҳиши рост ба бруси поёниӣ - бо пойи рост аз бруси поёниӣ гузаштанд ва бо дасти рост аз бруси боло дошта як ҷарҳ задан; дар ҳолати оvezon савор шудан ба бруси поёниӣ пойи ростро ҳаво додан; дар ҳолати дароз қашидан ба бруси поёниӣ - аз ҳолати оvezon ба бруси поёниӣ ҳобида пойи рост ва ҷаҳро ҳаво дода ба биқин нишастан, ҳам қад шуда парида фаромадан.

Акробатика

Ба сар ва дастон рост истодан (писарон) (расми 44). Аз ҳолати нимнишаст вазни баданро ба дастон гузаронидан, бо манаҳ ба матрас такя карда, дастонро андаке пеш мондан (ҷои такяи дастон ва сарро секунҷаи баробартараф ташкил медиҳад) ва бо пойҳо тела дода, ба сар истодан. Озод пойҳоро ба боло бардоред. Ҳаракатро баръакс такрор намуда, ба ҳолати аввала баргардед.

Машкъо 4-5 маротиба ичро карда шаванд.

1. Аз холати оvezон аз қафо ба дастгоҳи гимнастикӣ ҳам шуда, ба холати оvezонӣ гузаред (расми 45)


2. Аз холати нишаст бо сар ва дастон ба матрас (аломати секунҷаи баробартараф) такя намоед ва вазнро баробар ба дастон ва сар гузаронед, пойхоро аз фарш чудо накунед, вақтро (3-4 сония) ба хисоб гиред. Ҳамчунин, дастон боло ба баландии матрасҳо.

3. Истодан ба сар дар назди девор бо пойҳои қатшуда, бо ёрӣ ва мустақилона.

4. Агар шумо дар холати бо пойҳои қат ба сар истодан худро озод хис кунед, он гоҳ пойҳои қатшударо оҳиста боло бардоред ва ин холатро дар тӯли 3-4 сония ба қайд гиред.



Расми 44



Расми 45



Расми 46

Вариантҳои мураккабшуда: бо навбат ва дар як вақт пойҳоро то устуҳони кос ва ба фарш расидани нуғи пой қат кардан, истодан бо шонаҳо, машқҳо дар девори гимнастикӣ.

Ёрӣ: Аз паҳлу ба зону истода аз миён ва сон доштан:

Ба пушт ҳалқа задан дар нимшпагат (духтаракон) (расми 46). Баъди ба охир расонидани ба пуштҳалқазанӣ нашинед, балки ба як зону истед, пои дигаратонро ба қафо дароз намоед, дастатонро ба тарафҳои қафо баред.

§ 2. БОЗИҲОИ ВАРЗИШӢ

Бозихои варзишиӣ аз ҷиҳати таъсирнокӣ яке аз воситаҳои асосии инкишофи рӯҳияи инсонанд. Машқҳои бозишакли маҳсус интихобшуда, ки ба таври инфиродӣ, дукаса, секаса, гурӯҳӣ иҷро мешаванд, бозихои ҳаракатӣ ва супоришот бо тӯб барои инкишофи муроқибати қобилият (дарки вазъият, суръатнокии аксуламал), дигар кардани амалҳои ҳаракатӣ, аниқ муайян кардани вазъияти масофагӣ, нерӯй ва ҳаракатҳои муваққатӣ, қобилияти ба мутобиқат овардани ҳаракатҳои чудогона ва комбинатсияҳои умумӣ, барои инкишофи қобилияти мутобиқшавӣ имкониятҳои беохирро муҳаё месозанд. Ва ин табиист. Зоро маҳсусияти бозихои варзишиӣ дар зудзудивазшавии вазъият зоҳир мегардад. Дар ин ҳолат зарурияти зуд ба як қарор омадан, ҳаракати худро муайян намудан. бо тӯб ва бе тӯб иҷро намудани ҳаракатҳои мухталиф пеш меоянд.

Бесабаб нест, ки бозихои варзиширо намунаи ҳаёти имрӯза меноманд. Аз ҳамин сабаб ҳам бозихои варзишиӣ дар байни ҷавонон ва қалонсолон васеъ паҳн шудаанд. Бисёриҳо аз хурдсолӣ ба бозихои варзишиӣ машгул шуда, дар пиронсолӣ истироҳати худро дар машқу бозихои варзишиӣ мебинанд.

Дар рафти машгулиятҳо бо бозихои варзишиӣ дигар қобилиятҳои ҳаракатии (чисмонии) инсон низ инкишофи мейбанд. Чунончӣ: қобилияти суръатнокӣ, суръату нерӯ (паридан, ҷаҳидан бо тӯб ва бе тӯб, ҳаводихӣ бе тӯб ва бо додани тӯб ва гайра), тобоварӣ (машқи тӯлонӣ бо тӯб ва бе тӯб бо суръати гуногун), аксар вақт бо суръати баланд ва гайра.

Бозихои варзишиӣ дар як вақт ба инкишофи раванди рӯҳии инсон (даркнамоӣ, дикқат, хотира, тафаккур, тассавур ва гайра), ба тарбияи маънавӣ ва сифатҳои иродавии инсон. ба мутобиқати ҳамкории инфиродӣ, гурӯҳӣ ва командавии рафиқона ва ҳарифон таъсири хуб мерасонанд.

Бозихои варзишӣ махсусан ба тарбияи чунин сифатҳои иродавӣ, ба монанди ташаббускорӣ ва мустақилият таъсири хуб мерасонанд.

Бозихои асосии командавӣ (баскетбол, волейбол, тӯби дастӣ, футбол, ҷавғонбозӣ дар рӯи алаф) дар ҷаҳон бисёр пахн шудаанд. Онҳо хеле тамошозебанд ва ба барномаи Бозихои тобистонаи олимпӣ дохил шудаанд. Аз рӯи ин намудҳои бозӣ мусобиқаҳои умумиҷаҳонӣ, минтақаӣ ва гайра гузаронида мешаванд. Қаҳрамонони бозихои олимпӣ аз аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар ҷаҳон ба шаъну шӯҳрат, иззату эҳтиром соҳиб мебошанд.

Акнун меғузарем ба шарҳи машғулиятҳои бозихои варзишӣ.

§ 3. ВОЛЕЙБОЛ (дар бораи техникии бозӣ)

Дар синфҳои 10-11 ҳолати аввала (росто), малакаҳои зудҷойивазкуниӣ бо тарзу усулҳои гуногун, қабул аз поён (аз зарбаи ҳучумкунанда, дар химоя), қабул аз боло, бо ду дастон, зарбаи такмилдода шудаи ҳучумкунанда, усулҳои аз боло рост додани тӯб ва қабули он, зарбаи ҳучумӣ ва блок-монанд омӯхта мешаванд. Ичрои ҳамаи усулҳо чунон ҳолати аввалаеро талаб мекунад, ки он бояд бо муваффақияти амалро таъмин намояд. Барои бозингар бояд исти миёна, барои қабули тӯб аз ҳучумкунанда-




Омузиши усулҳои бозии волейбол

паст, барои зарбаи хучумкунанда баланд бошад. Пойҳои бозингар метавонанд дар як ҳат, ё як поящ аз пеши пойи дигар бошад. Ба ҳар ҳол ҳар як бозингар барои худ ҳолатеро интихоб мекунад, ки аз он бояд зуд ба ҳаракат даромада, ҳама гуна усулхоро ичро намояд.

Ҷойивазкунӣ. Дар вақти бозӣ ҳамаи иштирокчиён ҳамеша дар ҳаракат мебошанд. Вобаста аз вазъи бозӣ ва усули он бозингар гаштан, давидан қадамҳои иловагӣ, қадамҳои дугона, ҷаҳиш, паридан, афтоданро истифода мебарад. Ҳангоми ҷойивазкунӣ ҳаракатҳои бадан вақти пасту баланд шудан бояд чандон намоён набошанд. Одатан тарзҳои ҷойивазкунӣ баъди гаштан ва давидан, ҷаҳидан, баъди қадамҳои иловагӣ ва гайра истифода мешаванд. Ҳангоми афтодан, албатта, сар ва дасту пойро ба худ кашида, лунда шудан зарур аст.

Тӯбдихӣ. Бозӣ бе ин усул сурат намегирад. Агар усули додани тӯбро нағз донед, як қатор машқҳои ачиbro ичро карда, аз болои тур бе додани тӯб ҳаво додани онро нағз аз худ менамоед. Аз боло ба ду даст ба пеш, болои худ ва ба қафо (расми 47) додани тӯбро нағз аз худ кардан лозим аст. Тӯбпартгоиро аз мавқеи такя ва дар ҳолати ҷаҳиш ичро мекунанд.

Тӯбдихиро бо масофааш (миёна, кӯтоҳ, дароз) ва баландиаш (миёна, паст ва баланд) фарқ мекунанд. Дар асоси ин аломатҳо чандин навъҳои тӯбпартой шуданаш мумкин аст. Бо ин воситаи бозингар тӯбро барои зарбаи хучумкунанда равон мекунад.




Расми 47

Сифати додани тӯб аз ҳолати саривақт кабулкардаи бозингар вобаста аст. Дар ин ҳолат бозингар бояд дастони худро аз боло дар сатхи рӯяш дошта тавонад. Аз ҳисоби мутобиқати ҳаракати дастон, бадан ва пойҳо ба парвози тӯб самти муайян дода мешавад. Ҳар қадар, ки масофа зиёд ва тӯб баландпарваз бошад, пойҳои бозингар ҳамон қадар фаъолтар рост мегарданд. Ҳангоми ба қафо додани тӯб панҷаҳои бозингар бояд аз болои сар бошанд, дастон то оринҷ қат шуда, бадан ба боло ва қафо рафта, дар як вакт то миён қат мешаванд.

Дар ҳолати паридан тӯбро дар қисми худии майдонча медиҳанд, то ин ки вакт барои зарба ихтисор гардад (ин амал дар тимҳои дарачаи олӣ ҷой дорад). Амали мазкур инчунин аз болои тур (вакте ки бозингарон ҳанӯз усули зарбаи ҳӯҷумкунандаро аз худ накардаанд) ё барои фиреби ҳариф истифода мешавад. Дар нуктаи баланди парваз додани тӯб бо ҳаракати фаъоли даст гузаронида мешавад.


Тӯбдиҳӣ. Бо ин усул тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Мусобикаро бе тӯбдиҳӣ гузаронидан мумкин нест. Тим ҳамон вакт соҳиби хол мешавад, ки агар ӯ тӯбро ба бозӣ дароварда бошаду ҳарифаш ба ҳатоӣ роҳ дода



Расми 48

бошад. Техникаи ба бозӣ даровардани тӯб аз исти аввал, партофтан, даст боло кардан, зарба бо тӯб, поён фаровардани дастон ва гузаштани дигар иборат аст. Андаке пештар хонандагон аз поён додани тӯбро омӯхта буданд. Акнун дар синфҳои боло аз боло рост додани тӯбро меомӯзанд (расми 48). Дар исти аввал бозингар рӯй ба тарафи тӯр меистад. Тӯр дар сатхи сина нигоҳ дошта мешавад. Як пойи бозингар ба пеш монда шудааст.

Бозингар тӯбро ба болои китфи рости худ қисман пеши худ ҳаво дода, якчанд маротиба онро болою қафо меронад, қат мешавад ва китфи рости худро қафою боло мебарад. Зарба бо кафи дастон ва панҷаҳои чафс карда шуда аз пеши бозингар расонида мешавад. Аз қӯшишҳои аввал якбора зӯри бехуда назанед, зоро ин натиҷаи хуб намедиҳад, баръакс ба хатоихо меоварад: Тӯб ё ба тӯр мерасад ё аз майдонча берун меравад.



Расми 49


Зарбаи хүчумкунанда. Ин аз мухимтарин усулҳои натиҷабаҳши хүчум мебошад. Маҳз бо ҳамин усул дар мусобиқа галаба мекунанд. Яке аз усулҳои васеъ паҳнгардидаи он зарбаи рости хүчумкунанда мебошад (расми 49)

Техникии ин усул аз дав, ҷаҳиш, тӯбро задан, фурудой иборат аст. Дав аз ду се қадам, суръати он, самт ва дарозии қадамҳо аз маҳруки додани тӯб вобаста мебошад. Мутобиқати ҳаракати дастон ва пойҳо аҳамияти муҳим дорад, дар қадами охирин дастҳо боло бардошта мешаванд, бо гузоштани пойи дигар онҳо зуд ба поён ба пеш рафта, баъд дар як вақт теладиҳии пойҳо ва дастдарозкунӣ бардошта мешаванд. Дар вақти дастдарозкунӣ дasti рост боло-қафо меравад, дасти чап дар сатҳи китғи нигоҳ дошта мешавад.

Зарба. Дар нуктаи балантарини парвоз зада мешавад. Ҳангоми тӯбро задан дasti рост то устуҳони оринҷ рост шуда, боло ба пеш бардошта мешавад, зарба бо тадриҷан ба худ қашидани мушакҳои шикам, сина, дастон расонида мешавад. Панҷаҳои даст болои тӯб аз қафо гузошта мешаванд. Ҳангоми аз худ кардани техникии бозӣ дикқати асосӣ бояд на ба нерӯи зарба, балки ба аниқӣ ва мутобиқати амал равона карда шавад.

Баъди зарба задан бозингар пойҳои худро кат карда, ба замин фуруд меояд. Ба замин худро ба пойи рост партофтани мумкин нест.

Бо ҳар ду даст аз поён гирифтани тӯб. Ин усул дар вақти амалҳои химоя бо мақсади ба замин наафтодани тӯби фиристодаи ҳариф истифода мешавад.



Расми 50

Дар туби ба хариф фиристодашаванда се усул - тубро ба бозй андохтан, дар вакти ҳимоя (аз зарбаи ҳучумкунанда ва «фириб»), ба харифи худ равона кардан диди мешавад. Усули ба бозй андохтани туб ҳамон вакт бомуваффақият дониста мешавад, ин агар туб баъди ба кор андохтан дар мавкеи ҳучум омада бошад.

Усули боэътиимодтарини ба бозй андохтани туб аз поён бо ҳар ду даст аст (расми 50). Пойҳо қат шудаанд, як пой ба пеш, дастҳо рост ва камтар берун бароварда шудаанд, панчаҳо қат шудаанд ва ба поён овезон. Туб бояд ба қисми поёни китф расад. Дар вакти додани туб дастонро дар оринҷ қат набояд кард, тубро низ аз худ набояд кард, яъне бо дастон набояд ҳаракати ҷавобири нишон дод. Мушоҳидакор будан лозим, бинед, ки бозингари тубро ба бозиандозанда онро ба қадом тараф мефиристад ва вобаста ба он исти дахлдорро ишгол намоед. Ҳангоми бо ду даст аз поён додани туб бозингар аксар вакт исти пойро ишғол мекунад, дар сурати зарбаи саҳт дастон гӯё ба ғанар табдил мёёбад, ҳаракати муқобил нест, муваффакияти бозй аз саривакт барои гирифтани туб ҳозир шудани бозингар вобаста аст.


Қабули туб бо як даст, афтидан ва гелидан ба пахлу ва ба пушт (расми 51). Ин усулро аксар вакт духтарон истифода мебаранд. Баъди ҷойивазкунӣ пойи рости ҳудро тарафи туб гузашта, пойи такяро рост мекунанд, тубро мезананд ва баъд ба пахлу дароз қашида, сипас ба пушт мегарданд.



Расми 51

Гирифтани туб бо як даст дар ҳолати ба пеш афтодан ва лағжидан ба сина-шикам (расми 52). Усули мазкурро одатан ҷавонписарон истифода мебаранд. Бозингар гӯё ба зери туб медарояд, баъди зада гардонидани туб дастон ба замин расида, аз ҳисоби қат кардани дастон сина ба замин

бармехұрад, пойхо то зону қат шуда, бадан хам мешавад, баъди ба пеш тела хұрдан дастонро ба қад дароз мекунанд.



Расми 52

Монеъшавӣ. Бо мақсади монеъ шудан ба парвози тұб баъди зарбаи хүчумкунанда болои тұр гузоштани дастро монеъшавӣ меноманд. Ин амал барои муқобилият нишон додан ичро карда мешавад. Монеъшави-ро як ё ду (баъзан се) бозингарон аз чой частиа ё чой иваз намуда, ичро мекунанд.

Шахси монеъшаванда дар назди тұр рост меистад, дастонаш дар сатхи китфон бардошта шудаанд, пойҳояш мувозианд. Бозингар ба боло часта дастонашро то оринч қат намуда, болои тұр мебардорад. Ангуштхо күшода, панчаҳо озод. Ҳар қадар, ки тұбробо саҳттар занед, панчаҳо ҳамон қадар бояд озод бошанд. Дар лаҳзаи зарба панчаҳо банди дастро фәйолона кат мекунанд, то ин ки тұб дар майдончай ҳариф монад. Панчаҳо бояд аз ҳамдигар дар масофае бошанд, ки аз байни онҳо тұб нагузарад.

Мусобиқаҳо оид ба волейбол дар машғулиятҳои мустақилонаи хонандагон метавонад ба ҳукми анъана дароянд (дар мактаб, дар чои истиқомат ва истироҳат). Ҳамаи маводи дар ин қисм оварда шуда ҳам ба писарон ва ба ҳам духтарон тавсия карда мешавад. Фарқият танҳо дар меъёри танзими машқҳо шуданаш мүмкін аст.

Бозихо: Волейбол бо «пуфакҳои ҳавой», «Бозӣ кун», «Тұбробо гум макун», «Тұбробо аз даст надех», «Тұб дар ҳаво», «Рафиқатро ҳимоя намо», «Ҳимояи истехком», «Бомбардорон», «Эстафетаҳо».



Дарси тарбияни чисмоний

§ 4. ТҮБИ ДАСТЙ (дар бораи техникии бозӣ)

Хонандагони синфҳои боло амалҳои гуногуни техникий ва тактикро аз худ мекунанд: додан ва доштани тӯб дар ҳайати сенафара, ҳаракати муқобил, ҳаракати 8-нафара, додан ва доштани тӯб дар ҳолати қафо ҷаҳидан аз майдонча, ҷаҳиш аз мавқеи такягоҳӣ бо муқобилиятнишондииҳи химоятгар, хифзи химоятгар, хифзи ҳудуд ва ғайра.

Машқи амалҳои техникий ва тактикро бо тӯбҳои стандартии гандболӣ ё тӯби оддии резинӣ (андозааш таҳминан ба он баробар аст), ки гузаронидан мумкин аст.

Додан ва доштани тӯб дар ҳайати сенафара

Вобаста ба мавқеи ишғолкардаи бозингар тарзҳои гуногуни техникий ва тактикро аз худ мекунанд: додан ва доштани тӯб аз китф аз боло, аз поён, аз паҳлу, ба пеш, ба қафо, ба дasti қат ва дарозкарда. Тарзи асосии додани тӯб - бо дasti қат аз боло мебошад. Дар ин сурат як пой ба пеш гузошта шуда, вазни бадан ба ҳар ду пой баробар тақсим мешавад, бадан андаке ба тарафи дasti тӯбдиҳанда моил аст. Дasti то оринҷ қатшуда ба қафо гардонида шудааст, китф дар охир шакли уфукиро мегирад, панҷа рӯ ба боло бардошта мешавад, китф овезон аст. Дasti озод то оринҷ қат ва то сатҳи сина боло бардошта шуда, сар ба сӯи тӯбпарто гардонда

шудааст. Ҳангоми ичрои тӯбпартой тан ба пеш дода мешавад. Вазни бадан ба пои чап, ки рост шудааст, мегузарад. Дасти тӯбпарто тӯбро ба самти дахлдор равон мекунад.

Додан ва доштани тӯб бо ҷаҳидан аз майдонча

Дар он сурат истифода мешавад, ки агар яке аз ҳарифон дар мавқеи қулайтар бошад ҳам, vale ҳариф ба тӯбпартои ўхалал мерасонад. Дар ин сурат ўяк ҳаракати фиребдиҳанда мекунада баъд бо як ҷаҳиш аз майдонча тӯбро ба шарики худ мефиристад. Ин усул барои аз тарафи дарвозабон гардонидани тӯб басе душвор мебошад, зоро вай самти парвози тӯбро ба ҳисоб гирифта наметавонад.

Тӯбпартой аз мавқеи такягоҳ бо мукобилияти ҳимоятгар

Тӯбпартой ба нишон низ ба мисли ба рафик додани тӯб ичро карда мешавад. Яке аз навъҳои асосии он бо дастони қатшуда аз боло ҳаво додани тӯб мебошад. Тӯбпартой аз тӯбдиҳӣ бо суръати баланд ва нерунокии худ фарқ мекунад. Ҳаргуна тӯбпартой ду давраи ичро дорад (расми 53).

Якум-давраи тайёри. Дар ин давра ҳучумкунанда бо ҳаракатҳои фиребдиҳандаи худ ҳимоятгарро ба ягон амали ҷавобӣ водор месозад.

Дуюм - давраи партофтани тӯб. Дар ин давра ҳучумкунанда зуд ба тарафи дигар рӯй оварда. Ғайричашмдошли ҳимоятгар тӯбро ба самти дигар ҳаво медиҳад. Дар ҳама ҳолатҳо ҳучумкунанда дар вақти тӯбпартой муносабати ҳарифро нисбат ба амали худ бояд ба назар гирад. Ноҷунбон истодани ҳимоятгар ин ҳам муносабат аст. Дар ин ҳолат давраи аввали тӯбпартой худ аз худ ба давраи дуюм мегузарад (бе ҳаракати иловагӣ) ва тӯб ба самти ҳимоянашуда равон карда мешавад.



Расми 53

Амалҳои ҳимоя аз дошта гирифтани тӯб, задан ё гирифтани тӯб ҳангоми ба бозиандозӣ ва ҷаҳишҳои мамнӯъгузорӣ иборат аст.

Дошта гирифтан бо баромади ҳимоятгар аз қафо ё аз пахлӯи ҳучумкунанда ичро карда мешавад.

Онҳо ҳангоми тӯбпартоии тарафайн ё ҳангоми ҳаракат аз ҳисоби тайёр будан барои дошта гирифтани тӯб ва ҳис кардани амалҳои ҳучумкунандагони тарафи муқобил ичро карда мешаванд. Амалиёти фаъолонаи ҳимоятгарон тӯбдиҳиро душвор мегардонад ва барои дошта гирифтани тӯб душвориҳоро пеш меоранд. Ҳимоятгар тавассути сари вакт ҷаҳидан метавонад аз ҳучумкунанда пеш гузарад ва тӯби дар ҳолати ҳаракат додашударо дошта гирад.

Задан ё гирифтани тӯбро ҳангоми бурдани тӯб бо даст дар наздикӣ бозингари баранда ичро мекунанд. Аз ҳисоби парвози пасти тӯб ҳангоми аз майдонча баромадани он тӯбро бо панҷа пахш мекунанд ё зада дур меандозанд ё онро ба тарафи дигар меронанд. Ҳангоми зада дур андохтани тӯб ҳимоятгар аз пахлӯи ҳучумкунанда ҷойгир аст. Дар сурати гирифтани тӯб ҳимоятгар аз қафои ҳучумкунанда меояд. Шарти зарурии бомуваффақият гузаронидани қабули тӯб амали ғайричаашмдошт мебошад.

Дар бораи тактикаи бозӣ

Ҷойивазкуни тарафайн. Яке аз амалҳои одитарини тактикаи гурӯҳии бозии байни се нафар мебошад. Ҷойивазкуни тарафҳо бо мақсади таъмин намудани имконият барои ҳамла оаварданӣ яке аз ҳучумкунандагон аз масофаи дур ичро карда мешавад. Дар назди ҳучумкунанда бо тӯб ҳамеша ҳимоятгар меистад. Бинобар ин барои ҳучум овардан ба дарвоза ҳамлакунанда гӯё, ки аз ҳимоятгар мегурехта бошад, ба сӯи дарвоза мешитобад. Вале ҳимоятгар низ аз паси ӯ меравад. Ҳучумкунанда дар вазъияти нокулай мемонад, бинобар ин тӯбро ба ҳарифаш медиҳад. Ҳариф низ ба ҷое, ки аз он бозингар ва ҳимоятгар рафта буданд, мешитобад. Чунин амалро ҷойивазкуни харифон меноманд.

Ҳифзи ҳимоятгар

Ҳифзи ҳимоятгар имконият медиҳад, ки дар ҷои бозӣ афзалияти шуморавӣ ба вучуд оварда шавад. Вазифаи асосии ҳифзи минтақавӣ

пешгирӣ намудани ҳуҷум ба дарвоза мебошад. Ҳимоятгарон дар ҷойҳои барои муҳофиза ҷудошуда ҷойгиранд, ҳамдигарро ҳимоя мекунанд. Ҳимоятгарон, одатан дар як ё ду қатор ҷой мегиранд.

Ҳамлаи зиддиҳамлавӣ дар мавриҷое гузаронида мешавад, ки тимногаҳон тӯбро ба даст меоварад ва ҳариф ҳанӯз ба мудофиа омода нашуда бошад. Ин гуна ҳамларо бо як нафар бозингар, гурӯҳи бозингарон ё ба тамоми ҳайати тим гузаронидан мумкин аст.

Дар вақти ҳуҷуми зиддиҳамлавӣ як қатор тӯбпартоиҳои ниҳонӣ гузаронида мешавад: бо дasti қатшуда аз боло ва аз паҳлу ба қафо, бо дasti дарозкардашуда аз поён ба қафо. Ҳамлакунанда андаке ҳам шуда, тӯбро ба ҳаво медиҳад ва бо ҳамин восита ҳимоятгарро барои монеъ шудан ба ҳамлаи ҳариф даъват менамояд. Дар ин ҳолат вазни асосии бадан ба як тараф мегузарад, дasti тӯbdorash андаке аз қафо ва болои сар мегузарад. Амал бо саҳт ҳаво додани тӯб ба дарвоза ба охир мерасад.

Ҳамлаи зидди ҳамла аз амалҳои пурмаҳсул аст, бинобар ин барои мустақилона такмил додани маҳорати бозингарӣ вай аҳамияти муҳим дорад. Бозингарон дар вақти машқ намудани амалҳои ҷудогонаи он на фақат техникаи бозиро ҳуб дарк мекунанд, балки сифатҳои ҷисмонии ҳудро низ такмил медиҳанд.

Пеш аз он, ки ба ҳамлаи зидди ҳамла шурӯъ намоед, дуруст ва бо маҳорат ичро намудани амалҳои алоҳидай онро, ки асоси бозии зиддиҳамларо ташкил медиҳанд, бояд аз ҳуд намоед. Барои бедор намудани ҳавас ба чунин машқ онро бо усули мусобиқа гузаронидан беҳтар аст: ду гурӯҳи бозингарон тӯбро дар алоҳидагӣ паи ҳам ба як тараф ва тарафи дигар мефиристанд.

Машқҳо барои такмили техникаи бозӣ

Додан ва гирифтани тӯб дар гурӯҳи сенафара

Инфиродӣ: Ба девор ҳаво додани тӯб (росто аз ҷой, баъд дар ҳолати ҳаракат) ва дошта гирифтани он, тадриҷан баланд бардоштани суръати тӯбпартоӣ;

Ҳамон машқ, вале ба гардиш ба 360° баъди ҳаво додан, ихтисори масофа ва афзун намудани нерӯи тӯбпартоӣ (аз аввал бо барҳӯрди тӯб аз девор ва аз замин, баъд бо барҳӯрди он фақат аз замин).

Машкхо ва дигар амалҳоро бо навбат ба ҳар ду даст бояд ичро намуд. Барои устувор гардонидани малака бо рафиқон гузаронидани мусобиқаҳо фоидаовар аст. Мусобиқаҳоро дар масофаҳои 3-6 м ва дар 10-20 сония кӣ бештар тӯб мепартояд, гузаронидан мумкин аст.

Додани тӯб ва доштани онро дар гурӯҳи сенафарон бо ҳаракате, ки ба хучум монанд аст, бояд гузаронд. Накшай ҷойивазкуни бозингарон ва тӯбдиҳиро метавон бе ҷойивазкуни ҷойивазкуни гузаронд:

1. Бозингарон рост ҳаракат меқунанд, аммо тӯбро аз рӯи ҷадвали 1-2-3-1 ва ғ. медиҳанд;

2. Бозингарон ба як самти умумӣ роҳравон ҷой иваз меқунанд ва тӯбро аз рӯи ҷадвали 1-2-3-2 ва ғ. ба ҳамдигар медиҳанд, аммо самти хучумро маҳдуд наменамоянд.

Барои устувор гардонидани малака дар байни бозингарони алоҳидаи сегона мусобиқаҳо гузаронида мешавад. Шарт ин аст, ки масофаи додашударо (20-30-40 м.) бо микдори муқарраршудаи тӯбдиҳӣ ва ҷойивазкуни кӣ зудтар тай меқунад.

Додан ва доштани тӯб бо ҷаҳиш аз майдонча дар бозиҳое истифода бурда мешавад, ки бевосита ба шарики ҳуд додани тӯб, бинобар зиёд будани ҳавфи аз тарафи муқобил дошта гирифтани он, душвор мебошад. Яке аз муҳимтарин қисми қабули тӯб дошта гирифтани он мебошад. Ин усулро дар танҳоӣ, дукаса ва секаса метавон аз ҳуд намуд.

Инфириодӣ: Ба девор ҳаво додани тӯб, дошта гирифтани он баъди барҳӯрдан ба замин ва паридани он (дошта гирифтани тӯб ҳарчи бештар бояд ба лаҳзаи аз замин паридани тӯб наздик бошад).

Такрори амали боло, вале дар як вакт бо ду даст дошта гирифтани тӯб, тадриҷан кам кардани масофаи тӯбпартой; ба боло ҳаводиҳии тӯб (то ҳадди имкон) ва дошта гирифтани он дар вакти ҷаҳиш.

Дукаса: аз ҷой ба ҳамдигар додани тӯб ва ҳангоми аз замин паридан ва дар баландии то миён (зону) дошта гирифтани он: такрори амали боло, вале бо ҷойивазкуни (параллелӣ, рӯй ба рӯй); ба масофаҳои кӯтоҳ, миёна ва дур тез ҳаво додани тӯб (талафоти кӣ камтар).


Секаса: аз ҷой додани тӯб ба ҳимоятгар дар байни хучумкунандагон. Такрори амали боло, вале дар ҳолати дар ҳаракат будан бо бурдани тӯб (ба микдори тӯбдиҳӣ дар 20-30 сонияи муқарраршуда). Мусобиқаи секаса: қадоме аз ҳимоятгарон ба ду нафар ҳучумкунанда имкон медиҳад.

ки камтар түбро ба якдигар диханд. Бозиҳо «Зарбаи аниқ», «Ба түбрас», «Харифро пайгирий намо». Машқҳои маҳсус, эстафетаҳо «Нишони чунбанда», «Кӣ дурттар ҳаво медиҳад?», «Кӣ бештар түб мепартояд?» «Шикорчиён ва зогҳо» унвон доранд.

§ 5. ФУТБОЛ (дар бораи техникаи бозӣ)

Дар синҳҳои 10-11 усулҳои пеш омӯхташуда такмил дода шуда, усулҳои зарба ба тӯби дар парвозбуда, зарба бо сар аз чой ва дар ҳолати ҷаҳиш, бо пой, бо сина нигоҳ доштани тӯб, интиҳоби тӯб, ҳаракатҳои фиребдиҳанда техникаи бозии дарвозабон, амалҳои тактикаи инфириодӣ, гурӯҳӣ ва командавӣ дар ҳуҷум ва ҳимоя омӯхта мешаванд.

Зарба ба тӯби дар парвозбуда бо қисми миёнаи пой



Расми 54

Усули мазкур дар ҳама ҳолатҳо вақте, ки тӯб дар ҳаво аст, истифода мешавад. Ҳар қадар, ки тӯб баланд парвоз кунад, зарба задан ҳамон қадар душвор мегардад. Тӯбро ҳангоми аз замин на он қадар баланд буданаш задан беҳтар аст. Дар ин вақт шумо бояд барои дарёфт намудани мавқеи муносиб пеш ё қафо гардед ва аз он ҷо тӯбро бо қувваи лозима ба сӯи даҳлдор равон кунед. Шумо бояд ҷои афтиданӣ тӯбро ба ҳисоб гиред ва барои зарба задан мавқеи даҳлдорро интиҳоб кунед ва имконият надиҳед, ки тӯб ба замин расад. Барои он, ки тӯб баланд парвоз кунад қисми миёнаи пой бояд рӯй ба боло бошад. Барои он, ки тӯб ба рӯй замин пеш ронда шавад, дар вақти зарба задан нӯги пойи тӯбзанро ба поён ҳам карда, пойи такя ва тӯбзандаро то зону ҳам намоед ва бо қисми пеши пой тӯбро занед (расми 54).

Ба сар ва дар ҳолати давидан задани тӯб

Ин усул дар футбол ҳангоми ҳучум ба дарвозаи ҳариф ва дар мудофиаи дарвозаи худ васеъ истифода мешаванд. Тӯбро бо миёни ҷабин ва қисми пахлӯи пешонӣ мезананд. Ин усул дар ҳолатҳои ҷаҳиш, бечаҳиш ва афтидан истифода мешавад.

Зарба бо миёнаи ҷабин бе ҷаҳиш аз зарбаҳои аниқ ба шумор меравад, зоро тӯб дар масоҳати зиёд ба пешонӣ бармехӯрад. Пеш аз задан дар истиаввал пойҳо бояд то зону нимқат буда, яке дар қафо бошад. Бо ҳаво додани пой танро ба қафо дода, пойи дар қафо бударо кат карда. Вазнро ба он гузаронидан лозим аст. Ҳаракати зарбазаний аз рост кардани пои қафо ва тан сар шуда, бо зуд рондани сар ба охир мерасад (расми 55).


Зарба бо қисми пахлӯии ҷабин дар сурате истифода мешавад, ки

агар тӯб аз пахлӯи бозингар (рост ё ҷап) гузарад. Ба-рои ичрои ин зарба пойи аз тӯб дурристода ва то зону қатшударо андак пеш ронда, танро ба тарафи он пой моил кардан лозим аст. Баъди ичрои зарба танро ба тарафи тӯб рост намоед ва зуд сарро ба он та-раф чунон гардонед, ки қисми пахлӯгии



Расми 55

ҷабинатон ба тӯб бархӯрад. Маҳорати бо сар задани тӯб аз қобилияти баланд ва дар вакташ ҷаҳидан вобаста аст. Зарбаҳои паррон ба қисми миёна ва ҳам ба қисми пахлӯии ҷабин расонда мешаванд. Ичрои ин зарбаҳо аниқ ба ҳисоб гирифта натавонистани самт ва суръати парвози тӯб, мутобиқати ҳаракатҳоро дар вакти зарба талаб мекунад. Ҳаракати зарбавӣ дар лаҳзай (ё андаке пештар) дар нуктаи баланди парвоз будан оғоз меёбад. Зарба бо тӯб дар лаҳзай рост гузоштани тан ва сар расонида мешавад. Аз ҷой ҳудро тела дода (бо ҳар ду пой ичро карда мешавад), ба




Расми 56

замин бо нӯги пойҳо бояд фурӯд омад, барои суст кардани бардорузан пойҳо бояд андаке қат карда шаванд (расми 56).

Агар зарба бо сар дар ҳолати дав расонида шавад, он гоҳ бозингар худро бо як пояш аз замин тела мекунад.

Дар ин сурат бо сар ҳаракати мутақобила бояд кард, сарро ба тӯб гузоштан лозим нест. Барои бозӣ тӯби сабуктар (волейболӣ) ва тӯби


аз ҷиҳати вазн мӯътадили футболӣ истифода мешавад (расми 57).



Расми 57

Бо сина нигоҳ доштани тӯб

Ин усул ҳамон вақт истифода мешавад, ки агар тӯб аз миён боло ё дар сатҳи сина парвоз кунад. Баробари наздик омадани тӯб синаро бояд андаке пеш овард, дастонро ба ду тараф – боло бояд кушод. Ҳангоми бо сина ба тӯб расидан ба худ кашидан лозим. Тӯб ба за-



Расми 58

мин пеши бозингар меафтад (расми 58).

Ба даст оварданы түб

Түбро аз хариф тавассути бо китф тела кардан, болои он ҳүчум овардан ва лағжидан ба даст меоранд.

Китф ба китф задан аз усулҳои одӣ, вале натиҷабахши ба даст оварданы түб мебошад. Ин усул ба муқобили ҳарифи бо түб раванда истифода мешавад.

Усул дар лаҳзае ба кор бурда мешавад, ки агар ҳариф дар ҳолати якпоя бошад. Дар вакти ба китф тела додан дасти ҳариф дар сина аст. Баъди тела ҳӯрдан ўмувозинатро гум мекунад, лаҳзай назорати түбро низ аз даст медиҳад ва ин барои аз ўкашида гирифтани түб шароити кулагӣ хисоб мешавад.

Кашида гирифтани түб бо усули лағжидан яке аз усулҳои мураккаби техникий мебошад. Вақте, ки ҳариф аз назди шумо мегузарду бешикасти қоида имкони гирифтани ин түб вучуд надорад, ин усул истифода мешавад (расми 59).



Расми 59

Лагжидан аз паси ҳариф, андаке аз ин ё он тарафи ў, одатан бо пой ичро карда мешавад. Бозингар пойи андак то зону қат шудаи худро дароз карда бо усули лағжиш поящро пеши ҳариф меронад ва тавассути пой тўбро аз таги ҳариф зада мебарорад. Пойи такя то зону қат шудааст. Бо пойи қадампартоянда худро ба замин партофта (ба пеш мелағжед), гўё давиданро давом медода бошад. Ҳангоми афтодан аввал тарафи берунии пойи дарозкардашуда бъяд биқин ва ниҳоят тан ба замин мерасад. Зарби афтоданро аз тарафи пойи дарозкардашуда бо даст сабук мекунанд. Дасти дигар дар ҳолати табий буда, мувозинатро нигоҳ медорад.

Ҳаракатҳои фиребдиҳанда ё усулҳои фиребдиҳанда (финтҳо)

Аз мұхимтарин усулҳои техникӣ дар футбол ба ҳисоб меравад. Онро дар қабули тўб, додан, фиребидани ҳариф истифода мебаранд. Ҳаракати фиребиро бозингарони тўббаранда бо мақсади бартараф намудани муқобилияти ҳариф ва барои минбаъд пеш бурдани бозӣ, бо пойҳо ва танаи худ мегузаронанд.

Усулҳои асосии ҳаракатҳои фиребӣ инҳоанд: қафо гаштан, истодан, бо пой задан. Боз навъҳои дигар ва тарзҳои ичрои финтҳо (фиребҳо) низ мавҷуданд.

Фиреби қафогардӣ бо тарзҳои гуногун гузаронида мешавад. Шакли асосии ин усул ногаҳон ва зуд тагиyr додани самти ҳаракат мебошад.

Бозингар бо тўб дар ҳаракати фиребии худ ба ҳарифаш нишон медиҳад, ки гўё вай бо тўб ба ин ё он тараф ё ба чап рафта истодааст. Вақте, ки ҳариф ба ин фиреб бовар мекунад, бозингар зуд ба ичрои ҳаракати асосии худ – ба тарафи рост меравад. Фиреби қафогардӣ бо ду роҳ: ҳамла ва аз болои тўб гузаронидани пой ичро карда мешавад.

Фиреби бо пой нигоҳ доштани тўб бо пойгузорӣ ба рӯи тўб ва бе пойгузорӣ ба рӯи тўб ичро карда мешавад. Ин тарзи фиреб ҳангоми бурдани тўб вақте, ки ҳариф аз паҳлӯ ва ё аз қафо меравад, истифода мешавад.

Дар ҳолати аввал бозингар ҳангоми бурдани тўб дурттар аз ҳариф бо пой тўбро доштани мешавад. Инро дида ҳариф ҳаракаташро суст мекунад, барандаи тўб бошад дар ҳамин лаҳза бо як зарбай начандон саҳт тўбро пеш ронда, тўббариро давом медиҳад. Дар ҳолати дигар бозингар бо ҳаракати фиребӣ гўё тўбро нигоҳ доштани мешавад, вале мақсади асосии ў бо суръат ба самти асосӣ пеш бурдани тўб мебошад.

Харакати фиребии бо пой задани тӯб дар мавридҳои гуногуни бозӣ: баъди нигоҳ доштани тӯб, бурдан ва ба шарик додани тӯб гузаронида мешавад.

Бозингари тӯбдор барои зарба задан поящро мебардорад, ҳариф онро дидо кӯшиш мекунад, ки тӯбро дошта гирад, ба ин мақсад вай ҳамла мекунад, мелагжад, усули шпагатро истифода мебарарад. Ин бошад бо суст гардидани ҳаракат ва қатъ гардидани он оварда мерасонад. Ҳаракати ҳақиқӣ бо зарбаи на чандон саҳт ба тӯб ва як тараф рафтани бозингар гузаронида мешавад.

Дар бораи тактикаи бозӣ. Тактикаи ҳимоя

Ҳимояи минтақавӣ - воситаи тактикийи бозӣ дар ҳимоя мебошад. Бозингари ҳимоятгари тим як қитъаи муайяни майдонро ҳимоя мекунад. Бо ҳар ҳарифе, ки дар қитъаи ў пайдо шуд, мубориза мебарарад. Яке аз тактикаҳои бештар паҳнгардида ва натиҷабаҳши бозӣ-ҳимояи омехта мебошад. Дар ин тарзи ҳимоя усулҳои ҳимояи шахсӣ ва қитъавӣ бо ҳам омехта мешаванд.

Тактикаи ҳуҷум. Ба амалиёти тактикийи инфиродӣ бо тӯб ва бе тӯб ба ҷои холӣ баромадани бозингар, барои ҳариф кушодан ва озод кардани қитъаи муайян дохил мешавад. Ба амалиёти инфиродии тактикийи бо тӯб ҳамаи усулҳои техникий (зарбазӣ, бурдани тӯб, ҳаракатҳои фиребдиханда, зада гирифтани тӯб) дохил мешаванд. Бозингаре, ки тӯбро дорад, бояд қоидаҳои муайянро риоя кунад:

- ҳарифро нисбат ба зада гирифтани тӯб бо додани тӯб бурдан осонтар аст.
- тӯбро ба шарики худ вақте додан даркор аст, ки ў амали кушоишро иҷро карда бошад.

Вобаста аз вазъияти бозӣ бозингар метавонад тӯбро ба пои ҳариф ё ба ҷои холӣ фиристад.

— тӯбро ба нафари даҳлдор додан лозим, то ки ҳариф онро дошта тавонад ва ё аз паси тӯб давида онро соҳиб гардад- агар шарик дар қитъаи озод истода бошад, тӯбро ба сӯи ў рондан лозим нест (тӯб ба бозингари тӯбдор тезтар мепарад).

Ба амалиёти тактикийи гурӯҳи ҳамкорӣ ду-се ва беш аз он бозингарон дохил мешавад. Ин ҳамкорӣ тавассути ба шарик додани тӯб амалӣ мегардад. Додани тӯбро аз номаш (мувозӣ, мутақобила, диагоналӣ) ва аз рӯи масофааш (кӯтоҳ, миёна, дароз) фарқ мекунанд. Ҳамкории бозингар-

рон дар машқҳои дунафара, сегона ва чоркаса: 4+1; 5+2; 3+1 то аввалин тамос, то пурра ба даст овардани тӯб татбиқ мешавад.

Ҳангоми ичрои вазифаҳои тактикии тимӣ футбобозон дар доираи ин ё он тартиби бозӣ бо яқдигар ҳамкорӣ доранд.

Ҳар як системаи тактикий дар хатҳои химоя, нимхимоя, ҳучум миқдори муайяни бозингаронро, ки ҳар қадом вазифаҳои хоси худро доранд, дар бар мегирад.

Воситаи асосии азхуднамоии амалиёти тимӣ ин бозии дутарафа мебошад, ки дар рафти он тафаккури тактикий ва ичрои усулҳои техникии бозингарон ташаккул мейбад. Бозиро дар майдончаҳои хурд ва бо тельдоди гуногуни бозингарон 5+5; 7+7 ва дар майдончаҳои футбобозӣ гузаронидан мумкин аст.

Машқҳо барои такмили техникаи бозӣ

Амалияти ҳаракатӣ дар футбол усулҳои зиёди технико дар бар мегирад. Аз худ намудани ин усулҳо бо машқҳои маҳсус вобаста аст.

Зарба ба тӯби дар парвозбуда бо миёнаи пой

Тӯбро то сатҳи сина партофта, тӯби фаромадаистодаро дар наздикии замин бо пой зада, онро ба тарафи ҳариф ё ба девор равон кардан:

- тӯбро партофтан ва баъди аз замин хестан онро бо пой зада ба тарафи шарик ё девор равон кардан;
- шарик тӯбро дар шакли камона ҳаво медиҳад ва ба зарбаи пой онро ба рафиқаш равон менамояд;
- тӯб дар даст якчанд қадам ба пеш гузоред, баъди тӯб ба замин расидан онро бо пой зада, ба тарафи девор ё ба рафиқатон, ки дар масофаи 8-10 м меистад, равон кунед;
- зарба задан ба тӯбе, ки аз паси дарвоза партофта шудааст; аз паси дарвоза тӯбро аз болои дарвоза ба шарик, ки дар масофаи 5-6м аз хати дарвоза меистад, медиҳанд; шарик тӯбро саҳт зада, ба сӯи дарвоза равон мекунад, баъди зарбаҳо онҳо ҷой иваз мекунанд;

— ду кас барои тӯб баъд аз замин париданаш бо ҳамдигар доду гирифт мекунанд, масофа аз 3 то 20 м зиёд мешавад, баъд боз ба ҳам наздик мешаванд;

— дар назди девор тӯбро аз паҳлуи худ чунон партоед, ки бархӯрди он аз замин то сатҳи биқин бошад ва бо қисми миёнаи пой зарба занед.

Бо сина нигох доштани тұб

- Тұброл болои худ ҳаво дихед ва онро бо синаатон нигох доред;
- бо дастон тұброл ба девор ба баландие ҳаво дихед, ки баъди бархұрд онро ба сина нигох доштан имконпазир гардад.
- бо сина нигох доштани тұбе, ки он аз тарафи шарикатон аз масофай 5 м ҳаво дода шудааст;
- зарба задан ба тұб бо қисми дохилии пой ва бо сина нигох доштани он.

Бо сар задани тұб

Тұброл болои худ ҳаво дода, бо сар ба боло задан ва дошта гирифтани он:

- бо пешонй задани тұб ва бозй кардан бо он, тұб набояд ба замин афтад;
- дар ҳаракат бозй бо тұб;
- тұброл ба боло ҳаво дода, бо сар ба он задан (ба пеш, ин ё он тараф, дар чой, дар чахиш); пеш аз ҳар як зарба тан ба тарафи дахлдор тоб мекүрад.
- зарбаҳо ба тұби қашолкардашуда бо пешонии сар, чаккаҳо, дар як чой истода, баъди зарба тұб дар қояш нигох дошта мешавад.
- такрори машқи номбурда, бейст бо сар ба девор задани тұб бо як расидан.
- дукаса, секаса бо сар ба ҳамдигар додани тұб;
- бозингар тұброл ба пеш, ба боло мезанад, шарикаш пеш омада, тұброл бо сар ба тарафи тұбдиҳанда равон мекунад (масофа 10-15м);
- як нафар бозингар аз паҳлу ба пеши пой тұброл мезанад (додани ҳавой), шарикаш пеш омада тұброл бо сар ба сүи дарвоза равон мекунад.

Кашида гирифтани тұб

Бозии «Чанги хурұсон». Ду нафар паҳлу ба паҳлу мераванд яке аз онхо дигареро ба китфашон тела мекунад, шарикон ҳар замон чой иваз мекунанд;

- такрори бозии номбурда, вале ҳангоми дави охиста;
- дар чой ичро намудани шпагат ва нимшпагат;
- як нафар гүё ба тұби дар дарвоза буда зарба мезанад, дигаре дар масофай 1м аз паҳлуи шарикаш аз қафо ҳолати фелонданро ичро мекунад;

— такрори бозии номбурда, vale гелондан баъди якчанд қадам гузаштан дар пеш ичро карда мешавад;

— дар машқҳои бозӣ аз ҳариф кашида гирифтани тӯб ичро карда мешавад.

Ҳаракатҳои фиребдиҳанда

Бозиҳои ҳаракатӣ: «Рустшавак», «Мубориза барои тӯб», «Туббозӣ». Машқунандагон дар чой истода, мувофики фармон тани худро ба як тараф ҳам карда, ба тарафи дигар ҳамла меоранд.

Машқунандагон бо тӯб дар чой истода, бо фармони аввал як пои худро болои тӯб мебардоранд, танро ба тарафе ҳам мекунанд, бо фармони дигар пойи бардоштаи худро аз тарафи дигари тӯб мефароранд, танро ба тарафи муқобил моил мекунанд.

Қисми берунии баландии рӯи пойро ба як сӯ мегардонанд.

Бозингарон тӯбро начандон саҳт пеш ронда аз паси он мераванд ва пойи худро болои он гузашта, барои боз гирифтани бо тӯб бозӣ мекунанд. Машқунандагон аз рӯи усули дар ҳамон лаҳзаи интихобкардаи худ бе зер кардани тӯб, бо зер кардани тӯб, тӯбро бозӣ медоранд. Бо мурури аз худ кардани усул суръати бозӣ афзун мегардад.

Машқунандагон бо тӯб аз паҳлуи сутунҳо, ки дар ҳар 10-12м яктоғӣ гузашта шудаанд, ҳаракат доранд. Баробари расидан ба ҳар як сутунҳо ҳаракати фиребдиҳандаро ичро мекунанд.

Бозингар тӯбро мувофики ҳоҳиши худ пеш меронад, баъди ҳар чанд вақт поящро гӯё барои зарба задан бо тӯб боло мебардорад.

Бозингар тӯбро барои аз паҳлуи сутунҳои дар 10-12м яктоғӣ гузаштуда гузаштан пеш мебарорад, дар назди ҳар як сутун гӯё дар назди ҳариф ҳаракати фиребдиҳандаро ба ҷо меорад.

Такрори машки номбурда, vale бозингар тӯбро рост ба сӯи сутун мебарад, дар назди ҳар як сутун ҳаракати фиребдиҳандаро ичро мекунад, баъд гӯё, ки ҳарифашро фиреб дода бошад, аз гирди сутун давр мезанад.

Бозиҳо

«Ба пеш барои тӯб», «Аниқ ба нишон», «Жонглёр», «Тӯбро нигоҳ дор», «Тенниси футболӣ», «Ҳарби тӯбӣ», «Зарба ба гурз», «Зарба ба дарвоза», «Ба қафо додани тӯб», «Се кас муқобили як кас», «Бозӣ дар як дарвоза», «Панҷ дақиқа», «Ҳолати аз бозӣ берун», эстафетаҳо.

§ 6. ТЕННИСИ РЎИМИЗӢ

(дар бораи техникаи бозӣ)

Ба техникаи бозӣ фикри бозингар дар бораи бозӣ ва қоидаҳои он таъсири қалон мерасонад. Барои ҳар як зарбаро задан, аввал хеле бояд андеша кард, зоро ҳатоҳои техникий метавонад монеи зуд ба даст овардани галаб шаванд, бо ракетка як бор расидан ба тӯб бошад, барои ислоҳи ҳаракатҳои нодурусти пешина қариб имконият намедиҳад.

Тарзи нигоҳ доштани ракетка

Дар Аврупо онро «дошти муқаррарии ракетка» дар Осиё «тарзи қаламдошт» меноманд.

Мавқи омодагӣ ва исти аввал

Бозингари ростдаст аз тарафи чапи миз тӯбро интизор аст. Пойҳояш андак аз ҳам чудо буда, то зону қат шудаанд, вазни бадан ба нӯғи пойҳояш, тамоми мушакҳо таранг. Дар мавқеи исти аввал барои зарба задан аз тарафи рост пойи рост ба қафо (ё пойи чап ба пеш) гузашта мешавад. Ҳангоми аз тарафи чап зарба задан ин таносуб баръакс гардида, ҳамзамон даст барои зарба задан омода мегардад.

Гирдгардонии тӯб

Қариб баъди ҳар як зарба тӯб вобаста ба тарзи бо ракетка задан ба таври худ гирд мегардад. Ин тарзи ҷархзанини тӯбро «ғелондан», кӯтоҳкардашуда ё паҳлубурида меноманд.

Донистани сабабҳо ва амалҳои ҷархзанини тӯб заминай муҳимест барои ба даст овардани галаба.

Навъҳои зарба

Дар техникаи ҳучум навъҳои гуногуни зарба-зарбаи ҳучумкунанда аз рост ва чап, топ-спин (зарбаи бошиддати ҳучумкунанда бо тобхӯрии саҳт бар асари лагжиш), зарбаи ҷавобӣ, монеагузорӣ ва истодан фарқ карда мешаванд. Дар техникаи ҳимоя-зарбаи ҳимоявӣ аз рост ва чап, ҳаводиҳӣ ва додан амал мекунанд.

Барои зарба задан се омил дурустии ҳаракатро муайян мекунанд: исти аввал, омодагӣ барои зарба задан ва ҳаракати даст ҳангоми зарбазани. Ҳар як зарба аз ҳаракати омодагӣ (истисно блоки суст) сар мешавад.

Ин ҳаракат бояд суръати ҳаддиақали ҳаракати даст ва аниқ ба нишон расидани тўбро кафолат дихад. Ҳангоми зарбаҳои хучумовар ҳаракати омодагӣ ҳамчун коида дар сатҳи баландии миз, дар зарбаҳои ҳимоявӣ, қариб дар сатҳи баландии китғ ба охир мерасад. Зарба бо пеш овардани тан ва ба ҳар ду пой ё ба пойи чап гузаронидани маркази вазнинӣ ба амал бароварда мешавад.

Дар бори тактикаи бозӣ

Се тактикаи бозӣ - ҳучум, ҳимоя ва мудофиаи тулонӣ маълум аст. Омилҳои фоиданоки тактикӣ инҳоянд; дуруст баҳо додан ба вазъияти бозӣ, дараҷаи устувории техникаи интихобшудаи зарба, донистани вазъияти оддии «бозихои кушод» ва дигарсозии суръати бозӣ (баланд кардани суръат), инчунин маҳорати пешбинӣ намудани амалиётҳои бозии ҳариф. Ҳучумкунандагон ва бозингарони муҳолиф вариантҳои гуногуни «бозии кушод»-ро аз амалҳои стандартӣ, иваз кардани суръат, инчунин зарбаҳои аниқ ва саҳт авлотар медонанд. Ҳимоятгарон тавассути интихоби дурусти мавқеъ ва тез-тез иваз кардани зарбаҳои қӯтоҳшуда душманро ба содир намудани ҳатоғиҳо водор месозанд ва бо ҳамин роҳ онҳо ният доранд, ки дикқати ҳарифро дар мавриди зуд-зуд ивазшавии тӯб парешон созанд. Бозингарони мудофиаи тулонӣ ба ҳимояи боэътиҳод, зуд-зуд иваз шудани навъҳои зарбаҳо ва аз ҳад зиёд қатор кардани тӯбҳои буридашуда (аз зарбаи ҳимоятгар бо зарбаҳои қӯтоҳшуда саҳт то топ-спин) такя намуда, кӯшиш мекунанд, ки холҳо ба даст оранд.



Топ-спин. Барои топ-спин дасти дарозкардашуда хос аст. Дар аввали ҳаракат рост намудани даст имконият медиҳад, ки дарозшавӣ ва суръати ракетка бо нерӯи китғу даст низ афзун гардад. Ҳаракати даст дар топ-спин аз зарба бо гелондан бо он фарқ мекунад, ки дар ин ҷо дасти бозингар қариб тамоман боло бардошта мешавад ва зарба ба тӯб бошад хислати лағжишро дорад.

Дар расми 60 ҳаракати варзишгар ҳангоми иҷрои топ-спин аз рост нишон дода шудааст: Исти



Расми 63

батта бад нест, vale зарба дар ин ҳолат тайир меёбад ва чандон саҳт намегардад. Дар ҳолати топ-спини чап ба тарзи осиёғӣ ракетка умуман истифода намешавад.

Ҳангоми зарбаҳо аз чап тоб ҳӯрдани даст ва панчаҳо барои иҷрои он имконият намедиҳад. Vale шояд шумо пай бурдед, ки мо чӣ гуфтан меҳоҳем: ба ҳар ҳол озмуда бинед, ҷустуҷӯ намоед. Имрӯз ё фардо касе ёфт мешавад, ки сирри ин зарбаро дарёфт хоҳад кард.


Шамъи тобхӯрда. Дар расми 63 шакли одии ин зарба аз тарафи рост нишон дода шудааст. Тӯбро вакте бо ракетка мегиранд, ки даст андаке аз миён поёнтар қарор гирифта бошад. Ракетка ба боло, пеш ва тараф ҳаракат дорад. Дар ибтидо гӯё тӯби аз ӯ ҷудошударо доштанист. Вакте, ки ракетка то ба сатҳи сина мерасад, иҷрои усули рост назар ба тарафи чап қулайтар мебошад. Дар ин ҳолат варзишгар имкон дорад, ки ҳаракатро бо ракеткаи кушода назорат кунад.

Дар расми 64 иҷрои ин зарба аз тарафи чап нишон дода шудааст.

Бозиҳо: «Бозидоронӣ», «Партою дор», «Бо тӯби ҷаҳида ба нишон рас», «Тӯбро наёфтан», эстафетаҳо, машқҳои маҳсус.

бозии топ-спини рост бо бозии панҷаи даст ҳос аст (расми 62).

Зарурати афзун намудани дарозшавӣ дар чунин зарба одатан илова ба ҷарҳзани пахӯлии тӯб ба ҷарҳзани болои низ меоварад. Дар баъзе мавридҳо топ-спини чап ва гардиши пахӯлии тӯбро иҷро кардан мумкин аст. Ин ал-



Расми 64

ТАЛАБОТ БА ХОНАНДАГОН (синфи 10)

Ҳангоми ичрои машғулиятҳои мустақилона истифода бурда тавонистани донишу малакаи дар дарсҳои тарбияи чисмонӣ бадастомада. Ичро намудани меъёрҳо.

МЕЪЁРҲОИ ТАЪЛИМИ

Машқҳои назоратӣ	Меъёрҳо					
	Писарон			Духтарон		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Дав, 100 м (сон.)	14.6	15.0	15.6	16.7	17.2	17.8
Ҷаҳидан ба дарозӣ (м., см.)	4.30	3.80	3.40	3.65	3.30	2.60
Ҷаҳидан ба баландӣ (м., см.)	1.30	1.25	1.15	1.15	1.10	1.05
Партофти норинҷак 500г (м., см.)				18	13	10
Партофти норинҷак 700г (м., см.)	32	26	22			
Болошавӣ аз ҳолати овезон дар турники баланд (маротиба)	11	9	7			
Бардоштани бадан дар мӯҳлати 30 сония аз ҳолати хобидан ба пушт, дастҳо паси сар	23	22	20	22	18	16
Кросс (дақ., сон.)	3.50	4.00	4.10	4.30	4.40	4.50
Кросс 2 км (дақ., сон.)				1.00	12.20	13.20
Кросс 3 км (дақ., сон.)	15.30	16.30	17.30			
Шиноварӣ (метр)	50	40	25	50	30	20
Шиноварӣ бо вақт (дақ., сон.)	0.42	6/в	6/в	1.03	6/в	6/в

НАМУДҲОИ МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА

Намудҳои фаъолияти варзиши	Ҳаҷми якҳафтаинай фаъолияти варзиши	
	Писарон	Духтарон
Ичрои варзиши пагоҳирӯзӣ	ҳар рӯз	ҳар рӯз
Дав (км)	23-29	22-25
Болошавӣ дар турники баланд бо чаппашавӣ (маротиба)	70-80	

Бардоштани бадан аз ҳолати хобидан ба пушт, дастхо паси сар (маротиба)	125-130	95-110
Машқҳои умумииинкишофӣ бо ашё ва бе он (маротиба)	1250-1250	1130-1333
Машқҳо бо гантел, эспандер ва вазна (штанга) (соат)	5	
Машқҳо дар таҷхизоти варзишӣ (соат)	3	2
Варзиши нафаскашӣ, ҳаракатҳои мавзун, раксҳо, аэробика, унсурҳои яккаҳарба	6	5
Ширкат дар машғулиятҳои гурӯҳӣ	2-3	
Иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ, сайру сайёҳатҳо		2-3
Рефлексотерапия	Ҳангоми нотобӣ	
Худмасҳкуниӣ	Ҳангоми рагканиӣ, латхӯриӣ, баромадан ва ғайра	

ТАЛАБОТ БА ХОНАНДАГОН (синфи 11)

Ҳангоми ичрои машғулиятҳои мустақилона истифода бурда тавонистани донишу малакаи дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бадастомада. Ичро намудани меъёрҳо.

МЕЪЁРҲОИ ТАЪЛИМИЙ

Машқҳои назоратӣ	Меъёрҳо					
	Писарон			Духтарон		
	«5»	«4»	«3»	«5»	«4»	«3»
Дав, 100 м (сон.)	14.4	14.8	15.4	16.5	17.4	17.6
Ҷаҳидан ба дарозӣ (м., см.)	4.45	4.20	3.70	3.60	3.35	3.10
Ҷаҳидан ба баландӣ (м., см.)	1.35	1.30	1.20	1.20	1.15	1.10
Партофти норинҷак 500г (м., см.)				20	16	12
Партофти норинҷак 700г (м., см.)	38	32	26			
Болошавӣ аз ҳолати оvezон дар турники баланд (маротиба)	12	10	8			

Бардоштани бадан дар мӯҳлати 30 сония аз ҳолати хобидан ба пушт, дастҳо паси сар	25	23	21	23	21	18
Кросс 1 км (дақ., сон.)	3.40	3.50	4.00			
Кросс 2 км (дақ., сон.)				10.30	12.10	13.10
Кросс 3 км (дақ., сон.)	14.00	16.00	17.00			
Шиноварӣ (метр)	50	40	25	50	30	15
Шиноварӣ бо вақт (дақ., сон.)	0.41	б/в	б/в	1.00	б/в	б/в

НАМУДҲОИ МАШГУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА

Намудҳои фаъолияти варзиши	Ҳаҷми якҳафтаинай фаъолияти варзиши	
	Писарон	Духтарон
Ичрои варзиши пагоҳирӯзӣ	ҳар рӯз	ҳар рӯз
Дав (км)	24-30	23-26
Болошавӣ дар турники баланд бо чаппашавӣ (маротиба)	75-85	
Бардоштани бадан аз ҳолати хобидан ба пушт, дастҳо паси сар (маротиба)	130-135	100-110
Машқҳои умумииинкишофӣ бо ашё ва бе он (маротиба)	1225-1260	1135-1340
Машқҳо бо гантел, эспандер ва вазна (штанга) (соат)	5.30	
Машқҳо дар таҷҳизоти варзиши (соат)	4	2.5
Варзиши нафаскашӣ, ҳаракатҳои мавзун, рақсҳо, аэробика, унсурҳои яккаҳарба	22	24
Ширкат дар машгулиятҳои гурӯҳӣ	2-3	
Иштирок дар мусобиқаҳои варзиши, сайру сайёҳатҳо	2	
Рефлексотерапия	Ҳангоми нотобӣ	
Худмасҳкуниӣ	Ҳангоми рагканӣ, латхӯрӣ, баромадан ва гайра	

**МЕҮРХОИ НАМУНАВИИ ДАВ БА МАСОФАИ
100 м АЗ ОГОЗИ БАЛАНД (СОНДАЙ)**

Сатхи натицахо (писарон)					
Синну сол	Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
16 (100 м.)	15,4 ва бештар	15,3-14,9	14,8-14,3	14,1-13,7	13,6 ва камтар
17 (100 м.)	15,0 ва бештар	15,1-14,6	14,5-14,2	14,0-13,5	13,4 ва камтар

Сатхи натицахо (духтарон)					
Синну сол	Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
16 (100 м.)	16,4 ва бештар	16,2-16,0	15,8-15,6	15,4-15,0	14,9 ва камтар
17 (100 м.)	16,0 ва бештар	15,9-15,6	15,4-15,2	15,0-14,8	14,7 ва камтар

**МЕҮРХОИ НАМУНАВИИ БАХОИ НАТИЦАХОИ
ФИШУРДАНИ ДАСТ (ДИНАМОМЕТРИЯИ КАФХО)**

Синну сол	Даст	Дараҷабандии натицахо				
		Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
1	2	3	4	5	6	7

Сатхи натицахо (писарон)						
16	рост чап	38,0 32,5	49,0 45,5	49,5 46,0	61,0 58,0	62,5 59,5
17	рост чап	42,5 40,0	55,0 52,5	56,5 53,5	63,0 62,0	64,5 63,0

Сатхи натицахо (духтарон)

16	рост чап	29,5 22,0	35,5 35,0	36,0 36,5	42,5 42,0	43,0 42,5
----	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

17	рост чап	30,0 26,5	37,0 36,5	38,5 37,0	44,5 43,0	45,0 44,0
----	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

МЕЬЁРХОИ НАМУНАВИИ БАҲОИ НАТИЧАҲОИ ҶАҲИДАН БА ДАРОЗӢ АЗ ҶОЙ (МАСОФА БО СМ.)

Сатҳи натиҷаҳо (писарон)					
Синну сол	Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
16	159 ва камтар	160-184	185-219	220-239	240 ва бештар
17	159 ва камтар	160-184	185-234	235-264	265 ва бештар

Сатҳи натиҷаҳо (духтарон)

16	134 ва камтар	135-149	150-179	180-194	195 ва бештар
17	134 ва камтар	135-149	150-184	185-204	205 ва бештар

МЕЬЁРХОИ НАМУНАВИИ БАҲОИ НАТИЧАҲОИ ПАРТОФТАНИ ТӮБИ ПУРШУДА (1 КГ) (МАСОФА БО М.)

Сатҳи натиҷаҳо (писарон)					
Синну сол	Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
16	629 ва камтар	630-702	703-820	821-893	894 ва бештар
17	635 ва камтар	640-750	845-850	860-900	100 ва бештар

Сатҳи натиҷаҳо (духтарон)

16	525 ва камтар	530-580	600-640	660-700	715 ва бештар
17	585 ва камтар	595-615	630-670	675-730	750 ва бештар

МЕЬЁРХОИ НАМУНАВИИ БАХОИ НАТИЧАХОИ ҚАТ ВА РОСТ НАМУДАНИ ДАСТХО ДАР ҲОЛАТИ ХОБИДАН ДАР БОЛОИ ХАРАКИ ВАРЗИШӢ (МАРОТИБА)

Сатҳи натиҷаҳо (писарон)					
Синну сол	Паст	Аз миёна паст	Миёна	Аз миёна баланд	Баланд
16	24 ва камтар	27-31	32-40	41-44	45 ва бештар
17	25 ва камтар	30-32	33-43	44-45	46 ва бештар

Сатҳи натиҷаҳо (духтарон)

16	3 ва камтар	4-8	9-19	20-24	25ва бештар
17	3 ва камтар	4-8	9-19	20-24	25 ва бештар

ХУДРО БИСАНЧЕД!

Синфи 10

1. Кадом касбро шумо интихоб намудед?
2. Барои муваффак шудан дар ин касб кадом хислатҳои чисмонию рӯхиро бояд инкишоф дод?
3. Речай намунавии рӯзи худро тартиб дихед.
4. Кадом ашёи беҳдошти шахсӣ танҳо аз шумо буда метавонанд?
5. Машқҳои инфиродии тавсиявиро ичро намоед.
6. Натиҷаҳои худро бо нишондиҳандаҳои миёнаи меъёрҳои намунавӣ санҷед.
7. Кадом нишондиҳандаҳоро шумо ба дафтари худназораткуни қайд кардан меҳостед?
8. Бозихои олимпии III дар кучо гузаронида шудаанд?
9. Төъоди варзишгарони дар Олимпиадаи XI Берлин иштирок намударо номбар кунед?
10. Отashi анъанави олимпӣ дар қитъаи Америка кай афруҳта шуд?

11. Қаҳрамонони Бозиҳои олимпиро аз Тоҷикистон номбар намоед.
12. Роҳравӣ ва намудҳои асосии он.
13. Шаклҳои зохиршавии ҳаракатнокӣ.

Синфи 11

1. Кадом давлат ватани Бозиҳои олимпии антиқа ба ҳисоб меравад?
2. Кӣ ҳуқуки иштирок дар Бозиҳои олимпии антиқаро дошт?
3. Баъд аз чанд сол ин бозиҳо гузаронида мешуданд?
4. Кадом анъанаҳои асосии гузаронидани Бозиҳои олимпии антиқа имрӯз низ истифода бурда мешаванд?
5. Голибони Бозиҳои олимпии антиқаро чӣ ном мебурданд?
6. Дар Бозиҳои олимпии антиқа занҳо иштирок мекарданд ё не?
7. Дар Гретсияи қадим дигар намуди бозиҳои анъанавӣ вучуд доштанд ё не?
8. Инкишофи ҷисмонӣ чист?
9. Ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми латхӯрӣ ва хунравӣ.
10. Зери мағҳуми фаъолияти ҳаракатӣ чиро мефаҳмад?
11. Чандирӣ ҳамчун ҳислати ҷисмонӣ.
12. Тарзҳои асосии ҳаракати одам.
13. Дав ва намудҳои он.
14. Гимнастикаи варзишӣ ва намудҳои он.
15. Кадом намудҳои бозиҳои варзиширо медонед?
16. Аз таърихи футбол чиро медонед?
17. Машқҳои варзишӣ кай ичро карда мешаванд?
18. Машқҳои маҳсуси варзишӣ дар қадом ҳолат ичро карда мешаванд?

МУНДАРИЧА

Мурочиат ба хонандаи китоб	3
Дүстони азиз!	4

ФАСЛИ 1. ҲАРАКАТИ ВАРЗИШӢ

БОБИ 1. Инкишофи ҳаракати тарбияи чисмонӣ дар Тоҷикистон	5
§ 1. Ҳаракати тарбияи чисмонӣ дар солҳои истиқлолият	5
§ 2. Инкишофи варзиш ва тарбияи чисмонӣ дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ.....	13

ФАСЛИ 2. ХУДНАЗОРАТКУНИЙ ВА ИЧРОИ МАШҚҲОИ ЧИСМОНИЙ

БОБИ 1. Машгулиятҳои мустақилона	20
§ 1. Коидрои гузаронидани машгулиятҳои мустақилона	20
§ 2. Гимнастикаи пагохирӯзии беҳдоштӣ	21
БОБИ 2. Инкишофи хусусиятҳои чисмонӣ	32
§ 1. Тобоварии умумӣ (аэробӣ)	32
§ 2. Асрори чандирий	43

ФАСЛИ 3. МАШҚҲОИ ВАРЗИШӢ

БОБИ 1. Варзиши атлетӣ барои наврасон	51
§ 1. Маҷмӯи машқҳои варзиши атлетӣ	51
БОБИ 2. Варзиш барои духтарон	56
§ 1. Марҳилаи тайёрӣ	56
§ 2. Барномаи солона.....	57

ФАСЛИ 4. ӮХДАБАРО БОШЕД!

БОБИ 1. Талаботи барномавӣ ва тарзи ичрои он	67
§ 1. Гимнастика	80
§ 2. Бозихои варзишӣ	86
§ 3. Волейбол (оид ба тарзи бозӣ).....	87
§ 4. Туби дастӣ	94
§ 5. Футбол	99
§ 6. Тениси рӯимизӣ (оид ба тарзи бозӣ).....	108

Талабот ба хонандагон (синфи 10).....	112
Талабот ба хонандагон (синфи 11)	113
Меърҳои намунавӣ	115
Худро бисанҷед	117

ГУБАНОВА Л. А., САФАРОВ Ш. А.

ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 10-11

Роҳбари
нашр: *Давлатов Зоир*
Мухаррир *Нарзуллои Олим*
Мухаррири
техники: *Рахимов Фарҳод*

Ба матбаа 26.07.2009 супорида шуд. Ба чоп 26.08.2009 имзо шуд. Андозаи 70x90^{1/16}.
Чопи оғсет. Коғази оғсет. Ҳуруфи адабӣ. Ҷузи чопӣ 7,5. Адади напр 50000 нусха.
Супориши №07.

Нашриёти “Мавлавӣ”.
734018, ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ, 16.
Тел.: 238-52-73.